

Давлатбек ХОЧАЕВ,
Фарҳод ЗИКРИЁЕВ,
Асрор МУЛЛОХОНОВ

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

Китоби дарсӣ барои синфи IX
мактабҳои таҳсилоти умумӣ

*Мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба чоп тавсия намудааст*

«Собириён»
Душанбе – 2007

ББК 74.26 Я72

М 80

Ин китоб дар доираи Лоиҳаи таҷдиди
соҳаи маориф нашр гардидааст.

Хонандай азиз!

*Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва
онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш ба ҳарҷ ҷиҳед, ки соли хонии оянда
ҳам ин китоб бо намуди аслии дастраси доддару хоҳарҳоятон
гардад ва ба онҳо низ хизмат кунад.*

Истифодаи иҷоравии китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли хониш	Охири соли хониш
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ISBN 978-99947-719-2-9

М $\frac{4306020600 - 114}{418(05) - 2000}$ Инф. Письмо-99

ББК 74.26 Я72

© Д.Хочаев, Ф. Зикриёев, А. Муллохонов
© «Собириён», 2007

*Наұв (синтаксис) мизони каломи мансур аст,
хамчунон ки арғыз мизони каломи манзум.*

(Шамси Қайси Розы)

ХУШГУФТОР БОШЕД !

Яке аз сифатҳои ҳамидаи инсон ширинаханӣ ва хушгӯй аст. Дуруштию муомилаи бад комилан хилофи ахлоқи ҳамида мебошад. Ширинаханӣ ҳарҷе надорад, вале манфиати бисёр дорад. Агар ҳоҳед, ки маҳбуб бошед, эҳтироми дигаронро ба худ пайдо кунед, дар ҳар ҷою ҳар маврид – дар хона, дар мактаб, дар муносибат бо дӯстону ҳамдарсонатон, дар гуфтагӯй бо атрофиён одоби муюширатро риоя кунед.

Сухани ширина, самимӣ ва бериё шахсро нерӯманд сохта, дӯстӣ ва рафоқатро мустаҳкам мекунад, вале сухани дурӯшт меҳрро кам ва дӯстиро заиф мегардонад, чунончӣ, Авҳадӣ гуфтааст:

... Мехр маҳкам шавад зи хушгӯй,
Дӯстӣ кам кунад турушрӯй.

Бунёди сухан бар ҷумла устувор аст ва одамон маҳз ба воситаи ҷумла андешаю мулоҳизаҳои худро баён мекунанд.

ДАР РОХИ МАЪРИФАТ САЪЙ МЕБОЯД!

1. Ин фармудаҳои бузургонро азёд кунед ва маънии онҳоро азбар намоед:

Дониш андар дил чароги равшан аст,
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.

(Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

* * *

Ба ҳангоми барноиву кӯдакӣ,
Ба дониш тавон ёфтсан зиракӣ.

(Абӯшакури Балхӣ)

* * *

Беҳ аз ганчи дониш ба гетӣ кучост?
Киро ганчи дониш бувад, подшост!

(Асадии Тӯсӣ)

* * *

Хирад афсари шаҳриёрон бувад,
Хирад зевари номдорон бувад.
Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад,
Ба дониш дили пир барно бувад.

(Абулқосими Фирдавсӣ)

* * *

Дониш талабу бузургӣ омӯз,
То беҳ нигарад рӯзат аз рӯз.
Мекӯш ба ҳар варақ, ки хонӣ,
Қ-он донишро тамом донӣ.

(Низомии Ганҷавӣ)

* * *

Биёмӯз, агарчанд душворат ояд,
Ки душвор аз омӯхтан гашт осон.

(Носири Хусрав)

* * *

Бе азми дурусту саъий комил,
Касро нашавад мурод ҳосил.

(Саъдии Шерозӣ)

* * *

Дар чавонй саъй кун, гар бехалал хоҳӣ амал,
Мева бенуқсон бувад, чун аз дараҳти навбар аст.
(Абдурраҳмони Ҷомӣ)

ДАР БОРАИ ЗАБОН ВА СУХАНУ СУХАНДОН

2. Ин фармудаҳои донишмандонро маънидод карда, азёд қунед:

1.«Забон рукни миллат аст, ки ба маҳзи гум шудани забони ҳамон миллат, ки мутакаллим¹ ба он забон аст, гум ва нопадид хоҳад шуд».

(Шӯълаи инқилоб, 1919, № 2, сах. 1)

2. Сухан заҳру позаҳру гарм асту сард,
Сухан талху ширину дармони дард.

(Абӯшакури Балхӣ)

3. Нигар то чӣ корӣ, ҳамон бидравӣ,
Сухан ҳар чӣ гӯй, ҳамон бишнавӣ.

(Абулқосими Фирдавсӣ)

4. Қавл сухане бошад кӯтоҳ ва маънидор.
(Носири Хусрав)

5. Забоне, ки орад сухан носавоб,
Ба ҳомӯшият дод бояд ҷавоб.
(Низомии Ганҷавӣ)

6. То мард сухан нагуфта бошад,
Айбу ҳунараш нуҳуфта бошад.
(Саъдии Шерозӣ)

7. Сухан бетааммул кам афтад савоб,
Забонро инон аз хато бозтоб.
(Абдурраҳмони Ҷомӣ)

8. То лафз хуб наёяд, маънии баланд аз вай сар барназанад.
(Аҳмади Дониш)

¹. Мутакаллим - гӯянда

МАҚОМИ ЗАБОНИ ТОЧИКЙ

3. Ин фармудаҳоро азёд кунед. Гүед, ки дар навиштаҳои зер кадом хусусиятҳои хоси забони тоҷикӣ таъқид шудаанд?

Бифармуд то порсии дарӣ,
Набиштанду кӯтоҳ шуд доварӣ.

(Абулқосими Фирдавсӣ)

Ман онам, ки дар пои хуқон нарезам,
Мар ин қимати дурр – лафзи дариро.

(Носири Хусрав)

Чу дар ман гирифт он насиҳатгарӣ,
Забон баркӯшодам ба дурри дарӣ.

(Низомии Ганҷавӣ)

Гарчи ҳиндӣ дар узубат шакар аст,
Лек гуфтори дарӣ ширињтар аст.

(Муҳаммад Иқбол)

«Забони мо хеле устувор аст, мо имрӯз ҳам ашъори Рӯдакиро аз нусхай аслаш мутолия мекунем» (Мирзо Тур-сунзода).

Дар ҳаду сарҳадшиносии ҷаҳон,
Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст.
То забон дорад, ватандор аст ӯ,
То забондор аст, бисёр аст ӯ.

(Бозор Собир)

«Яке аз ширињкитобҳое, ки ин авохир¹ ҳондам ва баъзе қисматҳои онро борҳо ҳондам, хотироти Садриддин Айнист. Ин китоб дарёест, аз... ганҷинаи гаронбаҳое аз воҷагон, истилоҳот ва амсоли забони форсии дарию тоҷикӣ, ки мо имрӯз ба бисёре аз он қалимот бошиддат ниёзмандем» (Шафеи Кадканӣ).

¹. Авохир - охирҳо

ТАКРОР ВА ҖАМЬБАСТИ МАВОДИ СИНФХОИ V - VIII

1. Фонетика

4. Ба саволҳои зерин посух диҳед:

1. Фонетика дар бораи чӣ баҳс мекунад?
2. Овозҳои садоноку ҳамсадо кадомҳоянд?
3. Овозҳо чӣ тавр ҳосил мешаванд ва дастгоҳи овозҳо-сишавӣ чӣ гуна аст?

5. Матнро хонед ва қалимаву ибораҳоеро, ки ишора шудаанд, аз ҷиҳати маркиби овозӣ таҳлил кунед:

То тавонӣ аз сухан гуфтану шунидан **нуфур**¹ машав, ки мардум аз сухан шунидан сухангӯй шавад. Далел бар он ки агар кӯдакеро аз модар чудо кунанд ва дар зери замин баранд ва шир ҳамедиҳанд ва ҳаме мепарваранд ва модару **доя** ба вай сухан нагӯянд ва нанавозанд ва сухани кас нашунавад, чун бузург шавад, **гунг** бувад. То ба рӯзгор ҳамешунавад ва ҳамеомӯзад, он гоҳ гӯё шавад.

Далели дигар. Ҳар ки аз модар кар зояд, лол бувад. Набинӣ ки **лолон** кар бошанд?

Пас суханҳо бишунав ва ёд гиру қабул кун. Хоса **суханҳои панд** ва гуфтаҳои мулуқу ҳукамо. Ва гуфтаанд, ки панди ҳукамову мулук шунидан дидай хирад равшан кунад, ки сурмаву тӯтиёни ҷашми хирад ҳикмат аст. Пас ин қавлро ки гуфтам, ба гӯши дил бояд шунидан ва эътиқод кардан (Унсурулмаолии Кайковус).

6. Фарқи қалимаҳои сутуни якум ва дуюмро гуфта, интихобан бо ҷанде аз онҳо ҷумла нависед:

нав – навъ
ало – аъло
сурат – суръат
қатӣ – қатъӣ

¹. Нуфур – нафрат, безорӣ, бадбинӣ

2. Калима (лугат)

7. Матнро бодиққат хонда, синоними калимаҳои ишорашударо гӯёд:

Забони форсӣ ҳамон форсии дарӣ аст, ки ҳанӯз **исми** комили он дар Балхи Бумӣ, ки буму бари аслии забон аст, бо номи қадими «дарӣ» хонда мешавад.

Забони форсӣ ҳамон забони тоҷикӣ аст, ки Садриддин Айнӣ ва Мирзо Турсунзода бад-он **сухан** гуфтаанд.

Забони форсӣ ҳамон забони Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ аст, ки дар Панҷоб «Занбӯри аҷам»-и худро бад-он забон ва «Паёми машриқ»-и худро бо ҳамин забон фиристода-аст.

Забони форсӣ ҳамон забонест, ки ҳар сол дар ҷаҳони та-валлуди Мавлоно пайравони Мавлавӣ дар ҷумҳурии Туркия бар турбати поки ў гирд меоянд ва «Маснавӣ»-и шарифи ўро ба забони Мавлоно бо оҳанги **дағу** най меҳо-нанд ва самоъ мекунанд (Муҳаммадмуҳит Таботабоӣ).

8. Матнро хонда, мазмуни онро нақл кунед. Дар матн бо қадом маъно истифода шудани ифодаҳои «таъбироти мардум» ва «таркиби лугавӣ»-ро фаҳмонед. Боз қадом лугатҳоро мебо-нед?

МО барои равнақи минбаъдаи забони тоҷикиамон бояд аз ҳазинаи пуарзиши фолклору таъбироти мардум, аз таркиби лугавии Рӯдакиву Фирдавсӣ, Саъдиву Ҷомӣ дар наср бошад, аз осори Восифиу Бедил, Аҳмади Донишу маорифпарварони ибтидои асри XX истифода барем, аз лугатҳои гузаштагонамон мисли «Лугати фурс», «Фарҳанги Рашидӣ», «Бурҳони қотеъ», «Ғиёсуллуғот» бисёр фои-даҳо бардоштанамон мумкин аст (Р.Х.).

9. Ба саволҳои зерин посух дuxed:

1. Омоним (ҳамшакл) чист?
2. Ҷӣ гуна калимаҳоро синоним мегӯянд?
3. Қадом калимаҳоро калимаҳои серистеъмол ва камис-теъмол меноманд?

4. Калимаҳои антонимӣ (муқобилмаъно) гуфта кадом калимаҳоро мегӯянд?

10. Аз матни зерин калимаҳои сермаъно, муродиф ва муқобилмаъноро чудо кунед:

Дод бидех, то дод ёбӣ ва хуб гӯй, то хуб шунавӣ. Ва андар шӯристон тухм макор, ки бар надихад ва ранчи бехуда бувад.

Яъне ки бо мардуми нокас некӣ кардан чун тухм дар шӯристон афкандан бошад. Аммо некӣ аз сазовори некӣ дарег мадор ва некиомӯз бош... Ва некӣ куну некифармой ду бародаранд, ки пайвандашон замона нашканад. Ва бар некӣ кардан пушаймон мабош, ки ҷазои неку бад ҳам дар ҷаҳон ба ту расад, пеш аз он ки ба ҷои дигар равӣ. Ва чун ту ба касе хубӣ кунӣ, бинигар ки андар вакти хубӣ кардан ҳам ҷандон роҳат ки бад-он касе расад, дар дили ту хуши-ву роҳат падид ояд. Ва агар ба касе бадӣ кунӣ, ҷандоне ки ранҷ ба вай расад, бар дили ту **зӯҷрату**¹ гаронӣ расида бошад ва аз ту худ ба касе бар наёяд. Ва чун ба ҳақиқат бингарӣ, бе зучрати ту аз ту ба касе ранҷе нарасад ва бе хушии ту роҳате аз ту ба касе нарасад. Дуруст шуд, ки му-кофоти неку бад ҳам дар ин ҷаҳон биёбӣ, пеш аз он ки бад-он ҷаҳон расӣ. Ва ин суханро, ки гуфтам, касе мункир натавонад шудан, ки ҳар кӣ дар ҳама умри хеш бо касе некӣ ё бадӣ кардааст, чун ба ҳақиқат бияндешад, донад, ки ман бад-ин сухан барҳақам ва маро бад-ин сухан **мусаддик**² доранд. Пас то тавонӣ, некӣ аз касе дарег мадор, ки некӣ охир як рӯз бар дихад (Унсурулмаолии Кайковус).

3. Морфология

11. Ба саволҳои зерин посух дuxed:

1. Мавзӯи баҳси морфология чист?

¹. Зучрат – беоромӣ, тангдилӣ

². Мусаддик - тасдиқунанда

2. Аҳамияти калимасозӣ дар забон аз чиҳо иборат аст?
3. Асос чист?
4. Реша чист?
5. Суффиксҳои серистеъмолро номбар кунед.

12. Матнро хонда, калимаҳои соҳта ва мураккабро шарҳ дигаред:

Баҳорони Норак ҳусни хоса дорад. Ҷониби офтобрӯяни шаҳр нигаред, майсазори сабзро мебинед, ки аз домани кӯҳ то теппаҳояш расида, ҳамранги уфуқ метобад. Тарафи ҷануб, ҷониби кӯҳҳои он сӯи дарё, нигаред, қитъаҳои хурду калони барфро мебинед, ки ҷо-ҷояш дараҳтони пиставу арча бараҳна менамояд. Офтоб нӯк-нӯки силсилақӯҳи Нор мегашт. Ва ҳоло қудрат надошт, барфи кӯҳу талҳоро об кунаду пешро ранги баҳор баҳшад.

Шаҳр низ ҳусни тоза дошт: ҷои иморатҳои поҳсагину тангкӯчаҳои қаҷ тарҳи кӯчаҳои нав, қомати биноҳои то-забунёд назар мерабуд. Мардумаш беш аз пеш буд. Ҳама ҷониби соҳтмон – тарафи Пули Сангин, шитоб доштанд. Танҳо марди ҳаракӣ, ки аз Навдех меомад, ба дехи Сабур фуромад. Ин мардак Бобо Қаро буд. Ҷашмони ҳайрат ба гирду пеш медӯҳт (М. X.).

13. Матнро хонда, калимаҳои ишорашударо фаҳмонед, ки қадом ҳиссаи нутқанд?

...Не, ман хато кардам.

Маро бубахш, **баҳор!**

Ту гунаҳкор набудӣ. Донистам, гунаҳкор ҳамон мӯйсафеди одамсурати ҳайвонтабиат будааст, **донистам**.

Биё, баҳор!

Марҳабо!

Биё, то ки ман акнун ба ту таронаи одами **озод**, таронаи саодатро суруда, заминҳои зарбахши колхозамонро биронам.

Биё, ки офтоби тиллогунат роҳи тракторамро равшан кунад!

Баҳор!

Рафиқам баҳор! Биё, ба гүшат як гап мегүям, **лекин** ба ҳеч кас нагүй, ман шарм медорам, чунки ман-манай **ба** одам намезебад.

Баҳор медонай – **мий**?

Ман дигар кўдаки **гирёнчак**, гуломи зархариди бой нестам.

Ман яктои миллионҳо муборизони далер, яктои армияи бузурги бинокорам, ки имрӯз мо зимистони қаҳратунро ба баҳори абадӣ мубаддал карда истодаем.

Баҳор!

Марҳамат, ба баҳористон! (Ҳ. К.).

4. Синтаксис

Ибора

14. Бо истифодай калимаҳои зерин ибораҳои озод созед:

Шеър, адабиёт, шоир, ду, калон, таъриҳ, хоно, ниёғон, маданият, рӯз, образ, хондан, навиштан, ба мактаб, корхона, дараҳт, замин, мис, соат, зебо, равшан, машғул шудан, гул, кӯча, садафвор.

Намуна: шеъри шоир, гул барин зебо, ду дараҳт.

15. Аз матни зерин ибораҳои озодро ҷудо карда ба дафтаратон нависед ва воситаҳои алоқаи ҷузъҳояшонро шарҳ душед.

Рамаҳои гўсфандони ҳисориро пайи ҳам ба гўшт супориданд. Дар баъзе хоҷагиҳо ному нишони ин зот намонд. Дар рӯзномаву журнالҳо пайваста аз фоидай зоти қашфкардаи роҳбар – олим, мақолаҳо чоп мешуданд. Амири Тоҳир яке аз нахустинҳо шуда молро бо сиркааш ба саллоҳхонаи марказӣ бурд. Ана ҳамон вақт Шоҳин пушаймон гашт, ки бехуда нисфи рамаро ба дasti зоғ дода будааст ва барои ба гўшт насупоридани рамаи худаш попарҳам истод, аз роҳбарони колхозу район, вазорати хоҷагии қишлоқ мадад пурсид, ба идораҳои боло ҳам рафту часпу талош кард. Зиндагӣ ҳамин хел: рӯйи об баровардани ҳар мақсад – хоҳ нек бошад, хоҳ бад, талош

мехоҳад... Хайрият, ки шахсони дурандешу хайрҳоҳ даст-гираш шуданд.

– Ба ҳочагӣ зарар наорад, ба инкишифӣ гӯсфанди қароқулӣ ҳалал намерасонад. Гӯсфанди ҳисорӣ ҳам лозим, – гуфтанд онҳо.

Он рӯз ҳам ғалабаи Шоҳин буд. Вай ҳангоми аз маркази район ба ҷароғоҳ рафтанд... қасдан ба ҳаймаи Амир даромаду шодиашро намоиш дод.

– Муборак бошад, Амиршоҳ, рамаи мо монд.

Ана иҷозатномааш, – табассумкунон мужда расонд Шоҳин ва дид, ки ранги рӯи Амир ба ҷӣ дастур аз сурхӣ ба сафеди ҳокистарнамо табдил ёфт, сипас якбора точи ҳурӯс барин сурхи сиёҳтоб гашт.

– Тухми гӯсфанди ҳисорӣ бояд то дунё ҳаст, аз рӯи замин нест нашавад... (A.C.).

16. Ҳудатон ду - се ибора гуфта, онҳоро дар ҷумла истифода намоед.

5. Аломатҳои китобат, вазифаҳои онҳо дар нутқи ҳаттӣ

Аломатҳои китобат дар нутқи ҳаттӣ вазифаҳои муҳимми маънӣ ва грамматикӣ доранд. Онҳо ҳиссаҳои ҷумларо ҷудою таъқид карда, ҳудуди ҷумлаҳоро таъин менамоянд. Матне, ки бо риояи аломатҳои китобат таълиф шудааст, фахмо, пуртаясир ва равону осон аст. Баъзан ин ё он матлаберо, ки гӯянда дар нутқи шифоҳӣ бо ёрии ҳаракатҳои маҳсус мефаҳмонад, дар нутқи ҳаттӣ маҳз ба воситаи аломатҳои китобат таъқид меёбад.

17. Аломатҳои китобатро номбар карда, вазифаҳои онҳоро фахмонед.

18. Матни зерино ифоданок хонед. Сабаби гузошта шудани ҳар қадоме аз аломатҳоро гӯед.

Моҳи сеюм аст, ки мӯйсафед сокини деҳа асту давлати Ҷирӣ меронад. Вай дар ин муддат ба ҳуд қашф кард, ки аз кору муҳити одатӣ якбора канда шудан азоби алим буда-

аст. Рұзғои аввал аз хона баромада рама, талу теппаҳои хомұшро пеши назар меоварду дилаш гум мезад. Вай ба уқоби пире шабоҳат дошт, ки дар охири умр аз фазои күхсөрон маҳрум гашта, дар қафаси васеву барҳаво истода, тамоми баргу навои рұзгораш муҳайё бошад ҳам, нигоҳи пурхасрат аз осмони нилій, даштҳои васеъ, қуллаҳои дуродур намеканад. Даҳмардаи пир гоҳо хаёлан асояшро болои китф нихода, сар-сари ёлаҳо, рұ-рӯи май-сазорон аз паси рама мегашт. Ҳа, дил ки ба шугле побанд гашт, то охири умр аз пай он мерафтааст. Рұзғои аввал аз дилтангӣ хона дар назара什 танг менамуду деҳа сермағал, чӣ кор карданашро намедонист. Ҷои сайру гашт танг; ҳавои кӯча, кӯчаву ҳавлӣ. Ҳайратангез ба ҳуд меандешид, ки чаро баъзеҳо ба нафақа бароянӣ, шод мешаванд, рӯзи дароз дар сояи бедҳои лаби ҷӯй ё болои кат қаҷпаҳлӯ нишаста, чойнӯшон сӯҳбат мекунанд ва ё мудом сарро аз болин набардошта меҳобанду ҳаминро «давлати пирӣ» меноманд. Вай ҳам чанд қарат ҳост, ки бо мӯйсафедҳои деҳа шарики сӯҳбат шавад, лекин кафшери гапашон ба ҳам набаст. Суханҳои онҳо, ки бештар аз чизу савдои зиндагӣ, таҳлили рафтору гуфтори хурду калони деҳа буд, ба гӯши ў нофорам, гайбатнамо расид (А.С.).

6. Сарҳат, фасл, боб дар нутқи ҳаттӣ

Дар нутқи ҳаттӣ баъзе талаботҳои шаклию сохторӣ ҳаст, ки барои ин шакли нутқ ҳос ва ҳатмӣ мебошад. Ин талаботҳо, яъне риояи сарҳат, фаслу боб, зерфаслу зербобҳо барои зуд ва бегалат фаҳмидани мазмуни нутқи ҳаттӣ ёрӣ мерасонанд.

Сарҳат ҷои холиे, ки дар ибтидиои ҳар як матн, порчай яклухту томи ба ҳамдигар алоқаманд ба миқдори ғун-чиши ду-се ҳарф гузошта мешаванд.

19. Аз матни зерин сарҳатҳоро нишон дода, вазифаҳои онҳоро фаҳмонед.

Сабаби даъвати Фирдавсӣ ба Бағдод аз тарафи Аскофӣ вобаста ба як нақшай ноиб¹ буд.

Ин нақша дар фикри ў ҳангоми мулоқоташ бо ҳочии мударриси тӯсӣ пайдо гардид.

Чанд вакт инчониб «шоҳаншоҳ» Баҳоуддавла нисбат ба ноиби бағдодаш дилсард ва камилтифот² шуда буд (С.У.).

Фасл як ҳиссаи муайян аз калому гуфтор аст. Қисми муайян ва алоҳидаи рисола, китоб, ки аз боб хурдтар аст.

Боб калонтарин қисмати китобу рисола, ки якчанд фаслро фаро мегирад.

Ҳар фасл ва боб имкон дорад, ки аз фаслу бобҳои хурд иборат бошад.

20. *Аз ягон асари илмӣ, бадеӣ бобу фасл ва зерфаслҳоро нишон дуҳед.*

7. Чумлаи содда ва асоси грамматикии он

21. *Аз матни зерин чумлаҳои соддаро ҷудо карда, асоси грамматикии онҳоро нишон дуҳед.*

Таманно тарсидаву ларзида гоҳ тозад, гоҳи дигар аз ҳол рафта, тез-тез мекаловид. Аз гурӯснагӣ, бемадорӣ ва асаният дилаш бехузур мешуд. Ў саропо гарки оби борон буд. Тундар дам ба дам хурӯш карда, шохҳои атрофро гӯё ба такон меовард. Баъзан ба роҳи дара, ки онро тадриҷан торикий фаро мегирифт, лаҳзасе нур меафтонд. Садои рӯди Кофрун аз гулдуруроси раъд гоҳо фурӯ менишаст. Борони ҳамал, чунон ки аз ҳазорон сатил бошад, базарба мерехт (С.Т.).

22. *Порчаи манзуими зеринро ифоданок ҳонда, онро азёд кунед ва аломатҳои китобаташро шарҳ дуҳед.*

Он рӯз, ки ҳафтсола будӣ,
Чун гул ба чаман ҳавола будӣ.
В-акнун ки ба чордаҳ расидӣ,

¹. Ноиб – ҷонишин, муовин, вакил

². Илтифот – лутф, эҳтиром, таваҷҷӯҳ

Чун сарв ба авч сар кашидӣ.
Фоғил манишин, на вақти бозист,
Вақти хунар асту сарфарозист.
Дониш талабу бузургӣ омӯз,
То бех нигарад рӯзат аз рӯз.
Мекӯш ба ҳар варак, ки хонӣ,
К-он донишро тамом донӣ.

(Низомии Ганҷавӣ)

23. Гӯёд, ки дар ҷумлаҳои зерин аломати тире дар байни ҳабару мубтадо барои чӯй гузошта шудааст?

Амина – ҳамсараш (С.Т.). Иди май – иди қудрати дасти одам (А.Ш.). Онҳо – одамони нозуки шаҳрнишин (А.С.). Ду понздаҳ – як сӣ (фолклор). Душанбе – пойтахти Тоҷикистон. Турсунзода – шоир.

Уқоб андар баландӣ гар бимирад,
Дили ман – дар баландии суханҳо
(Л.Ш.).

8. Ҷумлаи соддai яктаркиба ва дутаркиба

24. Дар ду сутуни поён муайян кунед, ки қадом ҷумлаҳо яктаркиба ва қадомашон дутаркибаанд. Тафовути онҳоро фаҳмонед.

Талабагон дар саҳни мактаб ниҳолҳоро шинонданд.
Ҳама дар толор ором нишаста буданд.

Анвар аввалҳои баҳор омад.

Гулбону рӯи дастархон сарширу ҷурғот, маскаи тар, хел-хел мураббо мениҳод (А.С.).

Дар саҳни мактаб ниҳолҳоро шинонданд.
Дар толор – оромӣ.

Аввалҳои баҳор омад.

Рӯи дастархон сарширу ҷурғот, маскаи тар, хел-хел мураббо мениҳод.

25. Аз матни зерин چумлаҳоу яктаркибаю дутаркибаро чудо карда, ба ду сутун нависед.

Ман шунида будам, ки ҳазор пурсӣ ҳам, ин мардак як даҳон аз саргузашташ ҳикоят намекунад. Аз ӯ чизе напурсидам. Як моҳ дар меҳмонхонаи ӯ шудам. Ҳаёти колхози онҳоро меомӯҳтам. Бисёр вақт лаби ҳавзи ҷо менишастам. Ба ӯ ҳикоятҳои зиёде мегуфтам. Ман ба вай маъқул шудам. Беҳтарин чизҳои дӯконашро ба назди ман мегузошт: мағзи бодом, донак, мавизи сиёҳ ва беҳтарин себҳои хубониро. Ва ман ҳам «себамро ҳӯрдӣ, гоз дех» гуфтағӣ барин аз ӯ ҳикоятҳо шунидан меҳостам. Вале ӯ фоз намедод. Ман боз ба ӯ хизмат кардан меҳостам. Сатилро аз дасташ ба зӯри гирифта, гирди шипангӯ чойхона, таги беду сафедорҳо ва атрофи ҳавзро об мезадам. Тасфи ҳаво камтар мешуд. Вале чор қадам дур аз сарҳавз гармсел за bona зада тамоми сахроро фаро мегирифт. Ин як баҳри ҳушке буд, ки бесадо мавҷ зада мерафт (Сорбон).

9. Сараъзо ва аъзоҳои пайрави чумла

26. Аз ҷумлаҳоу зерин сараъзоҳоро ёфта, яктаркиба ё дутаркиба будани ҷумлаҳоро муайян кунед:

Офтоби оламоро саховатмандона нурпоши мекард (С.Ш.). Шкафи китобмонӣ. Дар байн як тирезаи қалон. Аз дур манзараи иморатҳои баланд намоён аст (А.Д.). Як бод. Атрофаш бо девори пастаке иҳота шудааст (С.А.). Сахрои васеъ, биёбони ҳушк. Дар он биёбони бепоён гайр аз ҷоҳҳои ҷуқур манбаи обе нест (С.А.). Пас аз ҷанд дақиқаи тӯлонӣ вай ниҳоят ба қӯшхона расид (С.Т.). Баъди пешин аз хурд то қалони даҳмардаҳо ҷамъ омаданд ва дар сабзазори шафати ҳайма нишастанд (А.С.).

27. Панду ҳикмат ва зарбулмасалу мақолҳоу зеринро ба дафтаратон навишта, маънии онҳоро шарҳ дихед ва дар ёд нигоҳ доред:

Имрӯз мөҳнат – фардо роҳат.
Аз бад – қасофат, аз нек – шарофат.

Одами бекор – дарахти бебор.
Илм дар хурдӣ – нақш бар санг.
Кӯшиши чавонӣ – роҳати пирӣ.
Нафси бад – балои чон.

10. Чумлаи чидааъзо ва воҳидҳои хулосакунанда дар он

28. Аз ҷумлаҳои зерин мубтадо ва ҳабари чидаро ёфта, сабаби гузошта шудани ин ё он аломати китобати байни онҳоро фаҳмонед:

Иди якуми Май – иди меҳнат, иди баҳори баҳт, иди саодати одамизод (А.Ш.). Марқаб метарсид, гӯшҳояшро хонда, гашташро суст мекард (С.Т.). Дараҳтҳо, хонаҳои баланду паст, заминҳои кишт, пастию баландиҳо – ҳама ба назар метофтанд (Ч.И.).

Илму молу мансабу ҷоҳу кирон,
Фитна орад дар кафи бадгавхарон.

(Ҷалолиддини Румӣ)

Фирӯза, Шамсия, Оймуллои Танбӯр ва Мухаррами Фарҷиз низ гӯё симоҳои зиндаанд (Ф.М.).

29. Аз матни зерин ҷумлаҳоеро, ки аъзоҳои пайрав дар онҳо чида шудаанд, ҷудо карда, хели аъзои пайрави чидаро гӯед:

Қаторкӯҳҳои қабудчаранг, зардчаҳол, сурхчатоб сар ба фалак мекашид (С.А.). Як марди қадбаланд, камгӯшт, пешнавасеъ, хушфеъ моро бо ҳурсандӣ пешвоз гирифт (Ҳ.Қ.). Ҳӯҷаназарбой на дар вақти киштукор, на дар вақти хишова, на дар вақти чинак ба роши пахта қадам намондааст (С.А.). Ҷеҳраи баобу тобу гандумгуни ақаи Мирзо хаёле заҳир гашта, мӯйлаби пари зог барин сиёҳ, абруҳои боли уқобвораш ботароват буданд ва ба ӯ ачаб зеб мебахшиданд (А.С.).

30. Дар ҷумлаҳои чидааъзои зерин воҳидҳои хулосакунандаро нишон дода, вазифаи онҳоро фаҳмонед:

Вай тамоми чизҳои атроф: чинорҳо, харсангҳо ва оби шӯҳи ҷӯйро аз назар мегузаронад (С.У.). Қади наврастагӣ, рӯи хучиста, зулфи шикаста, абруи пайваста – ҳама ба як-

дигар мутаносиб, ҳама ба яқдигар зебандада афтида буданд (С.А.). Дар домана ва рӯи теппаҳои сабзу хуррам, дар атрофи киштзорҳо, дар канорҳои дарёча ва чӯйҳо, дар сари боми деворҳои қишлоқ – дар ҳама ҷо лола рӯида буд (Ҷ.И.).

11. Воҳидҳои туфайлий ва истисноии ҷумла

31. Калима, маркиб ва ибораҳое, ки ба аъзоҳои ҷумла муносабати грамматикий надоранд ва аъзои ҷумла ҳам намешаванд, чӣ ном доранд?

32. Аз матни зерин воҳидҳои туфайлиро ҷудо карда, маъною вазифаашонро шарҳ душед.

Юнусбой, бешубҳа, одами дилсоф аст (С.У.). Нихоят, маълум шуд, ки дар меҳмонхона факат барои чаҳор касҷой будааст (Ф.М.). Хулласи калом, Одина бо умединории калон дубора ба завод даромад (С.А.). Хуллас, ки хислати одам ба дилаш мувоғиқ мешудааст (Ф.М.).

33. Аз ин порҷаи манзум мухотабҳоро ёфта, ифода ва вазифаҳояшонро фаҳмонед:

Гар ба шодиҳо шарики одамӣ,
Ханда кун, эй осмон!
Дову дasti тӯй дорад кишварам,
Рӯкушо нуре фишон!
Сабр кун, борон, ки ҳар як қатраат
Ҳамчӯ ашки модар аст.
(М.Қ.).

34. Аз матни зерин ҷумлаҳое, ки воҳидҳои истисноӣ доранд, ёфта, вазифаи онҳоро шарҳ душед:

Мӯйсафед Ҳошим – писари кенчагияшро, низоят дӯст медорад. Вай ин ҳиссиёти падарияшро танҳо як маротиба, ҳангоми ба аскарӣ гуселонидани ў, назди хешу ҳамсояҳо ба забон оварда буд:

– Ҳамаи фарзандҳо барои падару модар азизанд, – гуфт ҳангоме ки Ҳошим аз оғӯшаш раҳо ёфта, хандону дас-

тафшон ба поезд даромад ва ба чашмони худаш об давид.
– Лекин ин бача дар дилам чои алоҳида дорад. ... Ва даҳ
сари сол ягон муаллим нагуфт: қади писарат паст ё ба
ланд. Хушодоб, бофаросат, қобилу дидадаро Ҳошим.

Абдурраҳмон чӣ, ҳм, нисфи одамони деха аз дасти ӯ дод
мегуфтанд. Онҳо – падару модар, худро тасалло медоданд,
ки ин бадхӯияш аз бачагист, калон шавад, ақлаш мепазад
(A.C.).



Сайдизо Ализода
(1887-1938)

Муаллифи китобҳои «Дабис-
тони тоҷик», «Китоби нахус-
тин» (1920), «Сарфу нахви
тоҷикӣ» (1926), муҳаррир ва
мураттиби аввалин лугати ру-
сий-тоҷикӣ (дар ду чилд, 1933-
34) мебошад.

С.Ализода забонҳои русӣ,
франсавӣ, арабӣ, ўзбекӣ, озарӣ,
тоторӣ, туркӣ, курдиро медо-
нист. Солҳои 1933-37 дар Уни-
верситети давлатии Самарқанд аз забони тоҷикӣ, форсӣ,
арабӣ дарс гуфтааст.

Китоби дарсии ӯ «Сарфу нахви тоҷикӣ» нахустин грам-
матикаи нормативии забони тоҷикӣ буда, аз нигоҳи назар-
ия ва маълумоти забоншиносӣ беҳтарин дастури
таълимий аст. Ин асари ӯ имрӯз ҳам моҳияти илмий ва
таълимии худро гум накардааст.

ЧУМЛАИ МУРАККАБ

12. Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи мураккаб

Мо дар нутқи шифоҳӣ (даҳанакӣ) ва хаттӣ фикри худро танҳо бо чумлаҳои содда не, балки бо чумлаҳои мураккаб ҳам ифода менамоем. Аз ин рӯ, аксар вакт мо бо мақсади пурратар ифода намудани фикр якчанд чумлаи соддаи ба ҳам алоқамандро ба кор мебарем ва дар натиҷа воҳиди нисбатан мукаммали нутқ – чумлаи мураккабро, созмон медиҳем.

35. Аз матни зерин чумлаҳои содда ва мураккабро ҷудо кунед ва мубтадою ҳабари чумлаҳои соддаро нишон дигҳед:

Аз меваҳо биҳӣ хеле дер гул мекунад ва дер мепазад. Ақидае ҳаст, ки гӯё аз бӯи гули биҳӣ зоғҳо дарди сар мешаванд. Бинобар ин онҳо дар баҳорон парида ба ҷойҳои дури беодам мераванд. Зоғҳо мераванд, аммо ба ҷои онҳо фароштурукҳо парида меоянд, мусичаҳо лона месозанд, булбулон ба хониш медароянд. Дар лаби ҷӯйборҳои пуроб табиат қолинҳои зумуррадгун паҳн мекунад. Дар кӯҳсорон лолаҳои фуруҷон бо шабнами нуқратоб руҳсора мешӯянд (А.Ш.).

36. Чумлаҳои соддаи таркиби чумлаи мураккаби зеринро ҷудо карда, баъд ба зери мубтадою ҳабари ҳар кадоме ҳат кашеду муайян кунед, ки ҳабарҳо аз рӯи ифода ҷӯй хеланд:

Раъд меғурид, барқ мечаяид, борон мерехту рӯд наъра мекашид, зулмоти шаб бепарво ҳукм меронд (С.Т.).

Дар забони адабии тоҷикӣ чумлаҳо аз ҷиҳати соҳт ба ду гурӯҳ: содда ва мураккаб ҷудо мешаванд.

Чумлае, ки аз ду ва зиёда чумлаҳои содда таркиб ёфта, дорои ягонагии маъною оҳанг мебошад, чумлаи мураккаб номида мешавад.

Мисол: 1. Табиат сукут мекард ва машъали азими осмонӣ – моҳ, торафт зиёдтар баланд мерафт (Р.Ҷ.).

2. Қалам аз тасвири ин ҳарбу зарб, ки дар дашти васеъ гузашта истода буд, очизй мекашад (Р.Ч.).

Дар мисолҳои боло чумлаи якум аз ду чумлаи содда иборат буда, онҳо бо ёрии пайвандаки пайвасткунандай пайиҳами «ва» алоқаманд шудаанд. Ҳарду чумлаи содда баробархуқуқанд. Чумлаҳои содда дар таркиби чунин чумлаҳои мураккаб бо ёрии оҳанги талафғуз (интонатсия) низ алоқаманд мешаванд. Чунончи: Ҳаво соғ буд, осмон бо ранги нилобии бегубор медурахшид (С.А.). Чумлаи дуюм низ аз ду чумлаи содда иборат аст, аммо онҳо баробархуқуқ нестанд, балки яке аз чумлаҳо асосӣ (сарҷумла) буда, дигаре тобеъ (пайрав) аст. Ҳиссаи «Қалам аз тасвири ин ҳарбу зарб очизй мекашад» сарҷумла буда, ҳиссаи «ки дар дашти васеъ гузашта истода буд» пайрав аст, ки ба воситай пайвандаки «ки» ба сарҷумла тобеъ шудааст.

Чумлаи мураккаб воҳиди пурратари нутқ буда, нисбат ба чумлаи содда дар сатҳи баландтар меистад. Чумлаи мураккаб низ чун чумлаи содда аз ҷиҳати оҳанг (интонатсия) ва маъно хусусияти яклухтӣ дорад, аммо аз рӯи соҳт фарқ менамояд. Хусусияти барҷастаи он дар ин аст, ки ба ҳайати чумлаи мураккаб якчанд чумлаи содда доҳил мешавад. Чумлаҳои мураккабро вобаста ба соҳт, алоқаи грамматикии ҷузъҳо ва муносибати маънои онҳо ба се гурӯҳи калон: чумлаҳои мураккаби пайваст, тобеъ ва омехта чудо мекунанд.

37. Аз порчаи манзуими зерин чумлаҳои мураккаби тобеъро ҷудо кунед.

Мо, ки фарзандони муздурemu дехқонзодаem,
Дар ҳама дунё ягона мардуми озодаem.
Зидди ҷангему барои сулҳ эълон додаem,
Лек, агар душман бичангад, дар дифоъ омодаem.
Лашкари пурҷуръати бомаслаки бебоки мо,
Кай диҳад фурсат, ки душман по ниҳад бар хоки мо.
(А.Л.)

ЧУМЛАИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ

13. Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи мураккаби пайваст

Чумлаи мураккаби пайваст аз чумлаҳои соддаи баробархуқуқ, ки бо оҳанги пайвасту пайвандакҳои пайвасткунанда алоқаманд мешаванд, ташкил меёбад.

Пайвандакҳои пайвасткунанда ба се гурӯҳ чудо мешаванд: 1. Пайвандакҳои пайвасткунандаи пайиҳам: ва, у, ҳам, на-на, чи. 2. Пайвандакҳои пайвасткунандаи хилофӣ: аммо, vale, лекин, ҳол он ки. 3. Пайвандакҳои пайвасткунандаи чудой: ё, ё-ки, ё ин ки, хоҳ-ҳоҳ, гоҳ-гоҳ.

Дар байнин ҷузъҳои (хиссаҳои) чумлаи мураккаби пайваст одатан муносибатҳои ҳамзамонию пайиҳамзамонӣ, сабабу натиҷа ва хилофию чудой мушоҳида мешавад. Ин муносибатҳо ба воситаи пайвандакҳои пайвасткунанда ва оҳанг сурат мегирад.

1. Муносибати ҳамзамонӣ: Ман самоворро ба даст гирифтам ва Сайдакбар як китоби худро бо нӯги остинаш олуфтаворона гирифт (С.А.).

2. Муносибати пайиҳамзамонӣ: Падарам барои ин кор ба ман як каландча ҳарида дод ва ман ба кор сар кардам (С.А.).

3. Муносибати сабабу натиҷа: Сатил аз дасти ман ғалтид, обаш рехт (С.У.). Салимбой имсол дар колхоз нағз кор карда, пулу ғаллаи бисёре гирифт ва ў ҳавлии нав бино кард (Р.Ч.).

4. Муносибати хилофӣ: Гуселкунандагон ба аробаҳо часпида мебаромаданд, казакҳо, полисҳо ба зӯрӣ онҳоро мефароварданд (Р.Ч.).

5. Муносибати чудой: Ё ҳаво гарм шуд, ё хаёлҳои гунон гун хобамро гурезонда буданд (Ч.И.).

38. Аз мисолҳои зерин чумлаҳои мураккаби пайвасти пайҳам, хилофӣ ва ҷудоиро муайян карда, муносибати маъноии онҳоро гӯёд.

1. Берун торик шуда истода буд ва борон ҳанӯз ҳам меборид (С.У.).

2. Номи хозираам Гуландом аст, аммо модарам ба ман Зебо ном ниҳодааст (С.А.). 3. Он рӯзи фирӯз расид ва шабона аз тӯйхона овози доира ба фалак мепечид (С.А.). 4. Офтоб домани зархалкории худро аз тегай кӯҳҳо ғундошта гирифту дарёбоди фароҳро пардаи тунуки шом пахш кард (Б.Н.). 5. Шариф чизе гуфтанӣ буд, лекин Шодӣ боз сухани ўро бурид (Ч.И.). 6. Магар, шумо хешу табор надоштед, ё магар онҳо ҳам ба шумо ёрӣ надоданд? (С.А.). 7. Ё бояд корро хобонем, ё асбоби нав дихед (С.А.).
8. Фаму шодмонӣ намонад, валек

Чазои амал монаду номи нек.

(Саъдии Шерозӣ)

9. Падарам хурсанд мешуд ва аз осори хурсандии ў ба-родарам низ хушҳол мегардид (С.У.).

Муносибати пайдарҳамию сабабу натиҷа дар як типи маҳсуси чумлаҳои мураккаби пайваст, ки ҳабари чумлаи соддаи якум дар шакли феъли ҳол меояд, низ дида мешавад: Абрҳои сиёҳ ба як тараф кӯчида, ба ҷои онҳо абрҳои сафедчаю хокистарранг пайдо шуд (С.А.).

Чумлаҳои соддаи таркиби чумлаи мураккаби пайваст бо ду воситай грамматикӣ ба ҳам алоқаманд мешаванд: бо пайвандакҳои пайвасткунанда ва оҳангӣ талаффуз (интонатсия).

Дар алоқаи чумлаҳои соддаи таркиби чумлаи мураккаби пайваст пайвандакҳои пайвасткунанда: ва, -у, инчунин, аммо, лекин, vale, балки, ҳол он ки, ё, ё ки, ё ин ки, ё-ё иштирок мекунанд. Вобаста ба ҳамин пайвандакҳо ва ифодай муносибатҳои маъноии ҷузъҳо чумлаҳои мураккаби пайвастро ба се гурӯҳ: пайиҳам, ҷудойӣ, хилофӣ ҷудо мекунанд:

А) Пайиҳам: Дами гулханишинӣ рафту айёми баҳор омад (А.Д.).

Б) Җудоӣ: Ҳар шаб то вақти хоб ё бо йигитҳо ягон магал меҳест, ё воҳимаи омад-омади аскари сурх мерасид, ё ягон кас мегурехт (Ҷ.И.).

В) Ҳилофӣ: Вай маро фарёд кард, аммо ман ба қафоям нигоҳ накарда рафтан гирифтам (С.У.). Шамол хеле суст шуда монд, vale жола сангчабозӣ мекард (Ҷ.И.). Дарвазаи шаҳрро баста мешавад, лекин даҳони мардумро баста намешавад, – мегӯянд (Ҷ.И.).

Чумлаи мураккаби пайваст аз ҷиҳати таркиб (ҳайат) низ гуногун мешавад. Як қисми чумлаҳои мураккаби пайваст танҳо аз ду ҷумлаи содда иборатанд. Таркиби ин гуна ҷумлаҳои мураккаби пайваст устувор аст: Онҳо, бечораҳо, гирия қунанду мо ҳандем, – дуруст-мӣ? (Р.Ҕ.). Айборҳои бой аз ғалла пур буду ғаллакор нони шикамсерӣ намехӯрд (Р.Ҕ.). Дар кушода шуд ва мо даромадем (С.А.). Ҳофиз манаму бародарам меҳонад (Зарбулмасал).

39. *Ба ёд биёред, ки байни ҷумлаҳои соддаи таркиби ҷумлаи мураккаби пайвастӣ қадом муносибатҳои маънӣ дидо мешавад ва пайвандакҳои пайвасткунандаро ба қадом ҳелҳо ҷудо мекунанд.*

40. *Ҙумлаҳои мураккаби пайвастӣ зерииро бо риояи оҳанг хонед, хели алоқа ва пайвандакҳои онҳоро ёфта, муносибати маъноии ҷузъҳоро фаҳмонед:*

Курси офтоб кайҳо аз назар пинҳон шуда буд, vale дар самти шарқии дара қулоҳи барфини кӯҳ аз шуоҳои охирини он ҳанӯз чун точи арӯсон заррин ва дураҳшон буд (Ф.М.).

Рӯзҳо монанди шукуфтани гулҳо аз паси гул мегузаранд ва марҷони солҳо ба гардани ҳар яки мо ҳамел шудан мегирад (А.Ш.).

Осмон беабр, кабуд ва ҳаво соғу серун буд (С.Т.).

Мӯйсафед зоҳирان ба ҳаракатҳои зебои асп эътибор намедиҳад; гӯашаш пур аз садои хушоҳанги суми ҷонвар, ҳомӯшу саркашол меравад, vale дар дил меболад (А.С.).

Чумлаҳои мураккаби пайваст инчунин сертаркиб мешаванд. Ин типи чумлаҳои мураккаби пайваст бо чумлаҳои соддай эзоҳдиҳандаю тавсифдиҳанда тафсил меёбанд, яъне таркиби онҳо кушода аст. Онҳо вобаста ба тавсифу сифатчинӣ, шумури ҳодисаю воқеа ва предмети тасвир тафсил меёбанд. Чунин хели чумлаҳои мураккаби пайваст барои шарҳу эзоҳи ҳаматарафаи воқеа, пуррагии тасвир истифода мешаванд.

Мисол: Баҳор омад, давчаҳо аз гул баромаданд, навдаҳои тутҳои балхӣ ғӯра бастанд, дарахтони ҳасактут барои ҳӯроки кирмакҳои пилла қалак шудан гирифтанд; ҷӯи Мазрангон бо лойоби селҳои баҳорӣ пур аз сурҳоб шуда мешорид: дехқонон ҷуфт мебастанд, замин меронданд, дандонмола мекарданд ва мекиштанд: фарошту-рукҳо лойҳои шиттаро ба шакли пунбадона лунда карда оварда, дар шифтҳои хонаҳо – дар паҳлӯи болорҳо, бо камоли маҳорат, бо тарзи нимкиштӣ барои худ хона месоҳтанд (С. А.).

41. Гӯед, ки чумлаҳои мураккаби пайвасти сертаркиб одатан дар қадом услугуб истифода мешавад?

42. Накли ҳикоямонанде ба тариқи ҳаттӣ мураттаб созед, ки он дорои якчанд ҷумлаи мураккаби пайваст бошад.

14. Аломатҳои китобат дар ҷумлаи мураккаби пайваст

Ҷумлаҳои соддай таркиби ҷумлаи мураккаби пайваст аз ҳам бо аломати вергул ва нуқтавергул ҷудо карда мешаванд: Айёми баҳор – вақти тутпазӣ буд, akaam бо Сайд Акбарҳоа аз Бухоро омаданд (С.А.). Акнун автобус ҳам дар вақташ мерасад, самоворҳо ҳам дар вақташ мечӯшанд, мардум ҳам дар вақташ ба корашон мераванд (Ч.И.). Трамвайҳо ҳанӯз ҳам бо ҳамон роҳҳои пештара мегарданд, ҳанӯз ҳам ду тарафи кӯчаҳои Тошкандро дарахтҳои баланди сафедорҳо посбонӣ мекунанд; ҳанӯз ҳам аробачаҳои дучарҳаи ангишт бор карда шударо ҳарҳои калон кашида мебаранд (Ч. И.).

Дар чумлаҳои мураккаби пайвасти хилофию ҷудоӣ низ пеш аз пайвандакҳои хилофию ҷудоӣ аломати вергул гузашта мешавад: Ту омадӣ, лекин падари мо наомад! (Ҷ. И.). Аз ҳамон вақт ин ҷониб Нуруллобек поящро аз ҳонаи мулло Ҳокироҳ накандааст, vale як сол ин тараф ба баъзе роҳнамоиҳои мӯйсафед бо шубҳа ва назари танқид нигоҳ мекунанд (Ҷ. И.). Ҳуди акаам ба ин овозаҳо он қадар бо-вар намекард, аммо падарам онҳоро ҳақиқат мепиндошт (С. У.). Шояд вай аз карда пушаймон шуд, ё ғаму андӯҳи дуҳтараш ақлу ҳуши ӯро зеру забар карда мондааст (Ҷ. И.).

Пеш аз пайвандакҳои пайвасткунандаи пайиҳами «ва», «у» аломати вергул гузашта намешавад.

43. Аз мисолҳои зерин чумлаҳои соддаи ҷидааъзоро ба як сутун ва ҷумлаҳои мураккаби пайвастро ба сутуни дигари дафтаратон нависед ва фарқи онҳоро гӯед.

1. Вай чакманашро қашида, ба либосовезак овехту сум-каи ҳарбиашро ба даст гирифта, аз хобгоҳ баромад, поин фуромад, дар сартарошхона мӯйсару риш тарошид, ба рестаран даромада таом ҳӯрд (С.У.). 2. Аз меҳмонхонаи шаҳр садои мусиқӣ баланд буд, дар даромадгоҳи меҳмонхона, дар болои зинапоя, гурӯҳ-гурӯҳ марду занҳои ҳушлибос истода, бо овози баланд гап мезаданд, кассе дар байни онҳо қоҳ-қоҳ меҳандид, булвару пайроҳаҳои кӯча пури одам буд (С.У.). 3. Ҳаткашон ба ӯ телеграммаэро дароз карду Рустам дари ҳонаро пӯшида, телеграммаро күшод (П.Т.). 4. Ришаш сиёҳ ва ба қайчӣ кӯтоҳ карда шуда буд, рӯяш пурраи сафедҷаи сурхтоб ва ҷашмони бемижги-ни пӯшида ва ҳушкидарафташ дар он рӯи сурхчатоб ба ду ҷои ба дарун рафтаи порҷаи ҳарирӣ гулобӣ монанд буд, абруҳояш сиёҳи сермӯи баланд, либоси ин нобино фақирона, лекин бисёр озода буд (С.А.). 5. Ҳофизон, машшоқон, раққосагон бо либосҳои ранг ба ранг дар саҳна пайдо шуда ҳунарнамоӣ мекарданд (С.У.). 6. Поезд аз нав ба роҳ даромад ва модар то ба дашт аз он тиреза ҷашм наканд (П.Т.).

44. *Бо истифодай пайвандакҳои пайвасткунанда якчанд ҷумлаи мураккаби пайваст тартиб дихед.*

45. *Ба дафтаратон 4 ҷумлаи мураккаби пайвасти белайвандак навишта, онҳоро ифоданок хонед.*

46. *Аз асари бадеӣ якчанд ҷумлаи мураккаби пайвасти сертаркиб навишта, шарҳ дихед.*

47. *Матни зеринро хонед, вазифаи пайвандакҳои пайвасткунандаро фахмонед. Гӯёд, ки алломатҳои китобат дар ин матн ҷӯ саҳм доранд?*

Айёми тобистон. Офтоби ҷаҳонтоб бар болои сар рост баромада, кӯҳу биёбонро баробар равшан ва гарм намуда буд, лекин, ҳар чанд нимрӯзии тобистон бошад ҳам, ҳавои кӯҳсор монанди айёми баҳор миёна ва форам буд. Кабкҳои дарӣ гоҳо бар тега ва гоҳо дар камар сайру гашт менамуданд: мургони ҳушилҳон бар шоҳаҳои дараҳтони кӯҳӣ нишаста нағмасарӣ ва газалхонӣ мекарданд: ҷӯйчаҳои оби соғ, ки аз фарози кӯҳ ба нишеб аз санге ба санге ҷаҳонро ҳамонандаро мургони нағмасаро ҳамовозӣ мекарданд. Гӯсфандон дар хоби ноз, бузголагон дар таку тоз, ҷӯпонбачагон дар давидан, оҳубаррагон дар рамидан – ҳулоса, ҳар кас, ҳар ҷиз ва ҳамаи табиат дар олами худ ҳурсанд ва шодмон буд (С.А.).



**Лутфулло Бузургзода
(1909-1943)**

Л.Бузургзода забоншиноси заки-
табъе буд. Вай оид ба ҳамаи бахшҳои
илми забоншиносӣ таълифоти бунё-
дӣ анҷом дода, китобҳои дарсӣ низ
навиштааст. 1. Шевай тоҷикони
Чилгазӣ (1936). 2. Зада дар забони
адабии тоҷик (1937). 3. Шевай Во-
руҳ (1937). 4. Баъзе ҳусусиятҳои за-
бони аҳолии Самарқанд (1938). 5.

Харитай диалектологии шеваҳои тоҷикии водии Фарғона (1939). 6. Очерки мухтасари диалектологии тоҷик (1939). 7.Фонетикаи забони адабии тоҷик (1940). 8.Морфологияи забони тоҷикӣ (1941). 9.Синтаксиси забони тоҷикӣ (1942).

ЧУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ

ЧУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ БО ЯК ЧУМЛАИ ПАЙРАВ

15. Чумлаи мураккаби тобеъ ва тафовути он аз чумлаи мураккаби пайваст

Чумлаи мураккабе, ки дар он яке аз чумлаҳо асосӣ буда, чумлаи дигар ба воситаҳои гуногуни грамматикий ба чумлаи асосӣ тобеъ гардида, онро эзоҳ медиҳад, чумлаи мураккаби тобеъ номида мешавад.

Чумлаи мураккаби тобеъ аз чумлаҳои мураккаби пайваст бо як қатор хусусиятҳо фарқ мекунад, ки муҳимтаринашон инҳоанд:

1. Дар чумлаи мураккаби тобеъ муносибати грамматикий ва маънӣ дар байни сарҷумлаю чумлаи пайрав дида мешавад. Чумлаи мураккаби тобеъ аз сарҷумла ва аз як ё якчанд чумлаи пайрав иборат мешавад. Сарҷумла гуфта чумлаи тобеъкунанда – чумлаи асосии таркиби чумлаи мураккаби тобеъро меноманд, чумлаи пайрав бошад, чумлаи тобеъшаванда аст. Чумлаи пайрав сарҷумларо аз ягон ҷиҳат шарҳу эзоҳ дода, бутунии сохту маънӣ онро таъмин менамояд.

2. Чумлаи мураккаби тобеъ аз чумлаҳои мураккаби пайваст аз ҷиҳати соҳт фарқ мекунад. Дар чумлаи мураккаби тобеи пайвандақдор дар аксари мавридҳо пайвандақ ба ҳайати чумлаи пайрав доҳил мешавад: Мисол: Ин бемор ҳам бародари ӯ Раҳимдод буд, ки аз тарафи туркманон ба вай Некқадам ном дода буданд (С. А.).

Дар ин чумла «Ин бемор ҳам бародари ў Раҳимдод буд» сарчумла буда, «ки аз тарафи туркманон ба вай Некқадам ном дода буданд» чумлаи пайрав аст. Пайвандаки «ки» дар таркиби чумлаи пайрав мебошад.

Агар дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ калимаю таркибҳои ҳамнисбат омада бошанд, онҳо ба ҳайати сарчумла дохил мешаванд: Мисол: Ҳуррият ҳамин будааст, ки касе ба касе зулм карда наметавонистааст (С. А.). Сарчумла дар ин мисол: «Ҳуррият ҳамин будааст» буда, чумлаи пайрав «ки касе ба касе зулм карда наметавонистааст» мебошад. Ҷонишини «ҳамин» калимаи ҳамнисбат аст, ки дар таркиби сарчумла омадааст.

Дар чумлаи мураккаби пайваст бошад, пайвандак ба таркиби ягон чумла дохил намешавад, вай дар байни чумлаҳои содда омада, онҳоро ба ҳамдигар алоқаманд менамояд ва ба ҳамаи чумлаҳои соддаи ҳайати чумлаи мураккаби пайваст як хел тааллук дорад.

3. Дар байни ҳиссаҳои чумлаи мураккаби тобеъ аз лиҳози маъно алоқаи мустаҳками чудонашаванд буда, яке бе дигаре мазмуну матлабро сахех намефаҳмонад.

4. Баъзан дар таркиби сарчумла калима, таркиб ва ибораҳое ифода мейбанд, ки чумлаи пайрав маҳз барои шарҳу эзоҳи онҳо меояд. Ин гурӯҳи калимаю таркиб ва ибораҳо дар ҳайати сарчумла вазифаи ягон аъзои сарчумларо адо намуда, дар як вақт барои алоқаи байни чумлаи пайраву сарчумла чун воситаи грамматикӣ хизмат ҳам меқунанд ва онҳоро калимаҳои ҳамнисбат меноманд. Ин восита дар чумлаҳои мураккаби пайваст дида намешавад. Ба ин вазифа ҷонишинҳои ишоратӣ, зарфҳо, калимаи як ва артикли е меоянд. Мисолҳо:

1. Баъд меҳостам **ҳамиро** ҳам гуфта гузарам, ки Ҷалолиддин ба қарибӣ аз сардории звено ба сардории бригада гузашт (Ф.Н.). 2. Гулбибӣ **як** гунчай нашукуфтае буд, ки умеди сад олам шукуфтаниҳо дар дил дошт (С.А.). 3. Ў **тарзе** гап мезад, ки гӯё шуморо то ин вақт ҳеч гоҳ на-дида бошад (Р.Ч.).

Тарзи ифодаи аъзои эзоҳшаванда барои ташаккули ҷумлаи пайрав роли калон мебозад.

48. Ҳусусиятҳои фарқунандай ҷумлаи мураккаби тобеъро ба ёд оварда, номбар кунед.

49. Гӯёд, ки пайвандакҳои тобеъкунанда дар ҷумлаи мураккаби тобеъ чӣ саҳм доранд ва дар ҳайати қадом ҷумла меистанд?

Калимаю таркибҳои ҳамнисбат (ишоракунанда). Дар таркиби сарҷумла гайр аз калимаю таркиб ва ибораҳои эзоҳшаванда боз калимаю таркибҳое ҳастанд, ки ба ифодаи ҷумлаи пайрав ишора карда, яке аз воситаҳои алоқаи ҷумлаи пайрав ба сарҷумла буда, барои ифодаи муносибати грамматикии ҷумлаи мураккаби тобеъ саҳми калон доранд. Ба ин вазифа ишорачонишинҳо, зарфҳо, калимаи «як» ва артикли «е» меоянд.

Калимаю таркибҳои номбурда, ки дар ҳайати сарҷумла чун ҳамнисбати ин ё он хели ҷумлаи пайрав мебошанд, маънии умумӣ ва ноқис доранд, бинобар ин маънии мушаххаси онҳо маҳз дар ҷумлаи пайрави ҳамнисбати онҳо возеху равшан мегардад. Аз ин рӯ, калимаю таркибҳои ҳамнисбат ин ё он муносибати грамматикро ба таври нисбӣ ифода менамоянд. Мисол: Гулбӣ ғунчае буд, ки дар як лаҳза ҳам баҳорро дид, ҳам ҳазонро (С.А.).

50. Саҳму вазифаи калимаҳои ҳамнисбатро гӯёд.

51. Аз ҷумлаҳои зерин калимаҳои ҳамнисбатро ёфта, вазифаашонро муайян кунед.

Шоҳин, мисли он ки таконе ҳӯрда бошад, дурусттар нишаста, ба сукут рафт (А.С.). Ман шуморо барои ин ҷеф задам, ки ба ман ёрӣ дихед (С.А.). Махсусан солҳои охир қасбе намонда буд, ки накарда бошад (Р.Ч.). Гулбӣ як ғунчай ношукуфтае буд, ки умеди сад олам шукуфтаниҳо дар дил дошт (С.А.). Вай ба үқоби пире шабоҳат дошт, ки дар охири умр аз фазои кӯҳсорон маҳрум гаштааст (А.С.). Аммо рафта-рафта кори дунё чунин сурат гирифт, ки ҳамин Аваз ба Иброҳимбек ва одамони вай душмани

қаттол гардид (С.Т.). Ӯ дар фикри он буд, ки аз бақияи чорво як қисмашро фурӯхта, ба пули он ғалла корад (С.У.).

**52. Ҳикояро бодиққат хонда, мазмунашро муҳтасар нақл на-
моед. Пас аз ин ҷумлаҳои мураккаби тобеи онро як-як ҷудо
карда, сарҷумла ва ҷумлаҳои пайравро шарҳ дихед.**

Гове бар галаи худ солор¹ буд ва дар миёни ғовон ба қуввати сурӯ² номдор. Чун гург бар эшон зӯр овардӣ, офати вайро ба заҳми сурӯ аз эшон дур кардӣ. Ногоҳ дасти ҳодиса бар вай шикаст овард, сурӯи вайро офате³ ра-
сид. Баъд аз он чун гургро дидӣ, дар паноҳи ғовони дигар ҳазидӣ. Сабаби онро аз вай суол карданд. Дар ҷавоб гуфт:

Рубой

З-он рӯз, ки аз сурӯи худ мондам фард,⁴

Шуд маъракаи диловарӣ бар ман сард.

Дерин масале ҳаст, ки дар рӯзи набард,⁵

Зарбат бувад аз ҳарбаву⁶ даъвӣ⁷ аз мард.

(Абдурраҳмони Ҷомӣ)

16. Сарҷумла ва ҷумлаи пайрав

Сарҷумла ҷумлаи асосӣ ва эзоҳшаванд аст, ҷумлаи пайрав эзоҳдиҳанда буда, ба он (сарҷумла) тобеъ мебо-
шад. Аммо ҳоҳ сарҷумла, ҳоҳ ҷумлаи пайрав дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ мустақилияти маънӣ ва инто-
натсионии худро аз даст дода, ба як ифодай тому яклухт табдил меёбад. Албатта, сарҷумла нисбат ба ҷумлаи пай-
рав мустақилтар аст, аммо бе будани ҷумлаи пайрави матлуб, хусусан ҳангоми дорои қалимаи ҳамнисбат буда-

¹. Солор - сардор

². Сурӯ - шоҳ

³. Офат – осеб, зиён, бало, дард

⁴. Фард – ҷудо шудан,

⁵. Набард – корзор, ҷанг

⁶. Ҳарба - найза

⁷. Даъвӣ – доддоҳӣ, ҷанҷол, талаби ноҳақ, гувоҳӣ додан.

наш ноқис ва эзохталаб мебошад. Дар байни чумлаҳои пайрав ва аъзоҳои чумлаи содда муносибати синонимӣ дида мешавад. Агар аъзоҳои чумла сараъзоҳоро аз ягон ҷиҳат шарҳу эзоҳ дода, онҳоро пурра гардонанд, чумлаҳои пайрав сарчумларо эзоҳ дода, онро мукаммал менамоянд.

53. Матнро бодиққат хонед ва аз он чумлаҳои мураккаби тобеъро ҷудо намуда, ба дафтаратон нависед. Сарчумлаю чумлаи пайравашонро аз ҳам ҷудо карда, то чӯ андоза мустақилият доштани сарчумларо фаҳмонед.

Овардаанд, ки зоге дар камари кӯҳе хона гирифта ва шикофи санге ошёна сохта буд. Дар наздикии он сӯроҳ море зиндагӣ мекард. Ҳар гоҳ ки зог бача мениҳод, мор онро меҳӯрд ва ҷигари зог ба доги фироқи фарзанд месӯҳт. Чун ситамгари мор аз ҳад бигзашт, зог дармонда шикояти он ҳол бо шағоле, ки дӯсти ў буд, дар миён овард ва гуфт:

– Меандешам, ки худро аз балои мор ва ранчи ин золими ҷонғичор бираҳонам.

Шағол пурсид:

– Ин корро ба чӣ тариқ анҷом ҳоҳӣ дод?

Зог гуфт:

– Мехоҳам, ки чун мор дар хоб шавад, ба минқори хунҳор ҷашми ҷаҳонбинаш барканам, то дигар қасди фарзандони ман кардан натавонад ва фарзанд, ки нури дидай ман аст, аз шарри он хираҷашм эмин бимонад.

Шағол гуфт:

– Ин тадбири ту аз роҳи дуруст берун аст, ҷунки хирадмандон қасди душманро бояд тарзе кунанд, ки дар он ҳатари ҷон набошад. Зинҳор, ки аз ин фикр бигзар, то ин ҷони азиз ба бод надиҳӣ.

Зог гуфт:

– Ҷӣ бояд кард?

Шағол гуфт:

– Дурусташ он аст, ки дар авчи ҳаво парвоз кун ва ба бомхову сахроҳо **назар афкан**,¹ ҳар ҷо зевареро бинӣ, ки **рабудани**² он мұяссар бошад, фаромада бардор ва боз ба ҳаво парвоз кун, аммо аз ҷашми мардумон гоиб мабош. Дур нест, ки баъзе мардум дар талаби он зевар аз ақиб оянд. Чун наздики мор расй, зеварро ба болои мор афкан, то ки назари мардум ба вай афтад. Албатта, онҳо аввал морро күшта, пас зевари худро хоҳанд гирифт ва ту аз зарари мор фароғат³ ҳоҳӣ ёфт.

Зоф ба ишорати шағол рӯй ба ободонӣ ниҳод. Занеро дид, ки бар гӯши бом зеваре ниҳодааст. Зоф онро даррабуд ва ба ҳамон дастур, ки шағол гуфта буд, ба болои мор андоҳт. Мардумон, ки дар пайи зоф омада буданд, зуд сари морро кӯфта зеварро бардоштанд ва зоф аз зарари мор ҳалос шуд.

Хасм⁴ аз миён бирафту сиришк аз канор ҳам (Ҳусайн Вөизи Кошифӣ).

54. Ҷумлаҳои пайрави ҷумлаҳои мураккаби тобеи зеринро ба ибора баргардонед.

Касе, ки дар кӯҳҳо будааст, накҳати дилангези гулӯ гиёҳҳои он чоро шамидааст.

Калонсолони корхона, ки ба форигболии холаи Ошуфта одат кардаанд, дар ин бобат мегӯянд. Агар тираш ба нишон расад, аз шодӣ қад-қад мепарад. Модараш мегӯяд, ки гирия баъзан ба кӯдак фоида дорад.

Баъди ҳамон мулокот Малика ҳис кард, ки ҷавон бочуръаттар гаштааст.

Духтарақ аз ин ҷиҳат ба ташвиш афтод, ки офтоб кайҳо нишастааст (С.Ш.).

55. Шеърро ифоданок ҳонед ва аз он ҷумлаҳои мураккаби тобеъро ҷудо карда, хели ҷумлаи пайравро муайян намоед:

1. Назар афкандан – нигоҳ кардан

2. Рабудан – ҷанг зада гирифтан

3. Фароғат – осудагӣ, роҳат, оромӣ

4. Хасм – душман, адӯ

Барои ҳурмати мӯи сафедаш,
Ки ҳар тораш чу як роҳи сафед аст.
Барои дил, дили оинавораш,
Ки аз ҷашму нигоҳи ӯ падид аст.
Барои хотири шеъраш, ки онро,
Ба роҳи хеш болу пар намудам.
Барои шеъри мардумошнояш,
Ки аз он шеъри худро сар намудам.
Барои ҳиммату номи баландаш,
Баландиҳои чун ҷарҳи баринаш.
Барои ҳоксороҳои покаш,
Таҳаммулнокии ҳамчун заминаш.
Қасам бар ҷону виҷдони ҷавонам:
Агар дар шеър қутби нав қушоям,
Аз он ҳар субҳ чун ахтар бароям,
Ба назди шеъри ӯ таъзим намоям!

(M.K.)

56. Ба сарҷумлаҳои зерин ҷумлаҳои пайрави мувофиқ ёбед:

Ба пурсиҳҳои муаллим хуб ҷавоб додам,
Ин ҳамон китобе аст,
Ба ӯ гуфтанд,
Ман барои он омадам,
Вай ба мо тарзе нигоҳ кард,
Хуршед шеъро ҷунон қироат мекард,

**17. Воситаҳои алоқаи синтаксисии ҷумлаи
мураккаби тобеъ**

Воситаҳои алоқаи синтаксисии ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии тоҷик хеле гуногунанд: пайвандаҳои тобеъкунандай сершумор, қалима, таркиб ва ибораҳои ҳамнишбат, мутобиқати шаклҳои феълӣ – хабари сарҷумлаю ҷумлаҳои пайрав, ҷои ҷумлаи пайрав дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ ва оҳанг воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои пайрав ба сарҷумла мебошанд.

Пайвандакҳои тобеъкунанда ду хел мешаванд: якум, пайвандакҳои тобеъкунандае, ки якчанд хели чумлаи пайравро ба сарчумла тобеъ мекунанд: ки, то, чун; дуюм, пайвандакҳои тобеъкунандае, ки хоси ин ё он чумлаи пайраванд: вақте ки, ҳангоме ки, аз бозе ки... (замон), бинобар ин ки, азбаски, зеро ки (сабаб), агар, ба шарте ки, ба шарти ин ки (шарт)....

Мисол: 1. Инҳо суханҳое буданд, ки пӯлодро сӯроҳ ва сангро об мекарданд (А.Ш).

2. Аз вақте ки ў ҳаракати Чингизи хунрезро ба тарафи Мовароуннаҳр шунид, дар пайи мудофиаи Ватан афтод (С.А.).

Дар мисоли якум чумлаи пайрави муайянкунанда ба сарчумла ба воситаи пайвандаки «ки» ва дар мисоли дуюм чумлаи пайрави замон ба сарчумла ба воситаи пайвандаки «аз вақте ки» тобеъ шудааст.

57. Дар мисолҳои зерин, ки чумлаҳои пайрав бо сарчумлаи худ ба воситаи пайвандакҳои хоса тобеъ шуданд, ҷои сарчумла ва чумлаҳои пайравро муайян кунед.

Қорӣ-Ишкамба, бе он ки қадами пешпартотаашро ақиб гузорад, гуфт (С.А.). Вақте ки навқари вакили молиёт ба Бож омада Фирдавсиро ба назди ҳоким бурданӣ шуд, шоир ҳайрон нашуд (С.У.). Агар дар бораи вай ягон касе чизе пурсад, аввал ба ҳамдигар маслиҳат мекунем (Ф.М.).

58. Аз чумлаҳои зерин қалима, таркиб ва ибораҳои ҳамнисбатро ҷудо карда, хели чумлаҳои пайравро гӯёд.

Манзара айнан ҳамин тавр буд, ки дар рӯзномаҳо гоҳо менавиштанд (Ф.М.). Аз таъсири наво дар сари ў ногоҳ чунин хулосае пайдо шуд, ки гӯё Мунавваршоҳ дар зиндагии худ шитоб мекунад (Ф.М.). Ўмарди хушрӯйи шофбурuti баландқомате буд, ки имрӯз дар пеши мактаб дидааст (Ф.М.). Он ҳикояро як ба як нақл кард, тавре нақл кард, ки Фирдавсӣ дар он воқеа ҳамчун як шахси пуриддаои камхирад арзи вучуд менамуд (С.У.).

Мушк он бувад, ки худ бибүяд, на он ки аттор бигүяд.
(Саъдии Шерозӣ)

59. Аз ин ҳикоя чумлаҳои мураккаби тобеъро чудо намуда, сарчумла ва чумлаҳои пайравро муайян кунед.

Мӯреро диданд, ба зӯрмандӣ камар баста ва малахеро даҳ баробари худ бардошта.

Ба тааҷҷуб гуфтанд:

- Ин мӯрро бинед, ки бо ин нотавонӣ бореро ба ин гаронӣ¹ чун мекашад?!
- Мӯр чун ин сухан бишунид, бихандиду гуфт:
- Мардон борро бо нирӯи² ҳиммату³ бозу ҳамийят⁴ қашанд, на ба қуввати тану заҳомати⁵ бадан.

Қитъа

Боре, ки осмону замин сар кашид аз он,
Мушкил тавон ба ёварии⁶ ҷисму ҷон кашид.
Ҳиммат қавӣ⁷ кун аз мадади раҳравони ишқ,
К-он борро ба қуввати ҳиммат тавон кашид.

(Абдураҳмони Ҷомӣ)

18. Аломатҳои китобат дар чумлаи мураккаби тобеъ

Чумлаи мураккаби тобеъ аз ҷиҳати таркиб гуногун мешавад. Аксари чумлаҳои мураккаби тобеъ дорои як чумлаи пайрав мебошанд. Яъне ин типи чумлаҳои мураккаби тобеъ аз як сарчумла ва як чумлаи пайрав иборат мешаванд.

Дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеъ чумлаҳои пайрав ба хелҳои зерин ҷудо карда мешаванд: чумлаи пайрави пуркунанда, муайянкунанда, мубтадо, ҳабар ва ҳол

¹. Гарон – вазнин, сангин

². Нирӯ – қувват, зӯр, зӯрӣ.

³. Ҳиммат – иродা, қасд, азм, чаҳд...

⁴. Ҳамийят – гайрат, номус, орият

⁵. Захомат – гафсӣ, қалончуссагӣ

⁶. Ёварӣ – ёрӣ, мададгорӣ

⁷. Қавӣ – зӯр, пуркувват

(чумлаи пайрави ҳоли замон, макон, тарзи амал, монандӣ, сабаб, мақсад, миқдору андоза, шарт, хилоф, натиҷа).

Дар чумлаҳои мураккаби тобеъ бо як чумлаи пайрав аломатҳои вергул ва тире истифода мешавад. Аломати вергул ва тире чумлаҳои пайравро аз сарҷумла ҷудо мемоноянд. Ин аломатҳо дар чумлаҳои мураккаби тобеъ вобаста ба ҷои чумлаи пайрав истифода мешавад:

1. Агар чумлаи пайрав пас аз сарҷумла ояд, пеш аз он аломати вергул гузошта мешавад: Ба ин духтар оғарин гуфтан даркор аст, ки аз ӯхдаи ҳамин қадар кор баромад (Ҳ.К.).

2. Агар чумлаи пайрав дар аввал омада бошад, пас аз он аломати вергул гузошта мешавад. Мисол: Барои ин ки аз ин ҳунар баҳравар шавам, пайваста машқ мекардам (С.У.).

3. Агар чумлаи пайрав дар байн ояд, он аз ду тараф бо вергул ҷудо карда мешавад. Мисол: Китоберо, ки ба шумо ваъда карда будам, фиристодам (Ҳ.К.).

60. *Аз матни зерин чумлаҳои мураккаби тобеъро ҷудо карда, сабаби гузашта шудани аломатҳои китобати онҳоро фаҳмонед.*

Искандари Румиро пурсиданд:

– Диёри Машриқ¹ Мағриб² ба чӣ гирифтӣ, ки мулуки³ пешинро ҳазоину⁴ умру лашкар беш аз ин будааст ва ҷунин фатҳе⁵ муюссар нашуд?

Гуфто:

– Ба авни⁶ худои азза ва ҷалла⁷ ҳар мамлакатеро, ки гирифтам, раъияташ⁸ наёзурдам ва номи подшоҳон ҷуз ба некӯй набурдам!

1. Mashrik – шарқ

2. Magrib – гарб

3. Mu'luk – маликон, подшоҳон

4. Xazoin – ҳазинаҳо

5. Fatḥ – ғалаба

6. Avn – ёрмандӣ

7. Azza va ҷalla – азиз ва бузург

8. Raʼiyat – ҳалқ

Бузургаш нахонанд аҳли хирад,
Ки номи бузургон ба зишт¹ барад.
(Саъдий Шерозӣ)

61. Матнро хонда, чумлаҳои мураккаби тобеъро ҷудо карда, ба дафтаратон нависед ва ҳар аломати китобати онҳоро шарҳ дихед.

Одинаро чора ҷуз ин набуд, ки дубора сари ҳудро гирифта ба Фарғона биравад, ҷанд гоҳе дар он ҷо муздурий ва ҳаммолӣ намояд, андаке нақдина ва кола посира карда, бозгашта ба ватани ҳуд ояд, тӯю тамошо карда, Гулбииро ба никоҳи ҳуд дароварад ва бақияи умрашро, агарчи як рӯз аст, бо ҷонони ҳуд ба сар барад. Лекин ин матлабро ба Бибиоиша чӣ гуна фаҳмонда метавонист? Бибиоиша ба ҳеч ваҷҳ намехост, ки дигарбора ягона фарзанди азизи ҳудро аз даст диҳад ва дуюмбора ҳудро ба даруни оташи ҳонумонсӯзи ҷонгуздози ҳичрон андозад.

Баъд аз тамом шудани ҷанҷоли Арбоб Камол шабе Одина бо модаркалони ҳуд аз ҳар дарак сӯҳбат мекард ва меҳост, ки гапро ба болои сафари ҳуд оварад...

Одина бо ин суханварӣ модаркалонашро аз як ҷои бисёр нозуқ гирифта буд, зеро як кампир ҳафтодсолае, ки мӯяшро дар миёнаи расму одат сафед кардааст, ҳеч намехоҳад, ки одатҳои бобой андаке кам шавад.

Ба ҷавоби ин ҳама суханони Одина Бибиоиша гуфт:

– Не, бе тӯй ҳеч мумкин нест, ки никоҳ қунем, дар ин сурат дар миёни мардум чӣ гуна сар бардошта мегардем. Агар аз сухани мардум ҷашм пӯшем ҳам, тӯй накардан мумкин нест, зеро ҳуди ман дар дил орзуҳо ва ҳавасҳо дорам, меҳоҳам, ки ба тӯй мардумро ҳабар карда оварда, ош ва нон қашам, соҳиби келин шуданамро ба дӯсту душман нишон диҳам....

– Ин тавр бошад, мо дар ин дунё рӯи тӯйро наҳоҳем дид, – гуфт Одина, зеро тӯй бе пул намешавад ва одами бекор пул наҳоҳад ёфт, дар ин сурат аз ҳаёли тӯй, орзу ва

¹. Зиштӣ - бадӣ

ҳавас гузаштан даркор, ту нияти келинфурориро, ман фикри зангириро аз дил бароварданамон лозим (С.А.).

62. Матиро хонда, мазмуни онро бо ду-се чумла нақл кунед, чумлаҳои соддаи чидааъзо, чумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеашро чудо намоед.

Гулбону падару модари Фазилатро хира-хира дар ёд дорад. Одамони хоксор буданд онҳо ва ба сари худ зиндагӣ мекарданд. Барои Фазилат ҷонашонро дарег намедоштанд, зеро вай фарзанди ягона буд. Гулбону ана бо ҳамин дуҳтарак аз хурдӣ дугонаи ҷонист ва айёми тифлӣ гайр аз шаб тамоми рӯзро бо ӯ мегузаронд. Онҳо якҷоя молбонӣ мерафтанд, лола мечиданд, тарона меҳонданду мерақсиданд ва рӯ-рӯи сабзаҳои нармаки талу теппаҳо ҳай ғел мезаданд.

Ҳарду дар ҳамин дехаи Сурҳсеб ба шавҳар баромаданд. Гулбону ба Шоҳини даҳмардаву Фазилат ба Шоҳмирзои ронанда. Баъди ин онҳо мисли аппаву ҳоҳар ба якдигар қарин гаштанд. Вокеан, тоифаҳое ҳастанд, ки ҳонадор ё соҳиби мансаб гаштан баробар аз дӯстони айёми ҷавонӣ рӯ метобанд ва ҳатто рӯзҳои мушкиливу ҳурсандӣ ҳам якдигарро ёд намекунанд. Пос доштани намак ва дӯстиву рафоқат ҳунари ҳар кас набудааст! Ба ақидаи Гулбону, ин ҳислати начиб ҳам ғанҷе аст, ки насиби ҳар одам намешавад... Ҳуб, ки дӯстии онҳо аз айёми қӯдакӣ то имрӯз дар лаҳзаҳои шодиву ғам кафшер бастааст (А.С.).

ХЕЛҲОИ ЧУМЛАИ ПАЙРАВ

Чумлаҳои пайрав аз рӯи саҳму вазифаи синтаксисӣ, муносибати маъноии сарчумлаю чумлаи пайрав ва саволгузорӣ ба хелҳои зерин ҷудо мешаванд: чумлаи пайрави пуркунанда, муайянкунанда, мубтадо, ҳабар ва ҳол.

Мисол: Махсум фаҳмид, ки аз овози раъд бедор шудааст (Ҷ.И.).

Чумлаи мисоли боло чумлаи мураккаби тобеъ буда, чумлаи пайраваш «ки аз овози раъд бедор шудааст» ҳабари сарчумларо эзоҳ дода, ба саволи чиро фаҳмид? ҷавоб

мешавад ва ба ин сабаб чумлаи пайрави пуркунанда мешавад. Агар нависанда ҳамин мазмунро ба воситай чумлаи содда баён мекард, чумлаи пайрав чун пуркунандай тафсилӣ воқеъ гардида, ба ҳамон саволи чиро фаҳмид? ҷавоб мешуд: Махсум аз овози раъд бедор шуданашро фаҳмид.

Дар ҷаҳон қуввае нест, ки ба ин ягонагӣ, дӯстӣ ва бародарии ҳалқҳо муқобил истода тавонад (Ф.Н.).

Дар ин мисол чумлаи пайрав ба саволи чӣ ҳел? (чӣ ҳел қувва?) ҷавоб шуда, вазифаи муайянкуни мубтадои сарчумларо адо кардааст ва ба ҳамин сабаб чумлаи пайрави муайянкунанда мешавад.

Мисоли дигар: Азбаски дар ин ҷоҳо ҳозир об баровардан мумкин нест, ба қиши лалмӣ маҷбур шудем (С.А.).

Дар мисоли боло қисмати «ба қиши лалмӣ маҷбур шудем» сарчумла буда, ҳиссаи «азбаски дар ин ҷоҳо ҳозир об баровардан мумкин нест» чумлаи пайрав аст, ки ба саволи барои чӣ?, аз чӣ сабаб? ҷавоб мешавад ва чумлаи пайрави сабаб мебошад.

19. Чумлаи пайрави пуркунанда

Чумлаи пайрави пуркунанда дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ бар эзоҳи хабари сарчумла омада, онро пурра мекунад.

Ин хели чумлаи пайрав ба саволҳои чӣ?, аз чӣ?, чиро?, ба чӣ?, бо чӣ? ҷавоб мешавад. Вай бар эзоҳи қалимаю таркибҳои ҳамнисбате низ меояд, ки ба вазифаи пуркунандай сарчумла омадаанд.

Воқеа аз ҳамин сар шуд, ки ман бо модарам ҷанг карда, аз хона гурехтам (П.Т.).

Чумлаи пайрави пуркунанда, одатан, хабарҳои феълии сарчумларо эзоҳ медиҳад. Чунончи: Соҳибкор пурсид, ки аз куҷо омадам (Ф.М.).

Чумлаи пайрави пуркунанда дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ ду ҷои муқаррарӣ дорад.

1. Пас аз сарчумла омада, аз он бо вергул чудо карда мешавад: Падарам маңбур шуд, ки масъаларо бо насиҳат ҳал кунад (С.А.).

2. Пеш аз сарчумла омада, аз он бо вергул чудо карда мешавад. Падарам кай омаданд, гуфта пурсид (С.А.).

63. Аз ҷумлаҳои мураккаби тобеи зерин ҷумлаҳои пайрави пуркунандаро чудо карда, аломати вергулро гузоред.

1. Нуралиро ба райком ҷеғ зада гуфтанд ки вай ба мактаби яксолаи колхозҳо фиристода мешавад (С.У.). 2. Исмат метарсид ки мабодо Ҳошим Корвон ўро хафа накунад (С.У.). 3. Ба Карпов фаҳмондан лозим ки фармони пагоҳӣ додаашро зуд бекор кунад (Ю.А.). 4. Мегӯянд, ки ситорахо низ заминро андаке равшан мекунанд (Ф.М.). 5. Намедонист ки холо барои чӣ ин ҷо омадааст (Ч.И.).

64. Ҳудатон 6-то ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави пуркунандаро тартиб дӯхед.

65. Аз асарҳои бадеӣ 4-то ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави пуркунандаро ёфта нависед ва вазифаи ҷумлаи пайрави пуркунандаро шифоҳӣ фаҳмонед.

66. Дар мисолҳои зерин ба қадом саволҳо ҷавоб шудани ҷумлаи пайрави пуркунандаро гӯед.

Дил намехоҳад, ки ҷашмам аз тамошояш канам,
Чунки аз шавқ дили қасро ҳурӯшон мекунад (М.Т.).

Рустам ба соати қисагиаш нигоҳ карда маълум намуд, ки пас аз се соат поезд ба роҳ мебарояд (П.Т.). Ҷашми Одина якбора кушода шуда дид, ки ба болои сараш як ҷавон рост истодааст (С.А.). Гумон доштам, ки танҳо биноҳои дар як ҷо муҳимми сангин ё ҷӯбин метавонанд ин гуна мӯҷассамаи эҷодкории ҳунармандон бишаванд (Ф.М.).

Нақл мекунанд, ки Аҳмадбек дар як пуштаи нишеби мисли ёнаҳои Сафедкӯҳ душворгарде ҷуфт мерондааст (Ф.М.). Доностам, ки барои гандум будааст (Ч.И.).

67. Аз матни зерин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави пуркунандаро чудо намоед:

Одина саросемавор аз хоб бедор шуд ва чашми худро молида ба ҳар тараф назар андохта, воқеаро фаҳмидан меҳост. Лекин ин вақт садои ба ҳамдигар барҳӯрдани сангҳо ҳомӯш гашта, танҳо рамида ба ҳар тараф гурехтан ва давидани гӯсфандон барқарор буд.

Одина аз ин ҳол гумон бурд, ки ба рама гург воҳӯрдааст, барои донистани чигунағии ахвол, аввал ором додани гӯсфандонро лозим донист, бинобар ин «ҳей-ҳей» гӯён ба нармӣ ва оҳистагӣ онҳоро ба як гӯша гундошт ва ягон-ягон ҳамаро аз назар гузаронида дид, ки як буз бо як гӯсфанд дар миён нест, гӯсфандон тарсон ба тарафи ҷарӣ нигоҳ карда қад-қад мепариданд. Одина аз ин ҳол пай бурд, ки ҳар чӣ ҳаст, ба он тараф аст, барои таҳқиқи воқеа рамаро ба ҳоли худ гузошта, худ ба лаби ҷарӣ рафта ба поён ҷашм андохт ва дид, ки буз бепарво ба девори ҷарӣ дар буни сангҳо айёrona қадам ниҳода, ҳанӯз саргарми ҷаридан аст ва чунон ба оромӣ хӯрок меҳӯрд, ки гӯё ба дунё ҳеч воқеае рӯй надодааст. Одина аз будани буз ба ёфт шудани гӯсфанд умедвор шуда, қадре поёntar назар андохт ва дид, ки гӯсфанд дар даруни об ҳобидааст ва сари худро боло бардошта мечунбонад (С.А.).

68. Аз матни зерин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави туркунандаро ба ҷумлаи сoddā баргардонед.

Шумо гумон накунед, ки ин ҷӯйборҳо ҷӯйҳои қалон ва обҳояшон гурришдори ғалтон бошанд. Не! Мо аз тангии иборат ба ин ном ёд кардем, вагарна паҳнобе буд, қадаш аз қомати сабза ва себаргаҳои навхезе, ки дар роҳи ҳаракати ӯ рӯида буданд, баландӣ надошт ва садои ҳаракаташ аз овози ҷунбиши занғӯлаи симини сари зулфи симинбарони нозуқхироми тоҷик тафовуте намекард. Зоро ин тамошогоҳе, ки бо шумо нишон доданашро ҳоҳонам, на нишеби бисёр ва на ҳамвори тамом ҳамвор буд, балки дар ҳақиқат ин ҷо ҳамвор буд, лекин чун маҳбубаи шармине, ки ноҳост ба пеши назари ошиқи худ рост омада, аз ҳаё сари худро андаке ҳам медорад, як сараш ба нишебӣ майлон дошт. Табиист, ки дар ҳамчунин ҷое об, хусусан

агар кам бошад, бисёр ба паҳнӣ ва оромӣ равон мешавад ва қуввате намеёбад, ки сангрезаҳо ва хоку хошокҳоро аз роҳи худ ғелонда, барои худ роҳи чукуре тайёр намояд. Сабза ва себаргаҳо, ки мо онҳоро ҳамқадди ин оби нозуҳиром шумурдем, аз вазиши бод ва равиши об ҷунбиши бисёр нозуке пайдо карда, гоҳе ба таги об ва гоҳе ба рӯи он бозӣ мекарданд, ба тарзе ки бинанда гумон мекард: об болои сабза ва себарга, сабза ва себарга болои об ғел мезаданд (С.А.).

69. Матнро хонда, мазмунашро нақл кунед ва ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави пуркунандаро ҷудо намуда, воситаи алоқаи ҷумлаи пайравро ба сарҷумла нишон дихед.

Моҳи сеюм аст, ки мӯйсафед сокини деҳа асту давлати пирӣ меронад. Вай дар ин муддат ба худ қашф кард, ки аз кору муҳити одатӣ якбора канда шудан азоби алим будааст. Рӯзҳои аввал аз хона набаромада рама, талу теппаҳои ҳомӯшро пеши назар меоварду дилаш гум мезад. Вай ба уқоби пире шабоҳат дошт, ки дар охири умр аз фазои кӯҳсорон маҳрум гашта, дар қафаси васеву барҳаво истода, тамоми баргу навои рӯзгораш муҳайё бошад ҳам, нигоҳи пурҳасрат аз осмони нилӣ, даштҳои васеъ, қуллаҳои дуродур намеканад. Даҳмардаи пир гоҳо ҳаёлан асояшро болои китф ниҳода, сар-сари ёлаҳо, рӯ-рӯйи майсазорон аз паси рама мегашт. Ҳа, дил, ки ба шугле побанд гашт, то охири умр аз пайи он мерафтааст... Рӯзҳои аввал аз дилтангӣ хона дар назараҳ танг менамуду деҳа сермағал... Вай ҳам чанд қарат ҳост, ки бо мӯйсафедони деҳа шарики сӯҳбат шавад, лекин кафшери чапашон ба ҳам набаст...

Мӯйсафед чанд ҳафта баъд барояш машгулияти дилҳоҳе пайдо карду тамоми занҳои кӯдакдори деҳаро шод гардонд.

– Бобои Шоҳин, илоҳӣ сад соли дигар умр бинӣ, – гуфтанд миннатдорона онҳо. Кори моро хеле сабук кардӣ... (С.А.).

20. Чумлаи пайрави муайянкунанда

Чумлаи пайрави муайянкунанда дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ барои шарху эзоҳ, муайян кардани сифату аломат ва хусусиятҳои хосаю чудогонаи шахсу ашёҳо ва ҳодисаҳое меояд, ки дар сарчумла ба вазифаи ягон аъзо ё гурӯҳи аъзоҳо омада бошанд. Вобаста ба исми эзоҳшаванда чумлаи пайрави муайянкунанда ду ҷои муқаррарии ифода дорад – пас аз сарчумла ва дар байнини сарчумла – пас аз аъзои эзоҳшаванда.

Агар чумлаи пайрави муайянкунанда пас аз сарчумла омада бошад, пас аз он вергул гузошта мешавад. Ҷунончи: Фирӯза аввалин зане буд, ки мардонавор бо роҳи ҳуррият қадам гузошт (Ч.И.).

Агар чумлаи пайрави муайянкунанда дар байнини сарчумла – пас аз аъзои эзоҳшаванда, ояд, аз ду тараф бо вергул чудо карда мешавад. Мисол: Аз гулханишинон як қас, ки то ин дам ба гап ҳамроҳ намешуд, онҳоро ба сулҳу салоҳ овардан хост (Р.Ч.).

70. Чумлаҳоро хонед. Ҷои чумлаи пайрави муайянкунандаро нишон дода, аломати вергули заруриро гузоред.

1. Оташе ки мардуми меҳнаткаши Ҳучанд ба муқобили шоҳ, боён, амалдорон ва судхӯрону ҳаннотон афруҳта буд дар нимаи моҳ тамоми қишвари Туркистонро фаро гирифт (Р.Ч.). 2. Одинаро ин супориш ки ба модаркалони ҳуд дар бораи Гулбӣй кард дар зери обу арақи шарму ҳаё андохт (С.А.). 3. Шоҳид он гулҳои наврӯзианд ки ҳар сол ман ба лаби тирезаат мегузорам (М.Б.). 4. Навиштани китобе ки ба қишвари азиз бахшида мешавад кори аз ҳама масъулиятнок аст (Р.Ф.). 5. Намуди вай мисли уқобе буд ки ҳудро сӯи қабкҷӯчае андохта бошад. 6. Аммо гапҳо, ҳодисаҳо ва хотираҳоеро ки ба ман каму беш таъсир карда бошанд аз ёд набаровардаам (С.А.). 7. Котибе ки дар идораи колхоз аризажоро қабул мекард як аризаро аз назар гузаронида аз соҳиби ариза пурсид (С.А.). 8. Ин як може ки дар манзили шумо гузаронидем босаодаттарин моҳи

зиндагонии ман буд (С.У.). 9. Ӯ монанди кӯдакон ки дар доманашибон қулӯхмайдо гирифта бозӣ карда нишинаанд даст зада, бозӣ карда, дар як чо менишааст (С.А.). 10. Барфе ки ба рӯи оби борони яхбаста мефуромад рӯи заминро сафед карда буд (С.А.).

71. Аз асари бадеӣ 4 ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунандаро навишта гиред, ки дар дутояш ҷумлаи пайрав пас аз сарҷумла омада бошад.

72. Ҳудатон мустақилона 5 ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави муайянкунандаро тартиб дода, вазифаи ҷумлаи пайравро дар таркиби он шарҳ дүхед.

73. Ин мисраъҳоро бо диққат хонда, ҷумлаҳои пайрави муайянкунандаро ҷудо кунед ва гӯёд, ки онҳо кадом аъзои сарҷумларо эзоҳ додаанд.

Қавле, ки дар ӯ вафо набинам,
Аз чун ту касе раво набинам.

(Низомии Ганҷавӣ)

Холе ба рухат бизан, ки бехол
Чашмest, ки мардумак надорад.

(Абдурраҳмони Ҷомӣ)

Забонамро ҳаё чун мавчи гавҳар лол кард охир,
Зи занчире, ки дар об аст, шеван барнамеояд.

(Абдулқодири Бедил)

Барои хурмати мӯи сафедаш,
Ки ҳар тораш чу як роҳи сафед аст.
Барои дил, дили ойинавораш,
Ки аз ҷашму нигоҳи ӯ падид аст.

(М.К.)

Бехтарин ганҷе, ки одам ёфт, гар симу зар аст,
Бехтарин ганҷе, ки гум кард ӯ, муҳаббат будааст.
(Л.Ш.)

74. Аз چуфти چумлаҳои додашуда ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунанда созед.

Намуна: а) Ин китоб дар бораи одамони начиби диёрамон навишта шудааст,

б) ки ба шумо тақдим намудам

Ин китобе, ки ба шумо тақдим намудам, дар бораи одамони начиби диёрамон навишта шудааст.

1. а) Занону мардон дар кӯчаи марказии шаҳр бо ҷеҳраҳои пур аз фараҳ сайргушт мекарданд.

б) ки либосҳои рангоронги идона дар бар доштанд.

2. а) Мард аз бағали худ дафтарчаро бароварда ба вай ҷашм андоҳт,

б) ки Дохунда будани он аз нақли қисме аз саргузашташ маълум шуд.

3. а) Савор аспи ҳудро нигоҳ дошта аз вай фуромад,

б) ки аз миёнаи ду хомаи рег мерафт.

4. а) Ҷӯбчаҳоеро мӯрҷавор ба як тараф қашонда гун мекарданд,

б) ки аз даруни барф ва яҳ меёфтанд.

5. а) Он чиз сетор аст,

б) ки ҳоло менавозад.

6. а) Китобро фиристодам,

б) ки ба шумо ваъда карда будам.

7. а) Бӯи гулҳо ба атроф паҳн шуда буд,

б) ки дар рӯи ҳавлий шукуфта буданд.

8. а) Ӯ ғазалеро дар дил тараннум мекард,

б) ки аз ашъори Ҳофиз азёд карда буд.

75. Аз ин матн ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави муайянкунандаро шарҳ дигед.

Буз ва гӯсфандоне, ки пас аз сер шуданашон дар атрофи нигаҳбони худ ҳалқа зада хобида буданд ва ҳӯрокҳоеро, ки аз аввали рӯз то ҳол бо як ҳирси ҳайвонона ба шиками худ ҷой кардаанд, ба «кавша» кардан машгулӣ доштанд, баъд аз соате шиками ҳудро ҳолӣ дида боз дар пайи баҳраандӯзӣ афтоданд ва ба талаби гиёҳҳои тару тоза, ба ҳар тараф пароканда шуданд.

Поўтари ин ҳамвории ба нишебй моиле, ки мо ҳанўз аз тамошояш сер нашудем, дараи чукуре буд, ки девораи он то канори ҳамворӣ, аз зер ба боло гӯё ки рост баромада буд. Бузе ҳамроҳи гӯсфанде дар вакти чаридан то сари девори табиии ин дара омаданд, ногоҳ ҷашми буз ба буттаи гиёҳе афтод, ки дар поўтари ин баландӣ аз буни санге раста, монанди як банд алафи юнучқаи қӯрпа ҳим – ҳим метофт. Бузи гурусначаашм, ки дар устой ва маҳорати худ дилаш пур буд, худро якбора ба тарафи он гиёҳ андохт ва ба як ҳаракати ҷолокона ду пои пеши худро дар буни санг банд карда бо иштиҳое, ки гӯё дар наздикиҳо ҷизе нахӯрдааст, гирч-гирч карда бунчаҳои гиёҳро бо дандонҳои арравори худ буридан гирифт. Гӯсфанди бечора, ки он қадар ҳарис нест ва ҳеч гоҳе барои ҳӯрок худро дар таҳлука наандохтааст, лекин аз он ҷое, ки дар роҳ рафтан ва истодан ҳамеша бузро пайравӣ мекунад, бе ҳеч андешае ин низ худро аз паси буз ба поён партофт. Аммо дар ин пайравӣ на то ба ҷое, ки буз истодааст, рафта истод, балки вақте ки қӯр – қӯрона худро ҳаво дод, поящ ба ҷое банд нашуда муаллақзанон то ба қаъри дара рафт (С.А.).

76. Дар матни зерин ҷумлаҳои пайрави муайянкунандаро аз маркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ҷудо намуда, вазифаашонро шарҳ дихед.

Одина як соли дигар дар ин зинدونи бало, яъне хизмати Арбоб Камол, дандон ба дандон монда истодагӣ кард. Дар ин муддат ҳеч ҷорае намеёфт, ки роҳи гурезро пеш гирад ва сари худро ба ягон диёри бегурбат кашида, озодона нафас барорад. Дар ин миёна воқеае рӯй дод, ки ҳар ҷанд ба сабаби ин воқеа Қаротегин зеру забар шуд, ба Одина роҳи гурез омода гардид.

Тафсили ин воқеа чунин аст: ширкати роҳи оҳани Бухоро – Тирмиз, ки яке аз саҳмдорони калонаш амири Бухоро Олимхон буд, ба фикри ба даст даровардани коргарони арzon афтода, аз амир мардикор талаб карда ва ба мардикорони талабгор ҳарчи роҳу музди кор доданро ваъда

намуд, ин маъниро ба ҳокими Қаротегин, ки аз чихати иқтисодӣ яке аз пасмондатарини қаламравҳои Бухорост, навишта, аз аҳолии он ҷо дар ин кор фоида бурданӣ шуд.

Ҳоким ин ҳодисаро барои пулёбии худ фурсати ганимате шумурда, мардумро, ки ҳанӯз аз ҳақиқати кор ҳабар надоштанд, ба зӯр ва ҷабр ғундошта ба Бухоро фиристо-данӣ шуд (С.А.).

21. Ҷумлаи пайрави мубтадо

Ҷумлаи пайрави мубтадо мубтадои бо ҷонишин ифода-шудаи сарчумларо эзоҳ медиҳад. Ҳар кас ҳоксор, фурӯтан ва мулоимсухан бошад, вай дар зиндагӣ мушкилие намекашад (Ч.И.). Баъзан ҷунин ҷонишин дар сарчумла ифода намегардад.

Мисолҳо: 1. Ҳар кӣ номӯҳт аз гузашти рӯзгор,
Ҳеч номӯзанд зи ҳеч омӯзгор.

(Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

2. Раиси ҳочагӣ боз кай ба бригадаи мо меояд, маълум нест (С.У.).

Дар ҷумлаи якум «Ҳеч номӯзанд зи ҳеч омӯзгор» сарчумла буда, мубтадо – ҷонишини шахси сеюми танҳо, ки «вай» аст, ифода наёфтааст ва ҷумлаи пайрави мубтадо «ҳар кӣ номӯҳт аз гузашти рӯзгор» ҳамин мубтадои дар сарчумла ифода наёфтари эзоҳ додааст.

Дар мисоли дуюм «Раиси ҳочагӣ кай ба бригадаи мо меояд» ҷумлаи пайрави мубтадо аст, ки мубтадои дар сарчумла ифоданаёftai «ин»-ро шарҳ додааст.

Мисоли дигар: Касе ки ҷафову ситам мекунад, ў бехи ҳудро меканад (Саъдӣ).

Дар мисоли боло ҷумлаи пайрави мубтадо – «Касе ки ҷафову ситам мекунад» ҷонишини ба вазифаи мубтадои сарчумла омадаи «ӯ»-ро эзоҳ додааст.

Ҷумлаи пайрави мубтадо дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ дар аввал, мобайн ва охири сарчумла омада ме-

тавонад. Чумлаи пайрав аз сарчумла бо аломати вергул чудо карда мешавад.

А) Дар аввали сарчумла: Ҳар кас ки ҳар кадоми онҳоро даст гирифта диҳад, вай ба сари ҳар ғулом як тилло мегирад (С.А.).

Б) Дар байнни сарчумла: Онҳое, ки хонаҳояшон дар ҳамон тараф буд, омадаанд (Р.Ч.).

В) Пас аз сарчумла: Аз гуфтаҳои янгаам ба ман маълум буд, ки падари онҳо баққоли дехаи худ буд (С.У.).

77. Аз ҷумлаҳои мураккаби тобеи зерин ҷумлаи пайрави мубтадоро муайн кунед ва аломати китобатро гузоред.

1. Ҳар кас ки назарбаланд бошад,
Фархундаю арчманд бошад
(С.А.).

2. Ҳар кас ки бештар кор кунад ҳамон қадар ҳам бештар музд мегирад (С.А.). 3. Ҳар кас ки ҷавоб дода натавонад вай бой додагӣ ҳисоб мейбад (С.А.). 4. Барои дехқон ҳамин кифоя аст ки аз замини ҳушк тилло рӯёнад (А.Ш.). 5. Ҳар он кас муҳаббати диёру ватан, мардумони он, меҳри дилафрӯзи мисли шумо ёру дӯстони часур дар дилаш аст ватан ҷои ўст (М.Т.). 7. Аз ҳаракатҳои Гулнор маълум буд ки вай ҳам маро дӯст медорад (С.А.).

78. Аз китоби «Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ» б ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави мубтадо ёфта, ба дафтаратон рӯйнавис кунед ва онҳоро шарҳ дигед.

Намуна: Ҳар кӣ бо дег ҳамнишин гардад, домани хешро сиёҳ кунад (Зарбулмасал).

79. Ҳудатон мустақилона 4 ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави мубтадо гуфта, ҷои ҷумлаи пайравро муайян кунед.

80. Ҷумлаҳои мураккаби тобеи зеринро, ки ҷумлаи пайравашон мубтадо аст, ба дафтаратон нависед ва гӯед, ки онҳо аз ҷумлаи пайрави муайянкунанда, пуркунанда ва ҳабар чӯ фарқ доранд?

Аз қиёфаи нафарони ин даста маълум мешуд, ки инҳо савдогарони Бухороанд (С.А.). Аммо аз оҳанги сухани ў маълум буд, ки дилаш ба рафтсан кашол аст (С.А.).

Ҳар кӣ бо мардумон хиёнат кард,

Нарасад ҳаргиз ў ба неъмату ноз.

(Абдураҳмони Ҷомӣ)

Ҳар кас бо донотар аз худ баҳс кунад, нодон аст.

(Саъдии Шерозӣ)

Он ки кирдори бад раво бинад,

Худ зи кирдори бад ҷазо бинад.

(Хусрави Дехлавӣ)

Ҳар он ки ҷоҳ қанад ба кас, худ ба ҷоҳ фитад (А.Д.).

Ҳар он кас ки муҳаббати диёру ватан ва мардумони диёри худро фаромӯш мекунад, кӯрнамак аст (Ф.Н.).

Ҳар кӣ бо меҳнат сарафрозӣ кунад,

Мамлакатро аз худаш розӣ кунад.

(А.Ш.)

Касе к-ӯ ҳиммати бисёр дорад,

Ба хирман тонна-тонна бор орад.

(М.Т.)

Ҳар кӣ дар корҳо ҷасур бувад,

Аз надомат ҳамеша дур бувад.

(Аз ҳалқ)

Он кӣ айби ту гуфт, ёри ту ўст,

В-он ки пӯшида дошт, мори ту ўст.

(Авҳадӣ)

81. Аз матни зерин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави мубтадоро ҷудо карда, ба дафтаратон нависед. Воситаи алоқаи сарҷумла ва ҷумлаи пайрави мубтадоро фаҳмонед.

Пас маълум мешавад, ки ҳукумати подшоҳӣ нон аз мо меҳӯрад ва ба ҳуни мо теги худро тез мекунад. Пас маълум мешавад, ки ҳукумати подшоҳӣ шарики сармоядорон ва гумоштагони соҳибони корхона ва заминдорони қалон будааст, ба иборати дигар, маълум мешавад, ки ҳукумати подшоҳӣ сардори дуздон ва панҷакхӯри роҳзанон будааст. Моро лозим аст, ки ҳар чӣ зудтар арбоби

хукумати подшоҳиро ва тартиби ҳукуматдории эшонро аз миён бардорем ва ихтиёри корро ба дasti касоне супрем, ки баргузидай мо бошанд. Чун аксарияти азимаи аҳолии мамлакат мо – муздурон ва дехқонон, ҳастем, ба шарти иттиҳод ва иттифоқ, ба қувваи ҳукумати подшоҳӣ голиб хоҳем омад. Қувваи намоёне, ки ба дasti подшоҳ аст, аскар аст. Агар нек нигаред, он ҳам аз синфи мо буда, фарзандони дехқонони факир ва коргарони ранҷбар аст. Кадом писари бой милтиқ бардошта, ба сарҳад рафтааст ва кадом домоди соҳибони завод ва фабрика ба нони сиёҳ қаноат карда, дар гармо ва сармо қӯҳу биёбонро пиёда паймудааст.

Фояташ ин аст, ки аскарро ҳукумати подшоҳӣ фирефтааст, бо вазъу насиҳати муллоён, бе тавба ва қасам додани онҳо аскар асири дарбори ҳукумат шудааст.

Агар мо ҳақиқати ҳолро ба воситай ташвиқотчиёни суханвари худ ба эшон фаҳмонда тавонем, тӯп ва милтиқе, ки ҳукумати подшоҳӣ ба дasti эшон барои дар чанбари итоат доштани мо додааст, ба сӯи худи ў оташфишонӣ хоҳанд кард...

Харчанд дар аввалҳои кор ин гуфтугузорҳо танҳо дар миёнаи коргарони европагӣ мерафтанд, кам-кам мусулмононро ҳам дар доираи музокироти худ дароварданд, ҷиддиёна танҳо бо камоли эҳтиёт ва пинҳонӣ ташвиқот мекарданд...

Аз миёни коргарон касоне, ки аз ҳама бештар ин суханҳоро ҳақиқат дониста гӯш кард, Одина буд. Одина аз саргузашти худ, хурд ҳам бошад, ба ин суханон мисолҳо ёфта метавонист: ўро дар сояи тартиби ҳукумати амир магар ба Арбоб Камол гулом карда надода буданд? Барои ин гуломӣ калонони қишлоқ, хусусан Мулло Хокироҳ, магар кам кӯшиш кард?! (С.А.).

82. Ба сарҷумлаҳои зерин ҷумлаҳои пайрави мубтадоуи мувоғикиро ёфта нависед:

1. _____, вай бой додагӣ ҳисоб мешавад.
2. _____, аз дил дур аст.

3. _____, пайваста бемор бувад.
4. _____, миннати Ҳотами Той набарад.

22. Ҷумлаи пайрави хабар

Ҷумлаи пайрави хабарҳои номии бо ишораҷонишнҳо ифодаёфтаи сарҷумларо эзоҳ медиҳад. Мисолҳо: Як хислати Қорӣ Нурулло ин буд, ки ҳар чизи навбаромадро маҳз барои навбаромад буданаш дӯст медошт (С.А.). Аммо ақидаи ман он буд, ки барои шеър гуфтани валий будан шарт аст (С.А.). Сабаби ҷанг ҳамин шуд, ки имшаб бой дар хонааш набуд (Ч.И.).

Ҷумлаи пайрави хабар ҳамеша пас аз сарҷумла ҷой мегирад ва аз сарҷумла бо вергул ҷудо карда мешавад. Мисолҳо: Орзуи ягонаи Одина ҳамин буд, ки ў ҳар чӣ зудтар аз дasti Арбоб – Камол ҳалос шавад (С.А.). Душвории ин кор ҳам дар ин аст, ки ҳамин рӯз рафта ба он ҷо расидан даркор (С.А.).

83. Ин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави хабарро бодиққат хонда, сарҷумлаашонро бо вергул ҷудо кунед:

1. Сабаби «Хурӯс» лақаб гирифтани вай ин аст ки мардак сахархез аст (С.У.). 2. Аз ҳама асосиаш ин ки дар ҳамин синну сол ҳам аз меҳнат дилгир нашудааст (Ф.Н.). 3. Салоҳи ман дар он аст ки ҳудро дигарбора ба диёри Ҳиндрасонам (А.Д.). 4. Мақсади мо ҳамин ки ба вай некӣ кунем (Ф.Н.). 5. Нағзаш он ки аз нархи фурӯш қадре камтар ба ту ҳисоб мекунам (С.А.).

84. Мустақилона 4-то ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави хабар тартиб дуҳед.

85. Аз асарҳои бадеӣ 6-то ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хабар ёфта, ба дафтаратон нависед.

86. Ин ҳикояро хонда, ба мазмуни он эътибор дуҳед. Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави хабарро ҷудо карда, аломатҳои китобатро дар ин матн шарҳ дуҳед.

Кабұтарро гуфтанд:

– Чун аст, ки ту ду бача беш барнаёрі ва чун мурғи хонагй бар бештар аз он қудрат надорі?

Гуфт:

– Бачаи кабұтар ғизо аз ҳавсалай модару падар мекұрад ва чүчай мурғи хонагй аз мазбала¹ бар хар рохгузар. Аз як ва аз ним мазбала дари рұзии ҳазор чүча тавон күшод.

Қитъа

Хохӣ, ки шавӣ ҳалолрӯзӣ,
Ҳамхона макун аёли² бисёр.
Донӣ, ки дар ин сарочай танг
Ҳосил нашавад ҳалоли³ бисёр!
(Абдурраҳмони Ҷомӣ)

87. Аз мисолҳои зерин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави мубтадоро ба як сутун ва ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави ҳабарро ба сутуни дуюми дафтаратон навишта, фарқи онҳоро гӯед.

Мумкин аст, ки бо гапҳои сидқии ў гӯш кунад (Ҳ.К.). Хуб шудааст, ки барои хондан омадааст (С.А.). Маъни ин он нест, ки онҳо лугатро аз девор ё шифти кабинетҳо тарошида мегирифта бошанд (А.Д.). Аз ҳама бадтар ин, ки Арбоб Камол ҳамеша дар пайи қинаҳоҳӣ ва интиқомчӯй буд (С.А.). Он вақтҳо дар Бухоро одат ин буд, ки баъзе муллобачаҳои қашшоқ дар моҳи рамазон ба пеши ягон қозии шинос мерафтанд (С.А.). Ҳеч мумкин нест, ки Фирӯза ягон ҳунар надошта бошад (Ч.И.). Пас маълум мешавад, ки ҳукумати подшоҳӣ нон аз мо мекұрад (С.А.). Ин ҳам маълум аст, ки дар ин атроф аз колхози мо пеш колхоз нест (С.А.). Тааҷҷуби аввалини ман ин буд, ки маро бе ҳеч талаб мударрис кардаанд (С.А.). Доно он бувад, ки душманро дўст кунад (Аз ҳалқ). Умеди Фирӯза он буд, ки хатнависиро ҳам ёд гирад (Ч.И.).

¹. Мазбала - пастағандагиҳо

². Аёл – фарзанд, аҳли хонадон

³. Ҳалол – раво, ҷоиз

Бародар он бувад, ки рӯзи саҳтӣ,
Туро ёрӣ кунад дар тангдастӣ.
(Носири Хусрав)

88. Ба сарчумлаҳои зерин ҷумлаҳои пайрави ҳабари мувоғиқро ёфта нависед.

1. Орзуи ман ин аст, ки.....
2. Мақсади мо ҳамин аст, ки
3. Мард он аст, ки
4. Инсони хуб ҳамон аст, ки.....
5. Дӯсти ҳақиқӣ он аст, ки.....

ҶУМЛАҲОИ ПАЙРАВИ ҲОЛ

Ҷумлаҳои пайрави ҳол дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ чун қойда ҳамон муносибату маъноҳоеро мефаҳмонанд, ки ҳолшарҳкунандаҳо дар ҷумлаи содда ифода мекунанд.

Ҷумлаҳои пайрави ҳол ба ҳамон саволҳои ҳолшарҳкунандаҳои ҷумлаи содда ҷавоб шуда, ба ҳелҳои зерин ҷудо мегарданд: замон, макон, сабаб, мақсад, тарзи амал, монандӣ, миқдору дараҷа, шарт, хилоф, натиҷа.

Ҷумлаҳои пайрави ҳол маъмулан ба мундариҷаи умумии сарчумла вобаста мешаванд, бинобар ин онҳоро ҷумлаҳои пайрави дуузва низ меноманд.

23. Ҷумлаи пайрави замон

Ҷумлаи пайрави замон дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ замони вуқӯъ гардидан ё нагардидан амали сарчумларо мефаҳмонад. Мисол: Чун аз дарвоза баромадам, Қутбия дар роҳрав ба ман рӯ ба рӯ омад (С.А.).

Ин типи ҷумлаи пайрав ба воситай пайвандакҳои зерин: вақте ки, ҳангоме ки, пеш аз ин (он) ки, баъд аз ин (он) ки, пас аз ин (он) ки, ҳамин ки, ҳар гоҳ ки, аз бозе ки, аз вақте ки, то даме ки, аз замоне ки, то замоне ки... ба сарчумла алоқаманд мешавад.

Таъкид бояд кард, ки аломати вергул пеш аз пайвандаки таркибӣ гузошта мешавад, зеро дар акси ҳол маънои чумла халал дида, хели чумлаи пайрав дигар мешавад. Чанд мисол: То вақте ки ангуштонам куланги милтикро пахш карда метавонанд, бо душманон мечангам (Р.Ч.). Ҳар гоҳ ки роҳи дур ба поён расад, вай Шодигулпро хоҳад дид (С. У.). Вақте ки калон шуд, падарам ҳамаи кори дехқониро ба вай супурд (Р. Ч.).

Чумлаи пайрави замон бар эзоҳи калимаҳои ҳамнисбат ҳам меояд: Султон Муҳаммад ба муқобили халифа **дар вақте** лашкар кашид, ки Чингизхон барои ҳуҷум ба мамлакати вай тайёри мединад (С. А.).

89. *Пайвандакҳои чумлаи пайрави замонро номбар карда, интихобан бо чанде аз онҳо чумла гӯед.*

90. *Аз гуфтори бузургон намунаҳое биёред, ки чумлаи пайравашон замон бошад:*

Намуна: То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз роҳи дониш бениёз.

(Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

91. *Матнро ҳонда, чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави замонро ҷудо карда, ба дафтаратон нависед ва ба зери пайвандакҳои тобеъкунандай замон ҳат кашед.*

Чун ҷашми Бибиоиша ба рӯи Одина афтод, дигарбора дасти ларзони худро ба гардани ў андохта, сару рӯяшро мебӯсид. Танҳо ин бӯсаҳо ҳар қадар ки гарм ва ҳар қадар ки муҳаббатомез буданд, ҳамон қадар ҳам хушк буданд; бечора пири ҳафтодсоларо аз ин ҳурсандии ногаҳонӣ ком ва забон хушк шуда буд. Лекин ашкҳои шодӣ, ки аз ҷашмони ў пайваста мерехтанд, сару рӯи Одинаро тар мекарданд, ба андозае ки гоҳ-гоҳ бо остин пок кардани сару рӯяш даркор мешуд.

Бибиоиша вақте ки қадре ором гирифт, саргузашти сесолаи худро ва ҳуҷуми Арбоб-Қамолро ягон-ягон ба Одина ҳикоят кард (С.А.).

92. *Аз ин чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави замон сарҷумларо муайян намуда, пайвандакҳои замониро шарҳ*

дүхөд. Аз чумлаи 9-ум то чумлаи охир мисолчоро навишта, ба зери сарчумла ва чумлаи пайрав бо аломатҳои шартӣ хат қашед.

1. Вақте ки Анвар дар торикӣ бо аспаш зину лаҷом зада, онро аз таки собот берун меовард, Сороҳола бо оҳанги илтиҷо:

– Ҳудатро эҳтиёт қун, писарам,- гуфт.

2. Ҳангоме ки Анвар дарро кушода, аз кабинети котиби райком мебаромад:

– Ман шуморо дар идораи милитсия интизор мешавам, - гуфт аз қафо Каримов.

3. Вақте ки Усмон Азиз пештар омад, Ҷалол оҳиста пурсид.

4. Вақте ки бозпас мерафт, рост ба ҷашмони Таманно нигариста:

– Ман меоям,- гуфта буд.

5. Ҳангоме ки Анвар дар як ғояти шаб дарвозаашро қӯфта, ўро аз хоб бедор карда, вазъиятро фаҳмонд, Мурод ҷизе напурсида, ин дафъа ҳам дарҳол розӣ шуд.

6. Се рӯз дар Сиёҳбед интизор шавед, то даме ки ман гуфтаамро мефиристам.

7. Вақте ки даста қариб ба авул расид, ногаҳон аспи Ҳасан тир ҳӯрда, шиҳқашон ба сар зад.

8. Баъде ки хизматгораш Анварро бо дастони аз нав ба пушт баста пеш андохта бурд, Усмон Азиз гузашта ба ҷои ҳуд нишаст.

9. Пеш аз он ки ба роҳи гурбат дарояд, ҷанд шаби дарозро бо сад хаёл дар ҳамин болохона танҳо ба сар набурда буд магар?

10. Пас аз он ки додари азизаш ба Бухорои Шариф илмомӯзӣ рафт, Усмон Азиз худаш танҳо тут меафшонд.

11. Баъде ки писарбачаҳо барҳостанд, Усмон Азиз ба мулло Салим муроҷиат кард.

12. Ҳангоме ки Ғулом Ҳусайн меҳост ба қундаи таки пои Анвар лагад қӯбад, Усмон Азиз қамчини дуқатро ба зери тасмааш хаста:

– Ист,- гуфт.

13. Ашраф, пеш аз он ки ба хонаи дигар гузарад, дар торикий лаҳзае ба кати занаш назар дӯхт.

14. Даме ки вай ду пешдоманро бардошта ба хона омад, зану бачаҳояш аз хоб хеста буданд (С.Т.).

24. Ҷумлаи пайрави макон

Ҷумлаи пайрави макон дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ макону ҷой ва самти ичрои амалу ҳолати сарҷумларо мефаҳмонад. Ҷумлаи пайрави макон ба сарҷумла ба воситай пайвандакҳои ки, ҷое ки, ба ҷое ки, аз ҷое ки, дар ҷое ки тобеъ мешавад.

Мисолҳо: Душвории кор дар ин ҷо буд, ки дар он ҷо чим ва лойи шитта набуд (С.А.). Дар кучо ки кор ҳаст, ҳурсандӣ, таърифкуни, ранцидан, дилбардорӣ ҳам ҳаст (Р.Ҕ.). Ҳар ҷо ки об ҳаст, офтоб ҳаст. (Ч.И.). Ҳар ҷо ки ўқадам мениҳод, он ҷо аз пою қадамаш ободӣ мейфт (Аз газета). Ҕое ки дӯстию рафоқат ҳаст, сулҳу амният ва муҳаббату садоқат низ ҳаст (Аз халқ).

93. Ҷанд зарбулмасал ва панду ҳикмат гӯед, ки дар таркиби онҳо ҷумлаи пайрави макон бошад.

Намуна: Дар ҷое ки об буд, дараҳтҳо сабз шуд.

Ҕое ки гул аст, булбул аст (Зарбулмасал).

94. Ҷумлаи пайрави макон ва аломати китобатро дар он аз рӯи мисолҳои худатон нишон дихед.

95. Аз асари бадеъ якчанд ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави макон ёфта нависед.

96. Ин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави маконро ба ҷумлаҳои содда баргардонед.

Ҳар ҷо ки ҳабиб аст, ба паҳлуяш рақиб аст.

Ба кучо ки фармоед, ба ҷону дил меравем (Р.Ҕ.).

Улоқҷӯён ..., дар ҷое ки тири дарёгарди Темурмалик ба он ҷо намерасид, рафта манзил кард (С.А.).

Вай ҳар кучое ки бошад, расида меояд (С.Ш.).

Мо ба чое наздик шудем, ки бояд истгоҳи барқ бунёд шавад (С.Ш.).

Чое ки лозим донанд, меравем (С.Ш.).

97. *Чумлаҳоро навишта, сарчумла ва чумлаи пайравро бо аломатҳои шартӣ ишора кунед. Воситаи алоқаи онҳоро шарҳ дигҳед.*

1. Дар он ҷоҳо, ки чорводорӣ зиёд аст, масъалаи ҳӯроквории зимистонаи ҳайвонот хеле аҳамияти калон дорад (Ҷ.И.). 2. Аз ҷое ки ман нишаста будам, қозии пиракӣ менамуд (С.А.). 3. Ҕое ки хуни онро аз дашт ба хок реҳтанд, яке гиёҳи сурҳ рӯид (С.У.). 4. Табиб ҳам намозро тамом карда омада бори дигар аз Ҳолбӯта ҳолпурсӣ карда, ба ҷое ки нишон дода буданд, гузашта нишааст (Р.Ҕ.). 5. Ба ҷое афтодааст, ки дар вақтҳои гузаштани сел гирдобгоҳ шуда, монанди як ҳавзча дар он ҷо обе пайдо шуда будааст (С.А.). 6. Ба кучое ки фармоед, бо ҷону дил меравем (Р.Ҕ.).

7. Ба ҳар ҷое, ки рафтам,

Ҳамчӯ ёри ҳамнафас рафтам.

Ба ҳар ҷое, ки рафтам,

Дӯст рафтам, бегарааз рафтам.

(Л.Ш.)

25. Чумлаи пайрави сабаб

Чумлаи пайрави сабаб дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ сабабу иллат, вачҳи воқеъ гардидан ё нагардидани амалу ҳолати сарчумларо мефаҳмонад. Чумлаи пайрави сабаб ба сарчумла бо пайвандакҳои зерин: зеро **ки**, зеро **ин** (**он**) **ки**, чун **ки**, модоме **ки**, чаро **ки**, барои **ин** (**он**) **ки**, бинобар **ин** (**он**) **ки**, барои ҳамин (**ҳамон**) **ки**, аз **барои ин** (**он**) **ки**, аз **сабаби ин** (**он**) **ки**, аз **вачҳи ин** (**он**) **ки**, аз **чиҳати он** **ки**, ба туфайли **он** **ки**, дар **натиҷаи он** **ки**, ба **муносибати он** **ки**... тобеъ мешавад. Мисолҳо дар он ҷо аҳволам ҳуб буд, барои **ин** **ки** ман дар он ҷо ҳафтае се шаб ба аҳли илм ва адабиёт ҳамсӯҳбат мешудам (С.А.). Аз чиҳати он **ки** ҷанобашонро ба ташвиш мононда, бисёртар омаданро ба

худ choиз надонистам, маъзур медоранд (Ч.И.). Модом ки вай бо ту будан меҳоҳад, ту бояд наздаш бошӣ (С.У.). Аз гапи вай ба дилам воҳима афтод, зеро ки дар дехаи Шоён мактаби нав набуд (С.У.).

Чумлаи пайрави сабаб бар эзоҳи калимаи ҳамнисбати таркиби сарчумла ҳам омада метавонад: Мисол: **Хадича барои он** аз хона баромада натавонист, ки дар берун борон меборид (С.А.).

98. *Бо истифодаи чанде аз пайвандакҳои таркибии сабабӣ чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави сабаб тартиб дода, таркибашонро шифоҳӣ фаҳмонед.*

Намуна: Мағрур машав ба мол чун бехабарон,

Зеро ки бувад мол чу абри гузарон.

(Абдураҳмони Ҷомӣ)

Дар байти боло чумлаи пайрави сабаб ба сарчумла ба воситай пайвандаки таркибии «зеро ки» тобеъ шудааст.

99. *Аз ягон асари бадеӣ 6-то чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави сабаб нависед.*

100. *Худатон мустақилона аз рӯи нақшаи зерин чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави сабаб созед:*

- 1) _____, чунки
- 2) _____, зеро ки
- 3) Азбаски _____, _____

101. *Чумлаҳои мураккаби тобеи зеринро, ки чумлаи пайравашон сабаб аст, ба дафтаратон нависед ва ба зери пайвандакҳо ҳат кашида, вазифаашонро фаҳмонед.*

1. Имрӯз набошад, пагоҳ навбати шумо ҳам мерасад, чунки ба қасофати шумо барин мардуми носерам мулк вайрон шуд.

2. Ба пулу моли дунё бисёр дил набандед, чунки ба одамизод вафо намекунад.

3. Азбаски вазифааш ӯро зуд-зуд ба дехоти дуру наздик мебурд, барояш маҳсус асп чудо карда буданд.

4. Анвар, барои он ки ўро бемаҳал ташвиш дод, узр пур-сиid ва зуд қафо гашт.
5. Модом ки ваъда кардам, вафо ҳам мекунам.
6. Модом ки суд надорад, ... ғами фардоро хўрдан лозим.
7. Азбаски дар баландӣ, қариб дар сояи Ҳафтсар чой гирифтааст, зимиштонаш салқин.
8. Модом ки маслиҳати маро гирифта, дар пеши ҳукумат узр пурсидан намехоҳӣ, пас дехаро осуда гузошта, ба роҳат рав.
9. Азбаски баҳор омадан баробар дардаш авҷ гирифта, нафасаш тез-тез мепечидагӣ шуд, раис Таманиноро аз кори колхоз озод кард.
10. Модом ки онҳо ба як одами бегуноҳ чунин карданд, пас ба Анвар низ дандон доранд.
11. Модом ки имрӯз туро хору зор дида, ба васвасаи ниқор гирифтан афтидааст, пас ў дар ин бора асло фикр намекунад (С.Т.).

26. Ҷумлаи пайрави мақсад

Ҷумлаи пайрави мақсад дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ азму мақсади воқеъ гардидани амали сарчумларо фаҳмонда, ба саволҳои барои чӣ?, бо чӣ мақсад? ҷавоб мешавад. Ҷумлаи пайрави мақсад ба сарчумла бо ёрии пайвандакҳои **ки, то ки, то ин ки, то он ки, ки то, ба мақсади ин (он) ки, барои ин (он) ки, аз барои он (ин) ки, аз баҳри ин (он) ки** тобеъ мешавад.

Мисол: Ана ман шуморо имрӯз маҳз барои ҳамин ба ин ҷо овардам, ки бо ҷашми худатон бинед (Р.Ч.).

Дуртар парвоз кун аз лона - аз ҷои баланд,
То ки парвози ту ояд дӯстонатро писанд.
(М.Т.)

102. *Бо истифода аз пайвандакҳоу ба мақсади он ки, ба нияти ин ки, барои он ки ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави мақсад созед.*

103. *Дар мисолҳоу зерин муайян кунед, ки ҷумлаҳоу пайрави мақсад бо сарҷумлаҳоу худ бо ёрии қадом пайвандакҳо алоқааманд шудаанд.*

Омадам дар Тоҷикистони азиз,
То бубинам рӯи ёрони азиз.

(М.Т.)

Ман омадам, ки бо шумо дарди дил кунам (Р.Ч.).

Командир, барои ин ки ба мурофиа ҳалал нарасонад, ба қозихона даромадан нахост (С.У.).

104. *Ин газалро азёд кунед ва ҷумлаҳоу мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави мақсадро ҷудо карда, ба дафтаратон нависед. Гӯед, ки пайвандаки «то» чӯй вазифаро адo кардааст ва онро бо қадом пайвандак иваз кардан мумкин аст?*

Шиши мо сангҳи хоро бишканад,
Хомии мо пухтаҳоро бишканад.
Ончунон сангинмизочу маҳкамем,
Қӯзай мо сангҳи дарё бишканад.
Он қадар соғар шикастем аз алам,
То тилисми як муаммо бишканад.
Сад дилу сад дасту по бишкастаем,
То ки садди роҳи фардо бишканад.

(Л.Ш.)

105. *Пайвандаки тобеъкунандай «то ки»-ро дар ҷумлаҳоу мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави мақсад бо дигар пайвандакҳоу ҷумлаи пайрави мақсад иваз кунед ва гӯед, ки чӯй тагайирот рӯй медиҳад?*

1. Шумо гайр аз қатор-қатор сандуқ, даҳҳо оғилу анбор... пур кардан дигар ғам надоштед, то ки бештар давлат ғундоред. 2. Ҳисмон Азиз, то ки сир бой надиҳад, та-бассум кард. 3. Зӯҳро, то ки барои кӯрпа ҷои мувофиқ ёбад, ба чор тараф назар медавонад (С.Т.).

27. Чумлаи пайрави тарзи амал

Чумлаи пайрави тарзи амал дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеъ чӣ тарз воқеъ гардида нишонад. Чумлаи пайрави тарзи амал ба сарҷумла бо ёрии пайвандакҳои **ба тарзе ки, ба тавре ки, дар ҳолате ки, бе он ки, ба тартибе ки, ҷунон ки, гӯё ки, мисли он ки** тобеъ мешавад: Вай ба рӯи меҳмонон зӯрбазӯракӣ табасум мекард, ба тавре ки ўро дида раҳми кас меомад (С.У.). Ба ҳамин тариқа, ҳамаи ҷӯбҳо, бе он ки ба пои ҳалифа озоре расонанд, шикаста пора шуда ба замин афто-даанд (С.А.).

Чумлаи пайрави тарзи амал ҳам бар эзоҳи қалимаҳои ҳамнисбати сарҷумла, аз қабили **ҷунон, тавре, тарзе, ба тавре, ба тарзе** низ омада метавонад. Даря баргашта омад ва боз дар рӯ ба рӯи Холи Воҳӯрӣ нишасти, ба ў **тарзе** нигоҳ кард, ки ба шунидани ҳикояш тайёр будани худро фахмонад (Р.Ҷ.).

Чумлаи пайрави тарзи амал дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ бештар дар байн ё пас аз сарҷумла ҷой мегирад. Ҳомидҳоҷа, бе он ки овоз барорад, аз дасти ман гирифта ишорат кард (С.А.). Ў, дар ҳолате ки оташи ҳашми ҷашмонаш аз аввалий ҳам зиёдтар гардида буд, ба ман нигоҳ карда аз ҷояш хест (С.А.). Об ба тарзе баста шуд, ки як ҷакрааш ҳам аз замин боз пас намегашт (С.А.).

106. Бо ҷонд пайвандаки чумлаи пайрави тарзи амал интихобан ҷумла созед.

107. Чумлаҳои мураккаби тобеъ тартиб дуҳед, ки чумлаи пайрави тарзи амал дар аввал, мобайн ва оҳирни сарҷумла омада бошад.

108 Аз ягон асари бадеӣ 5 чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави тарзи амал ёфта, ба дафтаратон нависед ва дар шакли нақша нишон дуҳед.

Намуна: Ба яқдигар **ба тарзе** нигоҳ мекарданд, ки маъни он ба ҳар ду фахмо буд (Р.Ҷ.).

ба тарзе

,

ки

109. Их чумлахои мураккаби тобеъ бо пайрави тарзи амалро ба дафтаратон навишта, сарчумлаю чумлаи пайравро бо аломатҳои шартӣ ишора кунед. Вазифаи пайвандакҳоро шарҳ дигъед. Гӯёд, ки ин пайвандакҳо аз ҷиҳати соҳт чи хеланд ва ба имлои онҳо диққат дигъед.

1. Ҷалол, гӯё ки ба гарданаш ресмон андохта, ба зӯр ме-кашида бошанд, пойҳояш ба мисли сурб вазнин, ҳоҳам-наҳоҳам ба сӯи аспи худ рафт.
2. Вай муддате гӯё ба хаёл рафта, чи тавре ки менишааст, ҳамон тавр ҳолаташро тағир надода, ниҳоят ришашро ҳилол кард.
3. Усмон Азиз аз погундаҳои чӯбин баромада, дар ҳолате ки дилаш аз ғояти ҳаяҷон саҳт метапид, оҳиста дар болоҳонаро кушод.
4. Садояш чунон даҳшатнок буд, ки гӯё кадом деви сиёҳ ду қӯҳро дар ду дасташ бозӣ доронда, бо газаб ба ҳам мекӯфт.
5. Ў дар равшании барқ як ҷондори бадҳайбатро дид, дар ҳолате ки аз зӯри даҳшат чӣ кор карданашро намедо-нист, беихтиёр пичиррос зад (С.Т.).

28. Чумлаи пайрави монандӣ

Чумлаи пайрави монандӣ дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеъ воқеъ гардиданӣ амали сарчумларо бо роҳи монанду қиёсқунӣ мефаҳмонад. Чумлаи пайрави монандӣ ба воситаи пайвандакҳои **ки, гӯё ки, чунон ки, тавре ки, тарзе ки, монанди ин (он) ки, мисли ин (он) ки, ҳамчунон ки** ба сарчумла тобеъ мешавад. Мисол: Мисли он ки тиллои асил ҳеч гоҳ занг намезанад, одами асил низ дар ҳеч ҳолат худро «гум» намекунад (Ю.А.). Чунон ки тамоми дараҳтон, ҳамаи олами наботот ба офтоб моил аст, мо ба дӯстӣ моил ҳастем (Р.Ч.).

Чумлаи пайрави монандӣ ҳам калимаҳои ҳамнисбати худро дорад: чунин, чунон, ончунон, ҳамчун, ҳамин тавр, ҳамин хел. Ин калимаҳо чун воситаи алоқа робитай чумлаи пайравро бо сарчумла қавӣ мегардонданд. Мисол:

Бибиоиша худро ба Ибод чунон намуд, ки то ҳол Одинаро ба хонаи хӯчаинаш рафта пиндошт (С.А.).

Агар чумлаи пайрави монандӣ пеш аз сарчумла ояд, пас аз он вергул гузошта мешавад: Монанди он ки касе аз сарашон оби хунук рехта бошад, ҳамагӣ ҳомӯш шуданд (Х.К.).

Агар чумлаи пайрави монандӣ дар байн омада бошад, аз ду тараф бо вергул чудо карда мешавад. Давлат рӯймолчи сафеди пиромунаш гулдӯзиро дар ҳаво дошта гирифту беихтиёر, чунон ки кас гули нав аз буттааш чидаи садбаргро мебӯяд, бӯид (Р.Ч.).

Агар чумлаи пайрави монандӣ дар охири сарчумла ояд, пеш аз он вергул гузошта мешавад: Даставвал овозаш нарму ҳалим баромад, гӯё банди чигарашро гум кардааст (М.Х.).

110. Чанд чумлаи мураккаби тобеъ тартиб диҳед, ки чумлаи пайрави монандиашон ба саволҳои чи хел?, чӯ гуна? ҷавоб шаванд.

111. Аз матни зерин чумлаҳои мураккаби тобеъ бо чумлаҳои пайрави монандиро ҷудо карда нависед ва вазифаи пайвандакҳои тобеъкунандай онҳоро шарҳ диҳед.

Ҳаёли барошуфта ва ба висол ташнаи ошиқ килки рангин бардошта, тасвираҳо, манзараҳои дилнавозе мекашад ва ҳар зоҳираэро, ки дар рӯ ба рӯяш мебинад, ҳатман ранги матлуб медиҳад, аз ҳар сухани ниғор оҳанги марғуб мешунавад, дурри мақсад мебинад.

Мисли он ки ташнаи обро дар биёбони сӯхта сароби бетараххум фанд мезанад, дар назар ҷашмаҳои ҷонбахш, наҳрҳои ҳаётофарин ба ҷилва меорад.

Мисли он ки дар назари роҳгумзадае, ки аз сармо караҳт шуда, аз пой дарафтодааст, давраи гарми гирди гулхан, бистари нарми дӯсти кӯҳан, бофу бӯстони пур аз меваю гулу гулшан пеши дидагон меояд.

Ошики бечораро ба ин кўи талбис¹ ва пурхатар на ҳарифе, балки андешаи муболигакори худ дар бораи фаизлату ҳусну хислати хештан меандозад. Чунон ки ин навъ фиреби маҳз дар камингоҳи сари кўи ҳар фарде ҳаст, ба назари ошиқ низ шахси ўз будаш беҳтару меҳтар метобад (Ф.М.).

112. *Ба ҷои нуқтаҳо пайвандакҳои мувофиқро гузошта, ҷумлаҳоро нависед. Ҳудуди сарҷумла ва ҷумлаҳои пайравро музайян кунед ва аломатҳои китобатро гузоред.*

1. Онҳо ... аз тарафи амирони Бухоро ва амалдорони худ ҷавру бедод медиданд инчунин аз дasti расму одат ва хурофот низ азобҳо мекашиданд (С.А.). 2. Нақшҳои кандакории вай чунон нозук ва хушнамо буданд ... наққошони забардаст бо қалами мӯйин дар қоғаз он нақшҳоро кашида бошанд (С.А.). 3. Имрӯз ... мардумони факири тоҷик ба корҳои худ соҳибиҳтиёранд инчунин занони онҳо низ соҳибҳуқуқ ва озоданд (С.А.). 4. ... бузеро аз тӯдаи кӯбкорӣ бароварда ба гӯшае андозанд шахсеро ба даруни обхона ҳаво доданд (С.А.). 5. ... сухан аз тақдири шахси шинос, ҳатто наздике мерафта бошад ўз ба давоми гапи Носир Аббос мунтазир шуд (Ф.М.). 6. Муддате дар атрофи ман гун шуда ... ҷисми аз осмон афтодаро тамошо мекунанд ба сару либос ва фотоаппарати ман бо мароқ менигаристанд (Ф.М.).

(ҳамчуноне ки, ки гӯё, монанди он ки, ҳамчуноне ки, мисли он ки, чунон ки).

113. *Сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрави монандиро бо аломатҳои шартӣ ишора карда, ҷои пайвандакҳо ва саҳми онҳоро дар ташкили ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави монандӣ фаҳмонед.*

1. Ҳалимбой, **мисли он ки** моту мабҳут шуда бошад, аз ришу мӯйлаби қиргун ва бо ҳавсало шоназадаи ўз ҷашм канда наметавонист.

¹. Талбис – макр, фиреб, хила

2. Усмон Азиз, **мисли он ки** ногаҳон чизе ба хотираш омада бошад, ба чиянҳояш нигарист.

3. Борони ҳамал, **чунон ки** аз ҳазорон сатил бошад, бозарба мерехт.

4. Усмон Азиз, **чунон ки** нафасаш тангӣ мекарда бошад, оби даҳонашро базӯр фурӯ бурда, ба сиёҳмушкин нигарист.

5. Вай аз ҷой хеста, **чунон ки** бо нурҳои абревимвор нарми он сипари заррин дасту рӯй мешуста бошад, дуру дароз ба уфуқ назар дӯхт.

6. Ӯ ба Қурбону Ғуломхусайн назар партофта, **чунон ки** ба замин туғ мекарда бошад, бо як беътиноӣ ва нафроти ошкоро:

— Дастони ҳаромашонро ба пушт баста, зада –зада биёред! — гуфт.

7. **Чунон ки** ба сараш фикри тозае омада бошад, чехраи Ашраф якбора равшан шуд.

8. Темур, **чунон ки** бародарашро нашинохта бошад, ба поҳиста, аз болои сари ӽ ба қадом нуқтаи номаълум назар медӯзад (С.Т.).

29. Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа

Дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа ҳадду андоза ва миқдору дараҷаи воқеъ шудани амалу ҳолати сарҷумларо мефаҳмонад.

Мисол: Онҳо як қисми бандиёнро дар ҳамин регҳона, ба қадре ки ҷо ғунҷоиш медод, андохтанд (С.А.).

Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа ба сарҷумла бо ёрии пайвандакҳои **ки**, ба дараҷае **ки**, ба қадре **ки**, то ба дараҷае **ки**, ба андозае **ки**, ба ҳадде **ки**, ҳар қадар **ки** тобеъ мешавад.

Мисол: **Ба андозае ки** шумо пеш меравед, ҷӯйча ҳам фароҳтар ва обаш равонтар мешавад (С.А.).

Як гурӯхи чумлаҳои пайрави миқдору дараҷа калимаҳои ҳамнисбати худ: «чунон», «ончунон», «он қадар», «ба қадре», «ба ҳадде», «ба андозае»-ро шарҳу эзоҳ медиҳанд.


Чунончи: Мо-ку, ба қадре як говро то баҳор сер кунад, коҳ дорем (С.А.). Ҳамчунон хушрӯй буданд, ки дидагӣ боз як бор бинам,-мегуфт (Ҷ.И.).

114. Якчанд ҷумлаи мураккаби тобеъ гӯед, ки ҷумлаи пайравашон миқдор, андоза ва дараҷаи амалу ҳолати сарҷумларо фаҳмонда бошад.

115. Бо мисолҳо ҷои ҷумлаи пайрави миқдору андозаро нишон дихед.

116. Аз асари бадеӣ ба дафтаратон 6-то ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави миқдору дараҷа нависед ва ҷанде аз онҳоро дар шакли нақша нишон дихед.

Намуна: Ӯ ҷаву бедаро ба қадре талаб кард, ки дар як сол ба асп расад (С.А.).



117. Бо истифодали пайвандакҳои тобеъқунандай ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа: **ба андозае ки, ба қадре ки** ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа тартиб дихед.

118. Ин ҳикояро ҳонда, мазмуну онро муҳтасар нақл намоед ва ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави миқдору дараҷаю навишта, сарҷумла ва ҷумлаи пайравро бо аломатҳои шартӣ ишора кунед.

Рӯбоҳе бо гурге дами мусоддақат¹ мезад ва қадами мувофиқат мениҳод. Бо якдигар ба бое гузаштанд: дар устувор буду деворҳо пурхор. Гирди он гардиданд, то ба сӯроҳие расиданд: бар рӯбоҳ фарроҳу бар гург танг.

Рӯбоҳ осон даромаду гург бо заҳмати фаровон. Ангурҳои гуногун диданду меваҳои рангоранг ёфтанд.

¹. Мусоддақат – самимона ва содикона дӯстӣ кардан

Рӯбоҳ зирак буд, ҳоли рафтанро мулоҳиза кард ва гурги ғофил, чандон ки тавонист, бихӯрд. Ногоҳ боғбон огоҳ шуд, чӯбдасте бардошту рӯй бар эшон¹ ниҳод. Рӯбоҳи борикмиён зуд аз сӯроҳ бичасту гурги бузургшикам дар он ҷо маҳқам шуд. Боғбон ба вай расиду чӯбдасте кашид, чандонаш бизад, ки на мурда, на зинда, пӯстдаридау пашмканда аз он тангнӣ² берун рафт.

Қитъа

Зӯрмандӣ макун, эй ҳоча, ба зар,
К-охири кор забун³ хоҳӣ рафт.
Фарбеҳат кард басе неъмату роз,
З-он бияндеш, ки чун хоҳӣ рафт?!

(Абдураҳмони Ҷомӣ)

30. Ҷумлаи пайрави шарт

Ҷумлаи пайрави шарт дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ шарти воқеъ гардидаи амали сарҷумларо мефаҳмонад. Вай ба сарҷумла бо пайвандакҳои **агар** (**гар**, **ар**), **ба шарте ки, ба шарти ин (он) ки, чун, то ки** тобеъ мешавад.

Мисолҳо: Агар аз Сари Ҷӯи баромада, аз даруни кӯҳсор ба Қӯргонтеппа пинҳонӣ рафтанӣ шавед, роҳи шумо аз даруни Дараи-Ниҳон меафтад (С.А.). То худам рафта аз саломатиаш огоҳ нашавам, намебиёред (Ч.И.).

Гар биравӣ ту ба тамошои боғ,
Мекунӣ аз бӯй муаттар димоғ.

(М.Т.)

Ман ҳам рӯзҳои таътил, агар вақт ёбам, ба хонаи онҳо рафта, он баёзро мутолия мекардам (С.А.).

Агар ман ягон кас медоштам, худам шуморо нигоҳбон мебудам (С.А.).

¹. Эшон – онҳо

². Тангнӣ – ҷои танг;

³. Забун – нотавон, суст, бечора, хорузор, маглуб

Чумлаи пайрави шарт ба сарчумла бо ёрии пайвандакҳои **агар** (**гар, ар**), **ки**, **ба шарте ки**, **ба шарти он ки** тобеъ мешавад.

Аксар суханони пандомез, зарбулмасалу мақолҳо дар қолаби чумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави шарт сохта шудаанд. Мисол: То ранҷ набарӣ, роҳат намебинӣ. Кор кунӣ, нон меҳӯрӣ.

119. Чанд зарбулмасалу мақол ва суханони пандомез гӯёд, ки чумлаи пайрави шарт дошта бошанд.

Намуна: Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,

Шавад тира аз бехирад рӯзгор.

(Абдурраҳмони Ҷомӣ)

120. Бо пайвандаки «агар» ва гунаҳои он «гар», «ар» мисолҳо нависед.

Намуна: Гар бар сари нафси худ амирий, мардӣ,

Бар кӯру кар ар нукта нагирӣ, мардӣ.

(Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

121. Аз матни зерин чумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави шартро ҷудо карда, ба дафтаратон нависед ва онҳоро дар шакли нақша тасвир карда, ҷои ҷумлаи пайравро муайян кунед:

Агар шумо дар нимрӯзӣ ба лаби ин ҷӯйча оед, аз тамошояш ҷашм қанда наметавонед.

Партави офтобе, ки ба сари девори ин дара афтодааст, аз даруни ин оби соғ ва ҷӯйи шаффоғ акси худро намоён карда, шаъшаапошӣ мекунад; сангҳои девори дара аз даруни ин оби оташтоба тарзе намоён мешаванд, ки гӯё сангтарошони ҳунарманд сангҳои раҳдорро ба як тартиби ҳандасагӣ болои ҳам чида бошанд. Намуди як девори боазамати баланд, бо партави офтоби ҷаҳонтоб аз даруни як ҷӯйчаи танг шуморо дар ҳайрат меандозад.

Агар аз ҳайvonоти даррандаи монанди гург ва шағоли ин дара натарсида шабона дар вақтҳои соғ будани ҳаво ин ҷо оед, боз зиёдтар дар ҳайрат меафтед. Ситораҳое, ки аз шикофи боми ин дара қатор шуда намоён мегарданд,

акси худро бо тамоми нурафшонӣ ба даруни ин чӯйча меандозанд ...

Агар ранги сабзи сабзаҳои канори ин чӯйча нури биниши шуморо нигоҳдорӣ намекард, тобиши ин об, ки аз аксандозии ситорагони офтобваш пайдо шудааст, ҷашматорро мебурд.

Агар шумо пеш нигоҳ карда рафтан гиред, баногоҳ ин оби дурахшон монанди моҳи тобоне, ки дар паси абр мебарояд, ба зери санге даромада, аз назаратон пинҳон мешавад ... Ҳамин ки боз сад-дусад қадами дигар пештар рафта, аз як-ду ҳамгашти пои кӯҳ гузаштед, ҳамон оби ба зери санг фурӯрафта аз таги санги дигаре ҷӯшида мебарояд, ҳамоно дар ин роҳи зеризамини худ ҷанд ҷашмай дигарро ба худ ҳамроҳ кардааст, ки аз аввали пурӯртар ва ҳушҷавлонтар шуда мебарояд. Акнун шиддиррос зада садо мебарорад ва сангрезахоро гелонда, ба ҷуқуриҳои гузаргоҳи худ ҳобонда, роҳи худро ҳамвор мекунад... (С.А.)

122. Дар мисолҳои зерин ба ҷои пайвандаки «агар» кадом пайвандакҳои шартии дигарро гузоштан мумкин аст?

1. Агар ба Нилу ягон одами шубҳанок дарояд, ё саворонро бинанд, зуд ҳабар расонанд.
2. Кас, агар шамшер бардорад, ба шамшер бармехӯрад.
3. Агар хонаи маро вайрон накунӣ, гиреҳат кушода мешавад.
4. Агар ба гапам гӯш дихӣ, ҳатман ба мақсад мерасӣ.
5. Агар мардӣ, аз қавлат нагард,- дод зад Анвар (С.Т.).

31. Ҷумлаи пайрави хилоф

Ҷумлаи пайрави хилоф амалеро мефаҳмонад, ки хилофи амали сарҷумла аст. Ин ҷумлаи пайрав ба сарҷумла ба воситаи пайвандакҳои **ки**, **агарчи**, **гарчи (арчи)**, **агарчанде**, **агарчанде ки**, **бо вучуди ин (он) ки**, **сарфи назар аз ин (он) ки**, **қатъи назар аз ин (он) ки**, **бар хилофи ин (он) ки**, **харчанд ки** тобеъ мегардад.

Мисолҳо: Ман, гарчанде хобам омада бошад ҳам, зуд бархоста чомаамро пӯшида, дар наздаш нишастам (С.У.). Ӯ ҳам, бо вучуди ин ки ҳозир аз мактабдор он ҳама чӯбро ҳӯрда буд, бе ҳеч тарсу бим ба пеши он золим омад (С.А.).

Дар ифодай муносибати хилофии чумлаи пайрави хилоф пайвандаки «ҳам» саҳми хеле муҳим дорад. Аксар бо ифодай ҳамин пайвандак чумлаи пайрави шарт маъни хилоф мегирад ва чун чумлаи пайрави хилоф шинохта мешавад.

Муқоиса кунед:

Агар тез ояд, мо ӯро дидা | Агар тез ояд ҳам, мо ӯро
метавонем – шарт | дида метавонем – хилоф

Аломатҳои китобат дар ин типи чумлаи пайрав низ чун дигар хели чумлаҳои пайрав вобаста ба ҷои он ҳар хел аст.

123. Бо пайвандакҳои маъмултарини чумлаи пайрави хилоф мисолҳо гӯёд.

124. Аз силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон»-и Мирзо Турсунзода ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави хилофро ҷудо карда, ба дафтаратон нависед.

125. Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави хилофро ба дафтаратон нависед ва дар шакли нақша онҳоро тасвир кунед. Гӯёд, ки ҷумлаҳои пайрав ба сарҷумла ҷӯй тавр алоқаманд шудаанд?

Моҳ дар сари кӯҳ хеле баланд шуда, шуояш равшантар шуда бошад ҳам, кӣ будани ояндаро ҳанӯз фарқ кардан душвор буд (Ф.М.).

Сабзаҳо сӯзанд агар дар зери гармои тамӯз,
Ман тару тоза дар оғози баҳораш сӯхтам
(Л.Ш.)

Юнус, бо вучуди он ки гуфтаҳои тақдори вай аз ҷавшани ҷонаш мегузаштанд, дандон ба дандон монда, ҳудро ба нофаҳмӣ зад (С.Т.).

126. Аз матни зерин ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави хилофро ҷудо карда, ба дафтаратон нависед ва гӯёд, ки ҷумлаи пайрави хилоф ба воситаи қадом пайвандак ба сарҷумла тобеъ шудааст?

Қишлоқ ба тозагӣ бино ёфта бошад ҳам, хеле калон буд; муҳоҷирони гармӣ, дарвазӣ, хӯчандӣ, ӯротепагӣ, фарғонагӣ ва дигарон дар он ҷо ҷой гирифта буданд. Барои ҳар хонавода хонаву ҷои ҷудогона бошад ҳам, молхона, коҳу бедаҳона, анбори заҳираи ҳосилот, анбори озӯқаи ҳаррӯза, анбор ва саройи асбоби қиштукор муштарак буданд.

Дар миёнаҳои қишлоқ мактаб, клуб, қироатхона, идораҳона, ҷойхонаи сурҳ, духтурхона, агрономхона, ҳаммом ва дӯкони кооператив барин иморатҳои ҷамоатӣ бино ёфта буданд. Дар як тарафи иморатҳои ҷамоатӣ боғчай умумии сабзу ҳуррам бо ниҳолҳои навхези худ ҷашми бинандаро нур медод (С.А.).

127. Ҷумлаҳои зеринро ба дафтаратон нависед ва ба зери пайвандаҳои тобеъкунандай хилоф ҳат қашед. Ҷои ҷумлаи пайрави хилоф ва аломатҳои китобат дар онро шарҳ дүхед.

1. Отashi манқал ҳомӯш шуда бошад ҳам, хона ҳанӯз гарм буд.

2. Асп акнун ором гирифта, маҳин пой мекӯфт, бо вучуди ин аз зери сумаш, каме бошад ҳам, лой ҷарҳса мекард.

3. Бо вучуди он ки офтоб тобон буд, аз пеш бӯи борон меомад.

4. Агарчи ҷанд дакиқа пеш борон монда, осмон низ оҳиста – оҳиста равшан мешуд, ӯ дар қайди андеша буд.

5. Душман зӯр бошад ҳам, мо ҳанӯз шикаст наҳӯрдаем.

6. Усмон Азиз овони бачагиву имрӯза вазъияти Анварро пеши назар оварда, бо вучуди он ки дина боз аз беодобиҳои ӯ саҳт оташин буд, ба ҳоли вай дилаш каме сӯҳт.

7. Таманно ҳама қувваташро истифода бурда, бо вучуди он ки саҳт лакот шуда буд, бо ҷандала роҳ мепаймуд.

8. Гаҳвораашон аз осмон омада бошад ҳам, онҳо мувофиқи гуноҳи худ ҷазо гиранд.

9. Ҷанг тамом шуда бошад ҳам, мардум боз ҷанд соли дигар аз ҳӯрданиву пӯшиданӣ танқисӣ мекашиданд.

10. Бо вучуди он ки ҳаво гарм аст, Темур дар тан чома дорад ... (С.Т.).

32. Чумлаи пайрави натиҷа

Чумлаи пайрави натиҷа дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ хулоса ва ё натиҷаи умумии фикрест, ки дар сарчумла ифода ёфтааст. Ин типи чумлаи пайрав ба сарчумла бо ёрии пайвандаки муштараквазифаи «ки» тобеъ мешавад. Мисол: Об чунон ба чуқурии замин ҷаҳида даромадааст, ки дар натиҷа соҳили ҷаридор ба вучуд омадааст (С. А.).

Як ҳусусияти чумлаи пайрави натиҷа ин аст, ки аксар ин чумлаи пайравро ба чумлаҳои пайрави сабаб ва мақсад баргардондан мумкин аст.

Муқоиса шавад:

Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави натиҷа	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави сабаб	Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави мақсад
Якуним моҳ ин тараф инҳо ҳату забони русиро ёд дода истодаанд, ки ҳам дастам ва ҳам забонам ба навиштану гуфтан анча рост шудаанд (Р.Ч.).	Азбаски якуним моҳ ин тараф инҳо ҳату забони русиро ёд дода истодаанд, ҳам дастам ва ҳам забонам ба навиштану гуфтан анча рост шудаанд.	Якуним моҳ ин тараф инҳо ҳату забони русиро ёд дода истодаанд, то ки ҳам дастам ва ҳам забонам ба навиштану гуфтан анча рост шавад.

128. Ҷанд чумлаи пайрави натиҷаро ба чумлаи пайрави сабаб ва баръакс сабабро бо натиҷа баргардонда, муносабати сабабу натиҷаро муайян кунед.

Намуна:

Натиҷа:
Вай ба китоб саҳт дода шуда буд, ҳеч овозеро намешунид (Ч. И.).

Сабаб:
Ҳеч овозеро намешунид, чунки вай ба китоб саҳт дода шуда буд.

Дар чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрави натиҷа сарчумла сабабро фахмонда, чумлаи пайрав натиҷа он аст. Аз ин рӯ, чунин чумлаҳоро чумлаи мураккаби сабабу натиҷа ҳам меноманд. Мисол: Як табассуми латиф, бачагона ва маъсумона дар рӯи ў шукуфт, ки ўро боз ҳам зеботар гардонд (Р.Ч.).

129. Чумлаҳои зеринро бо усули боло таҳлили синтаксисӣ намоед.

1. Хонаи модаркалонам ҳам нимвайрона шуда, ҳезумхона шуда буд, ки аз дидани он андӯҳи ман меафзуд (С.У.). 2. Ин вақт аз қафои ҳавлиамон мошини боркаш гузашт, ки садои вай торикиро ларзонду хоби маро гурезонд (Р.Ч.). 3. Замона заҳми ҷонкоҳе ба ҷигаргоҳи ў зад, ки дигар тобу тавон дар пайкараш... намонд (С.А.).

130. Ҳикояи зеринро хонед, мазмунашро нақл қунед ва хели чумлаҳои пайравро муайян қунед:

Овардаанд, ки Нӯшервони одилро дар шикоргоҳе сайде кабоб карданд ва намак набуд.

Гуломе ба русто¹ рафт, то ки намак орад.

Нӯшервон гуфт:

– Намак ба қимат биситон, то расме нашавад ва дех ҳароб нагардад.

Гуфтанд:

– Аз ин қадар чӣ ҳалал ояд?

Гуфт:

– Бунёди зулм дар ҷаҳон аввал андаке будааст, ҳар ки, бар ў мазиде² кард, то бад ин ғоят³ расид.

Қитъа

Агар зи боғи раъият малик ҳӯрад себе,

Бароваранд гуломони ў дараҳт аз бех.

Ба панҷ байза⁴ ки султон⁵ ситам⁶ раво дорад,

Зананд лашкариёнаш ҳазор мурғ ба сих⁷.

¹. Русто – деха, қишлоқ

². Мазид - илова

³. Ғоят – андоза, ҳад

⁴. Байза - тухм

⁵. Султон - подшоҳ

⁶. Ситам – зулм, ҷабр, ҷафо, беадолатӣ

⁷. Сих – сихи кабоб

131. Дар матни зерин хели ҷумлаҳои пайрави ҳолро муайян намуда, воситаҳои алоқаи онҳоро нишон дижед.

Одина пас аз ҳайронӣ ва ошуфтаҳолӣ ҳуши худро қадре ба сари худ овард, аз тамом барҳам ҳӯрдани гӯсфанд ёфт шудани ӯро, агарчи маиб ҳам бошад, беҳтар шумурда, аз почааш гирифта кашолакунон аз роҳе, ки фуромада буд, боло баромад. Лекин ҳанӯз хотираш аз тарафи Арбоб Камоли нобакор ҷамъ набуд, ин воқеаро бо як ҳақиқат ва дашноми муқаррарӣ наҳоҳад гузаронид гуфта андеша мекард.

Одина бо ҳамин гуна фикрҳо ва андешаҳо аз даҳшат ба даҳшат меафтод. Як вақт ҳушёр шуд, ки рӯз бегоҳ шудааст. Ҳезумҳоеро, ки аввали пагоҳ чида монда буд, ду баст карда, ба ҳар бор карда, ба ҷои сарборӣ ба сари ҳезум гӯсфанди маибшударо гузошта, бо чилбуре маҳкам баст. Ҳарро пеш андохта, рамаро аз дунболи он ронда, роҳи хонаро пеш гирифт. Ҳар қадар ки ба хона наздиктар мешуд, тапиши дил ва ларзиши дасту пояш зиёдтар мегашт (С.А.).

132. Шеъри зеринро хонед ва ҷумлаҳои мураккаби тобеъро ҷудо намуда, хели ҷумлаи пайрави онҳоро шарҳ дижед.

Шараф чизи таҷовузнозазир аст,
Ҳар он кас, ки шараф дорад, кабир аст.
Муқаддас дошт ҳар кас ки шарафро,
Набинад ҷабру зулми ноҳалафро.
Барои бахти ҳандони чунин рӯз
Намудам ҷанг бо ҳасми ҷаҳонсӯз.
Ба дасти худ теги партизани
Дураҳшон чун ҷароғи зиндагонӣ.
Диёре, ки ба рӯи туст ҳандон,
Туро бое, ки мебошад гулафшон,
Замине, ки дар он по мегузорӣ,
Ба он ту меҳри беандоза дорӣ,
Пур аз ҳунҳои сурханду сиёҳанд,
Ба ҷангӣ беамони мо гувоҳанд...

(М.Т.)



Додочон Тоциев
(1915 - 1987)

Забоншиноси соҳибистеъдод ва маъруфи точик, яке аз бунёдгузорони илми забоншиносии садаи XX дар Тоҷикистон аст.

Професор Д.Тоциев дар ҳамаи бобу баҳшҳои илми забоншиносӣ таълифоти бунёдӣ анҷом додааст, аммо бештарин ва муҳимтарин тадқиқотҳои ў ба илми синтаксис тааллук доранд. Алалхусус асару мақолаҳои ин олимӣ зақиу хуштабъ ба синтаксиси чумлаҳои мураккаби тобеъ баҳшида шудаанд: Чумлаҳои мураккаби тобеъ сертаркиба (1966), Воситаҳои алоқаи чумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи точик (1971), Чумлаи мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи точик (1981).

Професор Д.Тоциев муаллифи китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ барои мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва олии мамлакат, яке аз муаллифон ва муҳаррирони Грамматикаи илмии забони адабии ҳозираи точик аст.

33. Муродифоти чумлаҳои пайрав бо ибораҳо

Забон на танҳо аз ҳисоби синонимҳои лексикӣ (лугавӣ) такмил меёбад, инчунин дар натиҷаи ҳаммаъноии воҳидҳои гуногуни синтаксисӣ низ бой мегардад.

Дар забони точикӣ баъзе чумлаҳои пайрав аз ҷиҳати вазифаю мазмун ба ибораҳои озоди синтаксисӣ наздик мебошанд. Ин ҳусусияти онҳо имконият медиҳад, ки онҳоро бе душворӣ ба ибораҳои синонимиашон баргардонем.

Муқоиса кунед:

Чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи пайрав:	Чумлаи содда бо ибораи масдарӣ:
Падарам, дар ҳолате ки аз	Падарам дар ҳолати аз ди-

дидори дўсташ шод буд, ба
модарам гуфт (С. А.).

дори дўсташ шод будан ба
модарам гуфт.

Ҳамвазифагии чунин воҳидҳои синтаксисӣ барои ранго-рангии тарзи баён, ифодаи тобишҳои гуногуни маъноиу услубӣ аҳамияти калон дорад. Нависанда ва ё гӯянда ҳангоми баёни фикр вобаста ба мақсаду мароми тасвир аз ин воҳидҳои синонимӣ ба таври мувозӣ истифода мебарад. Масалан, устод Айнӣ дар повести «Одина» айнан як мақсадро бо ду тарзи ифода – дар як чо бо чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунанда, дар ҷои дигар тавассути чумлаи содда бо ибораи сифати феълӣ, баён кардааст.

Муқоиса кунед:

Чумлаи мураккаби тобеъ бо
чумлаи пайрави муайянку-
нанда:

Ҳезумҳоеро, ки аввали
пагоҳ чида монда буд, ду
баст карда, ба ҳар бор
кард... (С. А.).

Чумлаи содда бо ибораи
сифати феълӣ:

Бегоҳӣ ҳезумҳои он рӯз аз
дара ва кӯҳ шикаста
гундошташудаашро ба ҳар
бор кард

Ҳангоми ба ибораҳо баргардонидани чумлаҳои пайрав тағиироти зерин рух медиҳад:

- а) чумлаи мураккаби тобеъ бо чумлаи соддаи тафсилӣ табдил меёбад;
- б) пайвандаки тобеъкунанда ҳамчун воситай алоқа фурӯгузор мегардад;
- в) ба ҷои пайвандаки тобеъкунанда бандаки изофиӣ чун воситай алоқаи ибора истифода мешавад;
- г) шакли тасрифии феъл (ҳабари чумлаи пайрав) ба шакли ғайритасрифӣ иваз мешавад;
- ғ) ҳангоми баргардонидани чумлаи пайрави муайянкунанда аломати номуайянӣ – е низ фурӯгузор мегардад;
- е) аломатҳои китобате, ки чумлаи пайравро аз сарчумла чудо мекунанд, гирифта мешаванд. Мисол: Суруде, ки бо

дили соф сароида шудааст, дур парвоз мекунад (М.Т.).
Суруди бо дили соф сароидашуда дур парвоз мекунад.

133. Чумлаҳоу пайрави ин чумлаҳоу мураккаби тобеъро ба ибора баргардонда, умумияту тафовути онҳоро гӯёд ва ҳангоми табдили онҳо чӣ тагириотҳо рӯй медиҳанд, нишон дижед:

Маълум, ки бог бенигоҳубин мондааст (С.Т.). Ният дорад, ки ягон духтари хушрӯи бофаросат, хоксору ҳунармандро хостгорӣ кунад (А.С.). Акнун вай барои ҳар ноҳақие, ки дар Нибу рӯй медиҳад, чавобгар аст (С.Т.). Ягона саховати вай ин буд, ки ба дардичашмшудагон бепул дору медод (С.А.). Ин овоз ба сари Ҳасан, ки ях баста монда буд, монанди раъди ҳаво буд (С.А.). Дӯстони Фирдавсӣ ба вай маслиҳат медоданд, ки «Шоҳнома»-ро ба сultonни нави Газнӣ... тақдим кунад (С.У.). Дар вакте ки мо аз ағба фуромадем, рӯз торик шуда мемонд (С.У.). Ҳадича барои он аз хона баромада натавонист, ки дар беरун беист борон меборид (С.А.). Обе, ки ба шиками ту наздик гашт, аз пушти ман хоҳад гузашт (Абдурраҳмони Ҷомӣ).

134. Ин чумлаҳоу соддаро ба чумлаи мураккаби тобеъ баргардонда, сарҷумла ва хели чумлаи пайравро шарҳ дижед:


Гулбону бо ҳамин андешаҳои сарпеч вориди ҳавлӣ гашт (С.А.). Насими серуни рӯд ба асабҳои ҳасташудаи ўоромӣ мебахшиданд (С.У.). Усмон Азиз чуссаашро ба ҳӯрчини тароқии сернақшу нигор такя дода, ҳаёлолуд менишаст (С.Т.). Баъди ба обчинаи болои миз бо қалам зангула задани роҳбар – олим, ҳама хомӯш гаштанд (А.С.). Ба қаҳрамони дар ҷанг ҳалокшуда дар зодгоҳаш ҳайкали ёдгорӣ гузоштанд (А.Ш.). Ҳолай ҷомадӯхта истодагӣ аз паси айнак ба писарчааш нигарист (П.Т.). Шамоли саҳт вазида пулакҳои сафедори акнун барг бароварда истодаро мерезонд (Р.Ҷ.).

34. Чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб

Дар забони адабии точикӣ чумлаҳои мураккаби тобеэ истифода мешаванд, ки дорои якчанд чумлаи пайрав мебошанд. Чунин чумлаҳои мураккаби тобеъро чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб меноманд. Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб вобаста ба тарзи алоқаи чумлаҳои пайрави таркибиашон гуногун мешаванд.

1. Чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибе, ки дар онҳо ду ва ё зиёда чумлаи пайрав ба як сарчумла тобеъ шуда меоянд. Мисол: Ман аз вай ниқор гирифта натавонистам, чунки ман як бачаи хурдсол, ў як ҷавони пурӯзввати қлонсол буд (С. А.).

Дар ин мисол ду чумлаи пайрави сабаб ба як сарчумла тобеъ шуда омадаанд. Чунин хели чумлаҳои пайравро, ки ба як сарчумла тобеъ шуда, ба як савол ҷавоб мешаванд, чумлаҳои пайрави чида меноманд. Дар шақли нақша тасвири ин чумла чунин аст:




2. Дар таркиби чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб ҳамчунин бар эзоҳи сарчумла чумлаҳои пайрави гуногун меоянд. Чунин чумлаҳои пайравро чумлаҳои пайрави гайричидан меноманд.

Мисол: Ман агар замини онҳоро намехаридаам, аз ду сарвайро алаф зер карда мерафт, чунки қуввати худи онҳо ба коридани заминашон намерасид (С. У.).

Дар мисоли боло сарчумларо ду хели чумлаи пайрав – чумлаи пайрави шарт ва замон эзоҳ додаанд.

Дар шакли нақша тасвири ин чумла чунин аст:



135. Матнро хонед, чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро чудо карда, хели онҳоро муайян кунед ва дар шакли нақша масвир намоед:

Дар вақтхое ки ман ба синни мактабӣ расидам, дасти падарам намерасид, ки маро шахсан хононад. Бинобар ин маро дар мактаби пеши масциди қишлоқи худамон – қишлоқи Соктаре, гузошт. Чун ман дар ин мактаб чизеро наёмӯҳтам, маро аз он ҷо гирифта, ба пеши зани имоми қишлоқ, ки мактаби духтарона дошт ва нисбат ба мактабдори мард бехтар буд, гузошт ва дар ин миён абчад ва ҳисоби абчадро ба ман ёд дода, ба қушода шудани зеҳнам сабаб шуд (Ман давраи ҳаёти мактабии худамро дар «Мактаби кӯҳна» ном очерки худам ботафсил навиштам).

Ман дар пеши бибихалифа (дар мактаби занона) Ҳофиз, ҷанд ҷузъ аз Бедил ва ҷанд ҷузъ аз ғазалиёти Соиб (Дар мактабҳои он замон Соибхонӣ расм нашуда бошад ҳам, падарам, ки Соибро дӯст медошт ва ҷанд ғазали ӯро аз кучо навишта гирифта будааст, бо ман ба бибихалифа фиристод, ки ҳамон ғазалҳоро ҳам ба ман хононад) хонда, дар даҳсолагӣ мактабро тамом карда баромадам. Лекин ҳанӯз савод надоштам, ҷизҳои дар мактаб хондагиамро хонда тавонам ҳам, ҷизҳои дигар ва аз он пеш хондаамро хонда наметавонистам.


Аммо шеърҳоро дӯст медоштам, ҳарчанд маъноҳои онҳоро дуруст нафаҳмам ҳам, оҳанги онҳо ба ман гуворо менамуд ва ба ёд карда хонда гаштани баъзе шеърҳо кӯшиш мекардам. Саъдӣ, Ҳофиз, Бедил, Соиб, Навой ва Фузулӣ барин шоирҳои гузаштаро «валий» медонистам ва шеъргӯии онҳоро аз ҷумлаи каромати онҳо мешумурдам (С.А.).

3. Ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибе низ ҳастанд, ки дар ҳайати онҳо ду ё якчанд ҷумлаи пайрав омада, ҷумлаи пайрави якум ба сарҷумла тобеъ шуда, ҷумлаи пайрави дуюм ба ҷумлаи пайрави якум тобеъ мешавад. Онҳо паёпай, дараҷа ба дараҷа чун занҷир бо якдигар то-

беъ шуда меоянд. Чунин чумлаҳои пайравро чумлаҳои пайрави дараҷа ва ё пайдарпай меноманд.

Мисол: Фаму андӯхи фарзандон, ки агар онҳо ҳоло дар қайди ҳаёт мебуданд, ҳар яке соҳиби хонаву дар ва зану бача мешуданд, мӯйҳои холаро сафед кардаанд (Ҳ.К.).


Агар чумлаи муракаби тобеи сертаркиби болоро ба тариқи нақша нишон диҳем, чунин аст:



Дар забони тоҷикӣ миқдори чумлаҳои пайраве, ки ба тариқи дараҷа воқеъ мегарданд, аз ду-се адад ҳам зиёд мешаванд.

Мисол: Боварӣ доштам, ки вай ҷашми интизорӣ ба роҳи ман дӯхтааст, зеро ман хат карда фиристода будам, ки дар аввали тобистон меравам (С.У.).

Нақшай ин чумла чунин аст:



136. Мисолҳои зеринро ба дафтаратон навишта, аломатҳои китобаташонро гузошта, хели чумлаҳои пайравашонро муайян кунед:

1. Ясавул бе он ки пои худро аз рикоб барорад бо пошинаи мӯзааш ба сари синаи Гулнори дилағфор чунон зад, ки мурдавор парида, якчанд қадам поинтар ба чукурие афтод ва чир зада хомӯш монд (С. А.). 2. Умре ки байд аз вафоти шавҳарааш дар дари мардум мегузаронд таоми бастае ки аз деги ҳамсоягон ба ивази меҳнат ва мешақатҳои беандозааш меҳӯрд захми забони занони ҳамсоя ки ўқанизи бебаҳои онҳо шуда буд сафедор барин қади рости холаро камон барин қат карданд (Ҳ. К.). 3. Аз аҳолии бозори Бухоро як шахсе ки дар тани худ либоси нимрасмӣ дошт ва миёнаш аз рӯи бо фӯтаи сафед бастагӣ буд аз дари сарой баромада омад (С. А.).

137. Яктоғӣ ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо ҷумлаҳои пайрави чида ва ҳархела гӯед.

138. Аз ин порчаи манзум хели ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркибро муайян намуда, дар шакли нақша тасвир кунед:

То насозад пои нопокон лагад хоки туро,
То нагирад дasti малъун домани поки туро,
То напарронад ҳазон ранги тарабноки туро,
Нафканад то золим аз тан дasti ҷолоки туро,
Аз барои дағъӣ душман тегӯзон меравам,
Ман ба майдон аз барои хифзи ҷонон меравам.
(А.Л.)

139. Аз ин матн ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро ҷудо карда гӯед, ки ҷумлаҳои пайравашон чида, ҳархела ё дараҷаанд?

Рӯзе аз рӯзҳои баҳорон кӯҳистон ба вазидани бодҳои баҳорӣ аз фаровонии сабзай навхез монанди дарёи пуроб мавҷ мезад, мавҷҳои сабзагиро танҳо ҳарсангҳое, ки ҷо – ҷо аз камари кӯҳ барҷаста истода буданд, ҳалал мерасониданд. Лекин ин гуна сангҳо, бо вучуди нотарошидагӣ, азбаски ба сабаби боронҳои баҳорӣ покиза ва мусаффо

шуда буданд, хусн ва зебоии сабзазорро меафзуданд. Агарчи барфҳои камарҳои кӯҳ аз таъсири офтоби баҳор кайҳо об шуда, ба ҷои барфи сафед гиёҳҳои қабуд рӯида буданд, вале қуллаҳои кӯҳ ҳанӯз қулоҳҳои сафеди ҳудро аз сар бадар накарда буданд, ки ин ҳол низ ба ҷашми бинанда олами дигареро ҷилвагар мекард (С.А.).

140. *Матнро хонда, мазмуну онро бо ду-се ҷумла баён кунед ва ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро ҷудо намуда, ҷида, ҳархела ё дараҷа будани ҷумлаҳои пайравашонро муайян созед.*

Одина дар заводи пахта кор мекунад. Одина маҷбур буд, ки ҳар рӯз қанор ва ҷувол бардошта ба зинапояе, ки дар таърифи завод дидед, боло барорад, ё ки дар ҳар шабонарӯз дувоздаҳ соат ба даруни пахтахонае, ки шумо 5 дакиқа тоб оварда натавонистед, истода ҷувол ҳолӣ кунад. Ба ҷунин ҳизматҳо на танҳо Одина кор мекард, балки як сад нафар мардикорони тоҷик, ӯзбек ва барбари дар таҳти дasti як нафар пудратҷӣ кор мекарданд. Вақте ки мардикор ба ҷангӣ пудратҷӣ гирифтор омад, дигар аз қувват ва тоқати ӯ намепурсад, ҳоҳ – ноҳоҳ бояд мисли ғови корӣ кор кунад...

Одина ҳам аз бими бекорӣ ба ин ҳама корҳои тоқатгудоз бардошт карда ҳизмат мекард. Аз ғайри ин ки нафасе дам гирад, қанор мебардошт ё ҳолӣ мекард.

Ягона орзуи Одина ин буд, ки ҳар қадар душвор аст, тобоварӣ намояд, то аз музди кор чизе пасандоз карда, ба ватани ҳуд бозгардад ва маҳбубаи меҳрубони ҳудро ба никоҳи ҳуд дароварад... (С.А.).

141. *Матнро хонед ва ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибу омехтаро ба ду сутуни дафтаратон навишта, тарзи алоқаи онҳоро шарҳ дихед.*

Айёми тобистон, офтоби ҷаҳонтоб бар болои сар рост баромада, кӯҳу биёбонро баробар равшан ва гарм намуда буд, лекин, ҳарчанд нимрӯзии тобистон бошад ҳам, ҳавои кӯҳсor монанди айёми баҳор миёна ва форам буд; кабкҳои дарӣ ғоҳо бар тега ва ғоҳо дар камар сайру гашт менамуданд; мурғони ҳушилҳон бар шоҳаҳои дарахтони кӯҳӣ

нишаста нағмасарой ва ғазалхонӣ мекарданд; ҷӯйчаҳои оби соф, ки аз фарози кӯҳ ба нишеб аз санге ба санге частухез карда меғуромаданд, аз шилдир – шилдири оҳангдори худ бо мургони нағматироз ҳамовозӣ мекарданд; гӯсфандон дар хоби ноз; бузголагон дар таку тоз; ҷӯпонбачагон дар давидан; оҳубаррагон дар рамидан; хулоса, ҳар кас, ҳар чиз ва ҳамаи табиат дар олами худ хурсанд ва шодмон буд.

Ҷӯпонон ва подабонон гала ва рамаҳои худро, ки аз аввали пагоҳ то нимаи рӯз ҷаронда сер карда буданд, дар камарҳои соярав оварда, ба истироҳат гузоштанд ва ҳудҳошон ду-ду, чор-чор ба ҳар гуна бозиҳо: найнавозихо, ғазалхониҳо ва бадеҳагӯйиҳо машгул шуданд (С.А.).

35. Ҷумлаи мураккаби омехта

Ҷумлаи мураккабе, ки дар ҳайати он якчанд ҷумлаи сода бо ду тарзи алоқа: ҳам пайваст ва ҳам тобеъ муносибати грамматикию маънӣ пайдо намудаанд, ҷумлаи мураккаби омехта ном дорад.

Мисол: Вақте ки муллоён бо Эшон гарми чақ-чақ буданд, касе ба поёни суфа омада, дар сояи ҷароғ истода, Яъқуббойро имо кард ва худ рафта дар роҳрави дарвоза истод (С.А.).

Дар мисоли боло ду ҷумлаи соддаи мустақил, ки хусусияти сарҷумларо доранд, бо як ҷумлаи пайрави замон дар як таркиб муттаҳид шудаанд.


Байни ду ҷумлаи соддаи мустақил алоқаи пайваст буда, байни ҷумлаи пайраву сарҷумла алоқаи тобеъ аст.

Ҷумлаҳои мураккаби омехта аз ҷиҳати таркиб хеле бой мебошанд. Дар таркиби онҳо 5-6 ва ҳатто аз ин ҳам зиёд ҷумлаҳои содда омада метавонанд.

Мисол: Дарёи шӯҳи бекарор ва инодкор беҳудона кафк бароварда, гелону ҷӯлон ба фарохиҳои водӣ ҷаҳд мекунад; аз нафаси вай насими сарде мевазад; оби кабуди вай шишавор шаффоф аст: дар шохчаҳои хурдтарини дарё ва

«киса»-ҳои вай, ки об дар он ҷоҳо аз даву този девонавори худ бозмемонад ва кафк намебарорад, сангӯ қайроқчаҳои дар таги он бударо шумурдан мумкин аст (С.У.).

Нақшай ин чумлаи омехта чунин аст:



Дар ин мисол чаҳор чумлаи содда байни ҳам алоқаи пайваст дошта, чумлаи соддаи чорум ба худ чумлаи пайрави эзоҳидҳонда гирифтааст.

142. Ду-се чумлаи мураккаби омехта тартиб дода, чумлаҳои соддаи маркиби онҳоро ҷудо кунед, тарз ва воситаҳои алоқаашонро фаҳмонед.

143. Қолаби чумлаҳои мураккаби зеринро муайян намуда, дар шакли нақша онҳоро тасвир кунед:

1. Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ,
Бар кӯру кар ар нукта нагирий, мардӣ.
Мардӣ набувад фитодаро пой задан,
Гар дasti фитодае бигирий, мардӣ.

(Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

2. Эҳтимол, мутрибони дигар ба хонаҳояшон рафта буданд ва яктои боқимонда, ки аввали шаб ба ў фақат як-ду маротиба навбат расида буд, худро соҳиби майдон дида, то ҷон дошт, ҳунарнамоӣ мекард (Ф.М.).

3. Фирдавсӣ шод буд, аммо бинандаи зирак метавонист пай барад, ки шодии ў андешаолуд ва андӯҳомез аст (С.У.).

144. Аз матни зерин чумлаҳои мураккаби омехтаро ҷудо намуда, дар шакли нақша тасвир кунед.

Ҷавон аз роҳи тангу торик ба майдони фароҳу равшани дара баромад, ҳар ҷо – ҳар ҷо дарахтони арча соя меаф-

канданд, чӯйчаҳои оби мусаффо аз паи дарахтони қатори зебо равон буданд, сабзаҳои расида ва себаргаҳои дамида гӯё қолини сабзе буданд, ки ба канори ин чӯйбор ва зери дарахтони қатор густурда шуда буданд ... Чавон аз шодии дидани ин гулистон гул – гул мешукуфт ва ба дили худ,:

– Ин аст боғи ман! – гуфт.

Чавон меҳост пеш равад, лекин бисёр монда ва кӯфта шуда буд, бинобар ин ба канори санглохе нишаст, сару рӯи худро шуст ва ба об нигоҳ карда истод.

Об чун ойина мусаффо буд, пас аз ором ёфтани лаппише, ки ҳангоми дасту рӯйшӯй пайдо шуда буд, чавон акси рӯйи худро дар ин оби ойинамисол дид.

Пеш аз ин ҳам чавон акси худро дар хонаи ҳӯҷаини худ дар ойинае, ки зани он дар вақти мӯйбоғӣ ба девор рост мемонд, дида буд, лекин дар он вақт рӯи худро пажмурда, ҷашмони худро афсурда ва ҳолати худро парешон ва пароканда ёфта буд.

Акнун рӯяш чун себи рахш медураҳшид, ҷашмонаш чун ситораи саҳарӣ нур мепошид, аз лабонаш аломати шодмонӣ ва хурсандӣ бо як табассуми бесабаб намоён буд... (С.А.).

145. Аз матн ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб ва омехтаро ҷудо карда, фарқи онҳоро гӯед.

Борон дар боридан, роҳ лой, ҳаво сард, рӯз гашт карда ба бегоҳӣ наздик расидааст, як бачаи ҳаштсола роҳ мера-вад, аммо ба чӣ тарз? Ҳар қадами партофтаи худро се-чор бори дигар бардошта ба ҷои аввалиаш мениҳад ва ҳар замон баргашта ба дунболи худ нигоҳ мекунад. Маълум буд, ки ин бача хеле ҳунук ҳӯрдааст ва меҳоҳад, ки барои гарм кардани бадани худ тезтар роҳ равад, лекин аз ҳар замон ба паси худ нигоҳ карданаш маълум ме-шуд, ки ба қасе интизорӣ дорад. Аз дунбол як марди таҳминал 40 – сола меомад, ки ба пушти худ як зани таҳминал 35-соларо бардошта буд, ба сабаби вазнинии роҳ ва гаронии бор мард сангпуштвorum қадам мениҳод. Мард

дар ҳар қадам ба атроф нигоҳ мекард, манзиле бошад, ки дар он ҷо паноҳ барад, ё одаме барояд, ки ба ин рӯзи саҳти вай ба ӯ ёрмандӣ расонад (С.А.).

ЧУМЛАИ МУРАККАБИ БЕПАЙВАНДАК

36. Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи мураккаби бепайвадак

Чумлаи мураккабе, ки алоқаи чумлаҳои соддаи таркии башон дар нутқи шифоҳӣ танҳо бо ёрии интонатсия ва дар нутқи хаттӣ ба воситаи аломатҳои китобат сурат мегирад, чумлаи мураккаби бепайвандак номида мешавад. Масалан; 1). Рӯз торик мешуд, домани офтоби ба мағриб сар монда гулобиранг метофт (Ч.И.). 2). Кудрат расида омад, ҳама аз ҷой хеста бағал кушода ба вай воҳӯрдӣ карданд (С.А.).

Чумлаи мураккаби бепайвандак хели алоҳидаи чумлаи мураккабро ташкил намедиҳад, балки бо ҳамон навъҳои муқаррарии чумлаҳои мураккаб, яъне ба гурӯҳи чумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеъ доҳил мешавад.

Тафовут дар ин аст, ки чумлаҳои соддаи таркиби чунин чумлаҳои мураккаб бе иштироки пайвандакҳои пайваст-кунандаю тобеъкунанда алоқаманд мешаванд.

Хосияти муҳимми чумлаи мураккаби пайвандакдор ин аст, ки дар онҳо тавассути пайвандакҳо муносибатҳои маъноиу грамматикий хеле равшан аст. Масалан, чумлаҳои соддаи таркиби чумлаи мураккаб ба воситаи пайвандаки «аммо» алоқа баста бошанд, муносибати хилофӣ, агар ба воситаи пайвандаки «вақте ки» алоқаманд шуда бошанд, ифодаи муносибати замонӣ аст.

Фарки чумлаҳои мураккаби бепайвандак аз чумлаҳои мураккаби пайвандакдор ин аст, ки дар онҳо муносибати маъноӣ ва грамматикии байни чумлаҳои содда он қадар равшану возех нест. Аз ин рӯ гоҳе дар чумлаи мураккаби бепайвандак файр аз маънои асосӣ боз маъноҳои иловагӣ

низ мушоҳида мешаванд. Мисол: Ароба мебуд, боз хубтар мешуд (Р.Ч.).

Дар мисолҳои боло байни чумлаҳои соддай таркиби чумлаи мураккаби беспайвандак муносибати шарт аст, аммо муносибати маънои иловагии замон ҳам дида мешавад: Вақте ки ароба мебуд, хубтар мешуд.

146. Ба чумлаҳои мураккаби беспайвандаки зерин худатон пайвандакҳои мувоғиқ гузошта, гӯед, ки пас аз илова кардани пайвандак дар қироати онҳо чӯ тафовуте пайдо мешавад.

Одаташ ҳамин: дар ҳавои вайрон ҳар вақт рафта пахтавашро хабар мегирад (Р.Ч.). Модарам хона рӯфтани шавад, омада аз дасташ ҷорӯбро мегирифт (С.У.). Хоби Ятим намебурд: ҳаво гарм ва дим буд (С.А.). Хоҳиш бошад, ҳама кор буд мешавад (С.У.). Ногаҳон гулдуруроси раъд маҷбур кард, ба осмон назар кунам (А.Ш.). Офтоб ба фурӯ рафтан сар кард, кӯҳҳои барфӣ ранги сафеди худро ба сурҳ мубаддал карданд; кӯҳҳои сиёҳро торикий фаро гирифт, аз дара бухор баланд шуд (А.Д.). Ҳаво соғ буд, осмон бо ранги нилобии бегубор медурахшид, офтоб паҳн шуда тамоми биёбонро дар нури пурасори худ гарқ карда буд (С.А.). Бозиашон бароям ношинос буд, чизе нафаҳмидам (Ф.М.).

37. Чумлаи мураккаби пайвости беспайвандак

Чумлаи мураккаби пайвости беспайвандак ба воситай интонатсияи пайваст ташкил ёфта, ба ҳамон хели чумлаҳои мураккаби пайвости пайвандақдори муқаррарӣ мувоғикат мекунад.

Дар чумлаи мураккаби пайвости беспайвандак муносибатҳои зерин ифода мейёбад:

1. Муносибати ҳамзамонӣ. Дар ифодаи ин муносибат чумлаи мураккаби пайвости беспайвандак ҳодисаю воқеаҳои дар як вақт ба вучӯд омадаро мефаҳмонад. Мисол: Ҳаво торик мешуд, борон торафт шиддат мекард (С.Т.).

Дар ифодаи чунин муносибат чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак таркибан аз якчанд чумлаи содда низ ташкил меёбанд. Мисол: Бод бо гурриши тамом аз чапу рост мевазид, абр бо камоли тундӣ аз ҷануб ба шимол медавид, борони барфомехта ба ҷашм кушодан на-монда меборид, селоби шӯтадор аз рошҳои ҷӯйҳо мешо-рид, дараҳтҳоро аз бех бармеканд (С.А.).

2. Муносибати пайҳамзамонӣ. Дар ифодаи ин муноси-бат чумлаи мураккаби пайвасти бепайвандак ҳодисаю воқеаҳои пайҳам рӯйдодаро мефаҳмонад. Мисол: Баъди борон офтоб баромада, ҳусну таровати табиат боз дилра-ботар мегашт (С.А.).

3. Муносибати хилофӣ. Дар ифодаи ин муносибат чум-лаи мураккаби пайвасти бепайвандак ҳодисаю воқеаҳоеро мефаҳмонад, ки хилофи якдигаранд. Мисол: Аз осмон борони сел меомад, вай ба ҳавлӣ намедаромад (Р.Ч.).

4. Муносибати шумур. Ҷумлаи мураккаби пайвасти бе-пайвандак ҳодисаю воқеаҳои якрангу ҳамзамонро ба та-риki шумур мефаҳмонад: Мусиқӣ менавоҳт, хонандагон суруд меғуфтанд, раққосон мераққисиданд, колхозчиён ба-рои тайёр кардани ин ҷашни таъриҳӣ поҳошонро ба за-мин нарасонда ба ҳар тараф медавиданд, оби Муғиён мавҷзанон меғуррид, ман ҷашму гӯши худро ба мавҷу-гурриши об дӯхта будам (С.А.).

5. Муносибати сабабу натиҷа. Ҷумлаи мураккаби пай-васти бепайвандак амалҳоеро мефаҳмонд, ки яке сабаб ва дигаре натиҷаи он амал аст. Мисол: Шодӣ хеле тафсида рафт: аз зери мӯйҳои сараш арақ шорида ба таҳтапӯш-таш медавид (Ч.И.).

6. Муносибати эзоҳӣ. Дар ифодаи чунин муносибат ҷумлаҳои соддai таркиби ҷумлаи мураккаби пайвасти бепайвандак яке дигареро шарҳ медиҳанд. Мисол: Саидҷон ҳақиқатан ҷавони зебо буд; вай миёнақад, ган-думгун ва тануманд буд (Р.Ч.).

147. Муносибатҳои маънӣ ва грамматикии чумлаҳои соддай таркиби чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандаки зеринро муайян намоед.

1. Дар ҳавлии берун фақат Истамҷон буд; дар хонаи худаш бо мирзоҳо кор мекард (Ч.И.).
2. Фирӯза гӯшт пора мекард, Асо барои печка ҳезум майда мекард (Ч.И.).
3. Мӯйсафед ба ин кор муносиб набуд, ҳам худаш азоб мекашид, ҳам корҳо расво шуда буд (Ч.И.).
4. Дар ҷашмонаш хоб набуд, дилаш ба пардаи ноаён ва номафҳуми ҳузн пӯшида буд (Ч.И.).
5. Фирӯза ба тарафи кӯча тоҳт, Анбархола ба ҳавлии дарун, ба назди Ҳамроҳон, равон гашт.
6. Рӯз ба охир мерасид, ба сайргоҳ торафт одам зиёд мешуд (Ч.И.).

38. Чумлаи мураккаби тобеи бепайвандак

Чумлаи мураккаби тобеъ бе пайвандакҳои тобеъкунанда низ ташкил ёфта метавонад.

Алоқаи маънӣ ва грамматикии сарчумла ва чумлаи пайрав дар нутқи шифоҳӣ ба воситай интонатсияи тобеъ ва дар нутқи хаттӣ ба воситай аломатҳои китобатӣ ифода карда мешавад. Мисол: Дар кушода нашуд, аз берун бастагӣ буд (С.А.).

Дар ин чумлаи мураккаби тобеъ сарчумла – **Дар кушода нашуд**, буда, чумлаи пайрав – **аз берун бастагӣ буд**, мебошад. Чумлаи пайрав сабаб буда, мебоист он ба воситай пайвандаки тобеъкунандаи «зоро ки» ё «чун ки» ба сарчумла тобеъ мешуд, аммо ҳеч кадоме аз пайвандакҳои тобеъкунандаи сабабӣ наомада, алоқаи маъноиу грамматикии сарчумлаю чумлаи пайрав ба воситай интонатсия ифода ва дар навишт бо аломати китобат ишора ёфтааст.

Дар забони тоҷикӣ алоқаи ҳамаи хели чумлаҳои пайрав ба сарчумла метавонанд бе пайвандак ба воситай инто-

натсия ба вучуд ояд, vale дар нутқи хаттī онҳо бо аломатҳои китобат аз ҳам чудо карда мешаванд.

148. *Хели ҷумлаҳои пайрави ҷумлаҳои мураккаби тобеи бепайвандакро аз мисолҳои зерин муайян карда, пайвандакҳои тобеъкунандаи мувофиқро гузоред.*

1. Поезд дар вакташ наёмад, якуним соат интизорӣ қашидан лозим шуд (С.У.).
2. Барфи тар меборид, мусофирион ҳама дар бинои истгоҳ ҷамъ шуда буданд (С.У.).
3. Сержантро ман дида натавонистам, вай ҳатро ба дасти ҳамсоязан дода рафтааст (С.У.).
4. Фирӯза сарпушро бардошт, ба рӯи ҳавлӣ бӯи хуши оши палав паҳн шуда рафт (Ч.И.).
5. Ту Миракро ба хонаашон гусел кун, шаб торик шуда монд (Ч.И.).

149. *Мисолҳои зеринро навишта, ҷумлаҳои мураккаби пайвасту тобеъро ҷудо карда, пайвандакҳои пайвасткунандаю тобеъкунандаи мувофиқро гузоред.*

1. Зиндагӣ бо ман талҳ аст, ман аз ҳамин зиндагӣ ҳам шод ҳастам: охир, ҳеч набошад, зафарҳои ватанам, несту нобуд шудани душманони вайро дида метавонам-ку! (С.У.).
2. Фирӯза дарун – дарунашро меҳӯрд, хобу xӯр ба вай ҳаром шудааст (Ч.И.).
3. Ҳайдарқул сабзӣ нарғисӣ мекард, Фирӯза биринҷ тоза мекард (Ч.И.).
4. Ман гуфтам, раис ин корро ба худи вай супорид (Ч.И.).
5. Вай дар ин бора ба модараши шикоят карда буд, модараши ўро тасаллӣ дода гуфта буд (Ч.И.).
6. Гоҳо бегоҳӣ дар ҳаво абрҳои сиёҳи боронӣ ҷамъ мешуданд, барқ ҳар замон дунёро равшан мекард, осмон гулдууррос мезад, байд шатар-шутур чакраҳои калон – қалони борон ба болои шаҳр меборид (Ч.И.).

7. Ҳамроҳхон берун баромад, Анбархола ба газета чашм дӯҳт (Ч.И.).

8. Ман ба Боку телефон мекунам, ба ту ёрӣ мерасонанд (Ч.И.).

9. Дари бахти ту ҳам қушода мешуд, ман ба муроду мақсадам мерасидам (Ч.И.).

10. Ман ҳозир мефармоям, фойтун тайёр мешавад, шуморо ба хона бурда мемонад (Ч.И.).

39. Аломатҳои китобат дар ҷумлаи мураккаби беспайвандак

Дар ҷумлаҳои мураккаби беспайвандак алоқаи маънӣ ва грамматикии ҷумлаҳои соддai таркиби онҳо дар навишт ба воситаи аломатҳои китобатӣ ифода карда мешавад.

Ҷумлаҳои соддai таркиби ҷумлаи мураккаби беспайвандак (ҳоҳ ҷумлаи мураккаби пайваст бошад, ҳоҳ тобеъ) бо ҷунин аломатҳои китобат чудою таъкид карда мешаванд:

1. Ҳар як ҷумлаи соддai таркиби ҷумлаи мураккаби пайвasti беспайвандак ба воситаи аломати вергул чудо карда мешавад. Мисол: Моҳи феврал буд, аз ҳаво борони барфрезадор меборид, гоҳ аз ҳар тараф бодҳои саҳт ва тунд мевазиданд (С.А.).

2. Ҷумлаҳои соддai таркиби ҷунин ҳели ҷумлаи мураккаби пайвasti беспайвандак микдоран зиёд бошанд, байни онҳо ҳам аломати вергул, ҳам нуқтавергул гузошта мешавад: Ҳаво соғ буд, осмон ба ранги нилобии бегубор медураҳшид; офтоб паҳн шуда тамоман ёбонро дар нури пуррасори худ ғарқ карда буд (Ч.И.).

3. Агар ҷумлаи баъдӣ сабаби амали ҷумлаи аввалро фаҳмонад, ё ин ки мазмуни онро шарҳу эзоҳ диҳад ва ё пурра намояд, байни он ҳиссаҳо аломати баён (ду нукта) гузошта мешавад. Мисол: Баъд вазъияти ҷисмониаш ҳам дигар шудан гирифт: ӯ рӯз аз рӯз аз гӯшт мефуромад,

лоғар мешуд, пўсти баданаш ба халтаи холӣ монандӣ пайдо мекард (С.А.).

4. Аломати китобати тире дар чумлаи мураккаби бепайвандак дар мавридҳое гузошта мешавад, ки байни чумлаҳои таркиби он муносибати шартию замонӣ, хилофу натиҷа бошад. Мисол: Дарро задам – девор кафид (Зарбулмасал). Аз гунчишк тарсӣ – арзан макор (Зарбулмасал).

150. Чумлаҳои зеринро хонед ва сабаби гузошта шудани аломатҳои китобатии онҳоро фаҳмонед.

1. Зайнаб ба конверт нигоҳ кард: дар зери он адреси қадом як госпитали Тошканд нишон дода шуда буд, фиристонандай мактуб номи худро нанавишта буд (С.У.).

2. Рандаи вакът ёди Ҷӯрабекро аз сафҳои хотири вай ҳанӯз тарошида тамом накардааст; фақат ёддоштҳои ширину талҳ дар хилваткадаҳои дилаш пинҳонанд (С.У.).

3. Дар ин вакът трамвай омад, дугонаҳо ба он нишаста, баъд аз чоряқ соат ба хонаи Лиза расиданд (С.У.).

4. Майдони Регистонро шинохтан мумкин набуд – он ба як шаҳри афсонавӣ табдил ёфта буд (Ҷ.И.).

5.. Пагоҳ баъд аз пешин поездӣ почта ҳаст, ман имрӯз ба Когон телефон мекунам, ду билети класси якумро навишина мемонанд, мо ҳам бо хотири ҷамъ баромада меравем (Ҷ.И.).

151. Аз матни зерин чумлаҳои мураккаби бепайвандакро ёбед ва дар онҳо пайвандакҳои мувоғиқро гузошта, пайваст ё тобеъ будани онҳоро муайян кунед.

Чунон ҷангӣ саҳт шуд, ки мондан гир! – гуфт ба пурсиши Мирак язнааш.

Чор шабу чор рӯз аз хона баромадан ҳам ҳавфнок буду дар хона нишастан ҳам.

Одамҳои таҳхона доштагӣ ба таҳхона ҷо шуданд, ҳавличаи мо на таҳхона дорад на болоҳона, бинобар он мо таваккал карда нишастан гирифтем. Бойҳо, давлатманҷо ва амалдорҳо дар рӯзи сеюми ҷанг тиллою

олотхояшонро қисман гүр карда, қисман бо худашон бардошта, аз шаҳр гурехта, ба богоғ ва ҷоҳои беруни шаҳриашон рафтанд. Мо ба кучо мерафтем? Ба тарафи қишлоқи шумо, ба Когон, рафтан ҳеч мумкин набуд, ҷанг дар ҳамон сӯ буд. Бинобар он, ҳарчи шавад, шудан гирад, гуфта, бепарво нишастан гирифтем... Аз осмон тир меборид, ҳама ҷо аз қўргошиммайда пур шуда рафт. Арк месӯҳт, растаҳо месӯҳтанд... Хайрият, ба тарафи мо тири тўп наомад, ин тараф хотирчамътар буд.

Камбагал будани шуморо медонистааст дия! – гуфта монд Мирак нимчиддию нимҳазл (Ч.И.).

152. Аз мисолҳои зерин аввал чумлаҳои мураккаби пайвасти бепайвандак, баъд чумлаҳои мураккаби тобеи бепайвандакро навишта, пайвандакҳои мувоғиқро гузоред. Гўёд, ки дар байни чумлаҳои соддаи, маркиби онҳо, кадом муносибатҳои маънӣ ифода ёфтааст?

1. Ду чақрим дуртар аз мо ҷанг мерафт, милтиқу пулемёт ғазал меҳонд.
2. Абдулҳафиз гуфта дод: падарам вафот кардаанд, мондарам аз Бойсун ба Бухоро омадаанд, аҳволашон бад будааст, бекасӣ ва нодорамӣ он қасро ҳам ба бистари беморӣ партофтааст.
3. Ман шамшер занам, ту шамшер бардор, ман айш қунам, ту дурдаҳори ман мешавӣ.
4. Занаш бебача, бева мешавад, хонаю ҷояш бесоҳиб мемонад.
5. Дехқон нарҳро надонад, бозор арzon мешавад.
6. Дар кӯчаҳо равандагон хеле кам менамуданд, гашти рӯз буд, гармии ҳаво хеле паст фуромада, кӯчаҳо соя шуда буданд.
7. Ризқу рӯзиро ҳудо мерасонад, бачаҳо калон шуда, ҷою мақоми худашонро ёфтанд.
8. Шаб торик шуда буд, аз ҳаво барф меборид.
9. Аспи сафеди шӯҳи вай бозиқунон по мекӯфт, ҷашмонаш аз камоли хурсандӣ барқ мепошиданд.

10. Тору гижжаку наю танбӯр менолиданд, дойра чӯр мешуд, оҳангি шӯх рӯхи занонро боло бардошта, ба ҳавлию хона як фараҳ ва сурuri бехад овард (Ч.И.).

40. Усули таҳлили ҷумлаи муракқаб

Таҳлили ҷумлаи муракқаб дар асоси чунин нақшай умумӣ сурат мегирад:

1. Ифоданок ҷумларо хонда, ба мазмуни умумии ҷумла, сарфаҳм рафта, пайвандакдор ё бепайвандак, пайваст ё тобеъ будани онро майян кардан;

2. Ҷумлаҳои соддаи таркиби ҷумлаи муракқаби пайвасту тобеъро ҷудо карда тавонистан;

3. Агар ҷумлаи муракқаби пайваст бошад, муносибати маънӣ ва грамматикии ҷумлаҳои соддаи таркиби онро, агар ҷумлаи муракқаби тобеъ бошад, муносибати ҷумлаи пайраву сарҷумларо муайян кардан;

Дар ҷумлаи муракқаби пайваст, пеш аз ҳама, таркиби онро бояд аниқ кард. Таркиби ҷумлаи муракқаби пайваст имкон дорад, ки аз ду ҷумлаи содда иборат бошад ё аз якчанд ҷумлаи содда ташкил ёфта бошад. Пас аз муайян намудани таркиби ҷумлаи муракқаби пайваст зарур аст, ки воситаҳои алоқа, саҳми онҳо шарҳ дода шавад.

4. Агар ҷумлаи муракқаби тобеъ бошад, аввалан, муайян намудани сарҷумла ва ҷумлаи пайрав аҳамияти зарурӣ дорад. Сипас, бояд маълум намуд, ки ҷумлаи пайрав қадом хели ҷумлаи пайрав аст ва он бар эзоҳи ягон аъзои сарҷумла омадааст ё тамоми сарҷумларо эзоҳ додааст. Пас аз ин воситаҳои алоқаи ҷумлаи пайравро бо сарҷумла (пайвандакҳо, интонатсия, калимаҳои ҳамнисбат, мутобиқати шаклҳои феълӣ, ҷои ҷумлаи пайрав) ва алломатҳои китобатро дар он шарҳ дода тавонистан, ҷумлаи пайравро бо ибораи мувоғиқ баргардонда, ҳусусияти синонимӣ доштани ҷумлаи пайраву ибороро таъкид кардан зарур аст.

5. Ҷумлаи таҳлилшаванда агар муракқаби тобеи сертар-киб бошад, дар таркиби он ҳар қадоме аз ҷумлаҳои пай-

равро чудо карда, хели чумлаҳои пайрав, воситаҳои алоқаи онҳоро муайян намуда, чида, ҳархела (гайричида) ва ё дараҷа будани онҳо эзоҳ дода мешавад.

6. Агар чумла мураккаби омехта бошад, аввал муносибати грамматикии чумлаҳои соддай баробархуқуки таркиби онро муайян намуда, сипас муносибати чумлаҳои соддай баробархуқукро бо чумлаҳои пайрав нишон додан зарур аст.

7. Накшай ҳар як ҷумлаи мураккаби таҳлилшударо амалан бо ёрии аломатҳои шартӣ нишон бояд дод.

НАМУНАИ ТАҲЛИЛ

1. Анборҳои бой аз ғалла пур буду ғаллакор нони шикамсерӣ намехӯрд (Р.Ч.).

Ин ҷумлаи мураккаби пайвастӣ пайвандакдор аст. Дар таркиби он ду ҷумлаи содда омадааст. Ҷумлаи соддай якум «Анборҳои бой аз ғалла пур буд», ҷумлаи соддай дуюм «Ғаллакор нони шикамсерӣ намехӯрд».

Асоси грамматикии ҷумлаи якум – «Анборҳо пур буд», ва асоси грамматикии ҷумлаи дуюм – «Ғаллакор намехӯрд» мебошад. Ҳар ду ҷумлаи соддай таркиби ҷумлаи мураккаби пайваст дутаркибаанд.

Муносибати маъноии ҷумлаҳои соддай таркиби ин ҷумлаи мураккаби пайваст қиёсӣ – хилофӣ аст. Ҷумлаҳои содда бо ёрии пайвандаки пайвасткунандай пайиҳами «у» ба ҳам алоқаманд шудаанд. Пайвандаки «у» дар ин ҷумла чун муродифи пайвандакҳои пайвасткунандай хилофии «каммо», «вале», «лекин» хизмат кардааст.

Бо ёрии аломатҳои шартӣ ҷумлаи таҳлил шуда чунин ишора карда мешавад:

— ~~~ — — — = = = у = — — — ~~~ = = =

2. Гулбибӣ ғунчае буд, ки дар як лаҳза ҳам баҳорро дид, ҳам ҳазонро (С. А.).

Мисоли таҳлилшавандча чумлаи мураккаби тобеи пайвандакдор аст. Ин чумлаи мураккаби тобеъ аз сарчумлаи «Гулбибӣ ғунчае буд» ва чумлаи пайрави «ки дар як лаҳза ҳам баҳорро дид, ҳам ҳазонро» иборат мебошад. Чумлаи пайрав муайянкунанда буда, бар эзоҳи хабари номии сарчумла, ки бо исми «ғунча» ифода ёфтааст, омадааст. Чумлаи пайрав бо ёрии воситаҳои зерин ба сарчумла алоқаманд шудааст:

1) пайвандаки «ки» ; 2) морфемаи –е;

Бо ёрии алломатҳои шартӣ чумлаи мазкур чунин ишора мешавад: _____ + е, ~~~~~

Чумлаи пайрави муайянкунанда аксар муродифи ибораи сифати феълӣ мебошад. Чунончи, чумлаи мураккаби мазкурро бо чумлаи содда бармегардонем, ки дар натиҷа ба ҷои чумлаи пайрави муайянкунанда ибораи сифати феълӣ пайдо мешавад. Гулбибӣ ғунчаи дар як лаҳза ҳам баҳору ҳам ҳазондида буд.


Бо ёрии алломатҳои шартӣ нақшай чумлаи соддай мазкурро нишон диҳем, ин тавр мешавад:

_____ == ~~~~

3. Агар шаш моҳ барфу борон борад, зимистон зимистониашро кунад, дар он вақт дехқон аз замин ҳосил гирифта метавонад (С.А.).

Ин чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб аст, ки аз се чумлаи содда: як сарчумла ва ду чумлаи пайрави чидаи шартӣ таркиб ёфтааст. Чумлаҳои пайрав ба як савол ҷавоб шуда, барои адойа як вазифаи синтаксисӣ омадаанд. Ҳар ду чумлаи пайрави чида ба сарчумла бо ёрии пайвандаки «агар» тобеъ шудаанд. Хабари чумлаҳои пайрави чида чун қоида ба шакли аорист (замони ҳозира – ояндаи сиғаи шартӣ - ҳоҳишмандӣ) ифода шудаанд. Чумлаҳои пайрав пеш аз сарчумла ҷои гирифтаанд, ки ин ҷои муқаррии чумлаи пайрави шарт аст. Чумлаҳои пайрав бо мундариҷаи умумии сарчумла алоқаманд мебошанд. Байнини чумлаҳои пайрав алоқаи пайваст диданд мешавад.


Ин чумла дар шакли нақша чунин тасвир карда мешавад:



4. Дар воқеъ, бой аз кучо медонист, ки Восеъ дар кўхистон, дар байни одамони соддаи софдиле калон шудааст, ки дуздӣ, қаллобӣ, муттаҳамиро намедонанд (С.У.).

Ин чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб аст, ки аз се чумлаи содда иборат аст. Чумлаи якум «Дар воқеъ, бой аз кучо медонист» сарчумла буда, чумлаи дуюм «ки Восеъ дар кўхистон, дар байни одамони соддаи софдиле калон шудааст» чумлаи пайрави пуркунанда буда, ба сарчумла тобеъ шудааст ва пайрави дараҷаи якум мебошад. Чумлаи сеюм «ки дуздӣ, қаллобӣ, муттаҳамиро намедонанд» чумлаи пайрави муайянкунанда аст ва пайрави дараҷаи дуюм аст. Чумлаи пайрав хусусияту аломати исми чумлаи пайрави пуркунанда – калимаи «одамон»-ро шарҳ додааст. Чумлаи пайрави пуркунанда, аз як тараф, дар нисбати сарчумла чумлаи пайрав бошад, дар муносибат бо чумлаи пайрави муайянкунанда вазифаи сарчумларо адо кардааст.

Дар шакли нақша ин чумла ин тавр мешавад:




5. Ҳар ду ҳам нағз ҳис мекарданд, ки хомӯширо барҳам додан зарур аст, аммо ҳеч қадоми онҳо чуръат намекард, ки аввалин шуда лаб во кунад (П.Т.).

Ин чумлаи мураккаби омехта аст, ки аз чаҳор чумлаи содда таркиб ёфтааст. Дар байни чумлаи соддаи якум ва сеюм алоқаи пайваст буда, воситаи алоқа пайвандаки «аммо» мебошад. Байни чумлаи якуму дуюм ва сеюму чаҳорум алоқаи тобеъ дида мешавад, ки воситаи алоқаи онҳо пайвандаки «ки» аст. Яъне дар ин чумлаи мураккаб ду навъи алоқа мушоҳида мешавад, ки ҳар ду алоқа асосӣ аст. Ин хели чумлаҳои мураккабро чумлаҳои мураккаби омехта меноманд.

Чумлаи мураккаби омехтаи мазкур дар натиҷаи оmezishi ду навъи чумлаи мураккаб – чумлаи мураккаби пайваст ва тобеъ таркиб ёфтааст. Агар онро ба хиссаҳо чудо кунем, як чумлаи мураккаби пайваст ва ду чумлаи мураккаби тобеъ пайдо мешавад.

Дар шакли нақша ин чумла чунин аст:



Ҳангоми таҳлили синтаксисии чумлаҳои мураккаб мавқеи гузориши аломатҳои китобат, ролу вазифаи онҳоро низ шарҳ додан зарур аст.

Ин усули таҳлили чумлаҳои мураккаб барои аз ҳуд на-мудани хусусиятҳои маъноиу шаклии чумлаҳои мураккаб ёрӣ ҳоҳад расонд.

153. Ин ҳикояро хонда, мазмунашро нақл қунед ва чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибро ҷудо намуда, таҳлил қунед:

Овардаанд, ки шахсе гурбае дошт ва ҳар рӯз ба вай он миқдор гӯшт, ки оташи гуруснагии ўро фурӯ нишонда тавонад, муқаррар карда буд. Аммо гурба аз гурусначашмӣ ба ин миқдор қаноат намекард. Рӯзе аз пеши кабӯтархона

мегузашт ва аз садои диловези кабӯтарон иштиҳои гурба дар ҳаракат омада, худро ба он кабӯтархона афканд.¹ Посбони кабӯтархона гурбаро дастгир карда кушт ва ба пӯсташ коҳ ҷой карда, ба болои кабӯтархона овехта монд. Иттифоқо гузари соҳибаш ба он ҷой афтод, гурбай худро дар он ҳол дида гуфт:

– Эй шӯҳчашми ҳарис, агар ба он қадар гӯшт, ки ба ту мерасид, қаноат мекардӣ, пӯсти туро намекашиданд (Хусайн Ваизи Кошифӣ).

41. Нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда

Нутқи шахси дигарро ду хел нақл кардан мумкин аст: айнан ва мазмунан.

Нутқи айнан нақлшуда

Агар гӯянда ё нависанда нутқи шахси дигарро бо тамоми хусусиятҳои лугавӣ, грамматикий ва интонатсиониаш, бе тагири вожаю ибораҳо аз номи соҳиби нутқ нақл кунад, он нутқи айнан нақлшуда номида мешавад.

Нутқи айнан нақлшуда гоҳо мустақил ва баъзан бо нутқи муаллиф (сухани гӯяндаю нависанда ё ровӣ) дар як таркиби мураккаб алоқаи мустаҳками маънӣӣ пайдо карда, онро пурра мекунад ё шарҳу эзоҳ медиҳад.

Дар ҳама ҳолат нутқи айнан нақлшуда аз нутқи муаллиф ҷудо карда мешавад:

Академик Б.Фафуров гуфтааст: «Ташаккули ҳалқи тоҷик аллакай дар нимаи асрҳои IX-X анҷом ёфт... дар нимаи аввали асри XI истилоҳи тоҷик номи он ҳалқе гардид, ки дар Осиёи Миёна ва Ҳурросон ташаккул ёфт» (Б.Ф.).

Як хусусияти нутқи айнан нақлшуда дар ин аст, ки дар он унсурҳои лугавии забони зинда: вожаҳои гӯйиши

¹. Афкандан – афгандан – андохтан, партофттан.

мардумӣ, воҳидҳои фразеологӣ, калимаҳои модалӣ, ҳиссачаҳо, нидоҳо ва зарбулмасалу мақолҳо ба таври фарон истифода мешаванд.

Мисол: - Хайр, писарам, худат медонӣ. Роҳат қушода шавад, Ҳудои Карим дар паноҳаш нигоҳ дорад, - ҳамин барои ман давлати калон (С.Т.).

Аломатҳои китобат дар нутқи айнан нақлшуда

1. Нутқи айнан нақлшуда дар нохунак гирифта мешавад: Сафар аз рӯи ҳавлӣ ба тарафи меҳмонхона рӯ оварда гуфт: «Акои Олим, чои ин ҳоин меҳмонхонаи дигар аст...» (Ф.Н.).

2. Агар нутқи айнан нақлшуда пас аз сухани муаллиф омада бошад, пас аз сухани муаллиф ду нуқта (аломати баён) гузошта шуда, нутқи айнан нақлшуда дар нохунак гирифта мешавад: Падарам ҳам як рӯз оҳ кашида, ба мадарам гуфт: «Лаънат ба гарӣӣ. Аз хирвори тиллои гарӣӣ-ҳоки ватан беҳтар» (Р.Ч.).

3. Агар нутқи айнан нақлшуда пеш аз сухани нақлкунанда (муаллиф) ояд, пас аз он вергул ва пеш аз нутқи айнан нақлшуда тире гузошта мешавад: «Аз лой гурехта ба лойдон афтодам», - оҳ кашид Ҳочӣ (Р.Ч.).

4. Агар нутқи айнан нақлшуда саволӣ ё хитобӣ бошад, пас ба ҷои вергул аломати савол ё хитоб гузошта шуда, дар нохунак гирифта мешавад: «Дадаш, нигоҳ карда мешинем-ми?» - гуфта ба гап даромад (Ҳ.К.).

5. Баъзан сухани нақлкунанда дар байнин нутқи айнан нақлшуда меояд, ки он аз ду тараф бо вергулу тире аз нутқи айнан нақлшуда чудо карда мешавад: «Андак истед, - гуфт Нуралӣ, - ҳозир масъаларо маълум мекунем» (С.У.).

6. Ҳолатхое низ мушоҳида мешавад, ки дар ҷои бурида шудаи нутқи айнан нақлшуда аломати савол ё хитоб гузошта мешавад: «Ҳеч кас надарояд! – гуфт Ҳамроҳҳон саҳт карда. Ва ба ҳеч кас раво ҳам намебинам!» (Ҷ.И.).

7. Дар диалог, ки бештар дар адабиёти бадӣ во меҳӯрад, пеш аз нутқи ҳар як шахс аломати тире гузошта

мешавад. Дар ин ҳолат нутқи айнан нақлшуда бе нохунак ва бо ҳарфи калон навишта мешавад.

—Ёдгор Қобилов ҳаст?

—Ҳа, омадам.- аз берун як одам овоз дод.

—Аз даромадгоҳ омадам, равам ё истам?

—Равед!

—Хуб

—Камол?

—Аз ҳама пеш ман омада будам.

—Боракалло!

—Бўрибой Азимов!

—Аз кучо омадӣ?

—Аз ҳавлӣ.

—Хайрият ки, - гуфт яке, дар роҳ аз сояат натарсидӣ?

(Р.Ч.).

Нутқи мазмунан нақлшуда

Нақлкунанда (гўянда ва ё нависанда) нутқи каси дигарро бо тагиротҳои ҷузъӣ, мазмунан низ оварда метавонад. Дар ин ҳолат одатан нидою мухотаб, ҳиссачаю воҳидҳои туфайлӣ, истисной партофта мешаванд. Агар ин воҳидҳо ихтисор карда нашаванд, нутқи айнан нақлшударо ба мазмунан нақлшуда баргардондан хеле душвор ва баъзан номумкин аст.

Аксар вақт нутқи айнан нақлшударо бедушворӣ ба нутқи мазмунан нақлшуда баргардонидан мумкин аст. Дар ин ҳолат бояд мазмуне, ки муаллифи нутқи айнан дар назар дорад, нигоҳ дошта шавад.

1. Агар нутқи айнан нақлшуда дар қолаби чумлаи содда бошад, ҳангоми баргардондани он ба нутқи мазмунан нақлшуда чумлаи мураккаби тобеъ ҳосил мешавад.

Муқоиса кунед:

Айнан нақлшуда:

- Дониста кор кун, дониста! -
гуфт Ҳайдарқул (Ч.И.).
«Хона гармтар-ку!» - мегӯед
шумо (П.Т.).

Мазмунан нақлшуда:

Ҳайдарқул гуфт, ки дониста
кор кунам, дониста!
Шумо мегӯед, ки хона гарм-
тар-ку.

2. Агар нутқи айнан нақлшуда дар қолаби чумлаи мурракаби тобеъ бошад, ҳангоми баргардонидани он ба нутқи мазмунан нақлшуда калимаи «гуфта» чун воситай алоқабандии ҳиссаҳои чумла илова карда мешавад.

Муқоиса кунед:

Муаллим таъкид кард, ки «пагоҳ маҳфили шеърхонӣ мешавад».

Рафиқам аз ман пурсид: «Кадом китобҳои бадеиро хондӣ?»

Муаллим пагоҳ маҳфили шеърхонӣ мешавад гуфта таъкид кард.

Рафиқам аз ман кадом китобҳои бадеиро хондӣ гуфта пурсид.

154. *Аз ҷумлаҳои зерин нутқи айнан нақлшуда ва сухани ровиро чудо карда, онҳоро шарҳ дигар. Вазифаи сухани ровиро фаҳмонед.*

Мироб гуфт: «Дар колхозамон ҳам азиз ҳастем, агар азиз намешудем, дар айни чӯшиши кор ҳамаи вазниниро ба худашон гирифта, моро ба курорт роҳӣ намекарданд» (Ч.И.); 2. «Гулхан забон дорад»- пурсидам ман, аз ҳикояти бобоям дар тааҷҷуб монда.

«Набошад чӣ? – гуфт ў бо лабханд. Дар ин дунёи кӯҳан, барача, ҳар як сант, ҳар як дараҳт, ҳар як гулу гиёҳ – ҳама, ҳама чиз забон дорад» (С.Т.); 3. «Ман,- гуфт Темурмалик, - аз он вақт боз ки ҷанг сар шудааст, ҳеч гоҳ зану фарзанди худро аз аҳли хонаводай дигарон фарқ кунонда, барои онҳо ғамхории ҷудогона накардаам» (С.А.); 4. «Оҳ, акнун ҳеч намебинам!» - фикри баде ба майнааш омада ҳамчун тир мерасид (П.Т.); 5. «Аз ду тараф чӣ қадар одамон кушта шуданд,- мегуфт дар дил Усмон Азиз, аз ёли зебои сиёҳмушкинаш, ки сабук пой мемонд, ҷашм наканда» (С.Т.); 6. «Бачаи бебок, дасткӯшодӣ ҳам соату маврид дорад. Аввал асбобу анҷоми хона, ҳӯрду ҳӯрок, сару либоси аҳли оиласро таъмин бикиун. Ошнобозӣ намегурезад. О, нонат, ки аз рӯи китобу мактаб аст, мисли дигарҳо курсиву ҷорҷория бихар, хонаро ҷунон ба тартиб биёҶ, ки бинандада ҳавас ҳӯрад», вақти ба деха рафтанаш гуфта буд ў (А.С.).

42. Аломатҳои китобат

Аҳамияти аломатҳои китобат дар нутқи хаттӣ

Дар нутқи шифоҳӣ гӯянда барои фаҳмонидани мазмуну матлаби худ имкониятҳои зиёде дорад. Аз ҷумла тартибу низом ва суръати нутқ, истҳо (пауза), оҳанги овоз, ҳаракатҳои дасту абрӯ, қиёфа ва ғ. дар нутқи шифоҳӣ аҳамияти муҳим доранд.

Дар нутқи хаттӣ ҳамаи ин бо воситаи аломатҳои китобат сурат мегиранд. Аломатҳои китобат ба ҳиссаҳо чудо шудани нутқи мо, муносибату тартиби байни онҳоро мефаҳмонанд. Аз ин рӯ донистани аломатҳои китобат ва риояи онҳо дар нигориш яке аз фазилатҳои шахси босавод маҳсуб меёбад.

Мазмуни матне, ки дар он аломатҳои китобат дурусту бомавқеъ гузашта шудааст, ба ҳонанда бештар фаҳмо мебошад. Аломатҳои китобат порчаҳои ҷудогонаи матнро аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа равшану возех меқунанд. Масалан, аломати нуқта, савол, хитоб ба итномрасии ҷумлаи ҳикоягӣ, саволӣ ва хитобиро мефаҳмонад. Аломати дунуқта нишон медиҳад, ки ҳиссаи пас аз он меомадагӣ матлаби пешро шарҳу эзоҳ медиҳад.

Аломатҳои китобат дар забони тоҷикӣ аз инҳо иборатанд:

Нуқта (.)

Аломати нуқта дар мавридиҳои зерин гузашта мешавад:

1. Дар охири ҷумлаи ҳикоягӣ, ки бо оҳанги нарму ором талаффуз мегардад.

Мисол: Дар пешгоҳаш як ҷарҳи бисёр қалони пӯлодин дар гардиш аст (С.А.).

2. Гоҳо ҷумлаи алоҳида бо пайвандакҳои пайвасткунандай ва, аммо, лекин, вале шурӯъ мешавад. Дар ин гуна мавридиҳо низ пеш аз ин пайвандакҳо аломати нуқта гузашта мешавад: Ва эҳтимол вай – Таманно, дар Дизак раиси ҷамоаро сари вақт ёфта, ҳоло ба Нилӯ баргашт

(С.Т.). Дар зиндагӣ ҳар кас баҳт мечӯяд. Лекин баҳт ба қасе даст медиҳад, ки саъӣ кунад (Б.Н.); Лекин, гап байни худамон, ман аз он мартаба он қадар хурсанд набудам (Р.Ч.); Аммо аз он ҷо одами тарбузаш аз бағалаш афтидагӣ барин дасти холӣ омад (Б.О.).

3. Дар охири ҷумлаҳои амрие, ки бо оҳанги талабу ҳоҳиш, орзуу умед, илтимосу илтиҷо гуфта шудаанд: Каний, марҳамат кунед (П.Т.).

4. Дар охири қалимаҳои ихтисор кардашуда ба ҷои ҳиссаи ихтисор шуда: ва ҳ. (ва ҳоказо), ш. (шахри), ҷ. (чилди), сах. (сахифа).

Аломати савол (?)

Аломати савол дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:

1. Дар охири ҷумлае, ки дорои пурсиш ва савол аст.

Шумо дар синфи чандум меҳонед?

Дар синфи шумо аълоҳонҳо бисёранд?

2. Дар охири ҷонишинҳои саволӣ:

Баҳтиёр гуфт, ки фардо ба мактаб омада наметавонад.

Муаллим аз ӯ пурсид:

- Ҷаро?

3. Дар охири ҷумлаҳое, ки гӯянда тасдиқи фикри худро ба воситаи савол аз шунаванда фахмидан меҳоҳад: Магар ман меҳнат накардаам? (Ч.И.).

4. Дар охири ҷумлаҳои саволии риторикӣ (ҷумлаи саволие, ки ҷавоб талаб намекунад): Магар, ҳамин ҳам кор аст? (П.Т.).

Аломати хитоб (!)

Аломати хитоб дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:

1. Дар охири ҷумлаи хитобӣ: Чи андоза зебо, дилрабо-янд онҳо, Олимҷон ако! (Ф.Н.). Зиндау поянда бод Ватани зебои мо! Хизмат дар артиши миллӣ шараф аст!

Бӯи хуш медамад, баҳор, баҳор!

Зуд биштоб, эй баҳори кор! (П.С.)

2. Дар охири чумлаи амрие, ки бо оҳанги хитоб ифода мешавад: Бирав, аз хонаи Одина хабар гир! (С.А.).

Далери ман, сазовори падар бош,

Чу шамшери падар соҳибзафар бош! (М.Т.).

3. Дар охири чумлаҳое, ки дорои нидоҳои ҳайрат, таасуф, шодӣ, андӯҳ мебошанд. Во, балам! Во, Одинаҷонам! Во, ҷашму ҷароғам! Во, қуввати дилам! (С.А.)

- О, Гуландом, туй! (П.Т.).

Аломати сенуқта (...)

Аломати сенуқта ё бисёрнуқта дар ҷунин мавридиҳо гузошта мешавад:

1. Нутқе, ки гӯянда бо ягон сабабе давоми онро ба итмом нарасонидааст, дар навишт бо аломати сенуқта ишора карда мешавад: -Наход, гӯед шишта будем, ки ... (П.Т.). «Эҳ! Таклифи Соҳиб амакро ба Сергей гуфтаний будаму... Хайр, бо телефон мегӯям» (П.Т.).

2. Иқтибос ва асноде, ки барои тақвияти фикр гӯянда ё нависандა аз касе ё сарчашмае меорад, агар он нотамом ё ихтисор карда шавад, дар аввал, байн ё охири он, яъне ҷое, ки ихтисор карда шудааст, се нукта гузошта мешавад: «Агар сарҷумла дар таркиби худ қалимаи нисбӣ дошта бошад, ба ҷумлаи пайрав... эҳтиёҷ пайдо мекунад...» (Луғати терминҳои забоншиносӣ).

Аломати вергул (,)

Аломати вергул дар мавридиҳо зерин гузошта мешавад:

1. Барои чудо кардани аъзоҳои ҷидай ҷумла: **Киштҳои кинҷит, лубиё, нахуд, мош, ҳарбуза, тарбуз**, хусусан шолӣ зинат бар зинати ин майдони сабзу ҳуррамро меафзуданд (С.А.); Даҳмардаҳо бо зану фарзандонашон дар тан сарулибоси нав **ҳарсавору аспсавор, доиразону сурӯдхонон** аз талу теппаҳои атроф меҳамиданд (А.С.).

2. Барои чудо кардани аъзоҳои истисноии ҷумла: Ин деха тобеи райони Фичдувон буда, як фарсаҳ - **8 километр**,

дуртар аз маркази район воқеъ аст (С.А.): Дар назди тиреза, дар сари мизи корӣ, марде менишаст (Ч.И.).

3. Барои чудо кардани калима, таркиб ва ибораҳои туфайлий:

Хушбахтона, ҳариф ба як нуқтаи сусти ман пай набурда буд (С.А.); Имсол, **ба назарам**, баҳор хеле серборон омад (Ч. И.); **Хулосаи калом**, Одина ба умединии бисёре дубора ба завод даромад (С.А.).

4. Барои чудо кардани муҳотаб: Раҳмат, **дӯсти азизам**, ҳазор бор раҳмат (Р.Ч.).

Биёд, **эй рафиқон**, дарс хонем,

Ба бекорию нодонӣ намонем (С.А.).

5. Барои чудо кардани аъзоҳои такори чумла:

Фазлу хунарам Ватан **тӯй**, ту,

Сози зафарам Ватан **тӯй**, ту (М.Т.).

6. Барои чудо кардани ҳиссачаҳои тасдиқи инкорӣ:

Не, намедонем, ки ў меравад (Р.Ч.);

Ҳа, шуморо мешиносам (Ч.И.).

7. Барои чудо кардани нидоҳои гуногун: **Оҳ**, ту магар Гулнор нестӣ?! – гуфта як қад парид зани жӯлидамӯ (С.А.); «**Ӯҳу**, инҳо ҳамон мӯъминони пок ва мусулмонони холиси ростғӯи муқаррарӣ –ку», - гуфт ҳуд ба ҳуд қозикалон зери лаб гур – ғурӯнӣ (С.А.).

8. Барои чудо кардани чумлаҳои соддай таркиби чумлаи мураккаби пайвастӣ бепайвандак: Офтоб тамоман фурӯ рафт, сояҳои ғафси кӯҳсор чун пардаҳои шаби тор давру пешӣ маро фаро гирифт, ман мадхушона ба хаёл фурӯ рафтам (С.А.).

9. Барои чудо кардани чумлаҳои соддай таркиби чумлаи мураккаби пайвастӣ хилофии пайвандакдор: Ҳанӯз офтоб дар паси кӯҳҳои сурҳоб паноҳ буд, лекин дар он тараф осмон равшан гашта буд. (Ч.И.).

10. Барои чудо кардани чумлаҳои соддай таркиби чумлаи мураккаби пайвастӣ ҷудоӣ: Дараҳтон кайҳо

баргҳошонро партофта, шоху танаҳошонро гоҳ борон шуста мегузашт, гоҳ барф пахш мекард (П.Т.); Ё дар идора касе набуд, ё телефон вайрон буд(Ч.И.).

11. Барои чудо кардани чумлаи пайрав дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ: а) вақте ки чумлаи пайрав пеш аз сарҷумла меояд: Ба қадре ки рӯзи тӯй наздик омада, ҳараҷот зиёд шудан мегирифт, қарзи вай ҳам зиёдтар мешуд (С.А.); б) вақте ки чумлаи пайрав дар байнӣ сарҷумла меояд: Чакраҳое, ки аз ҷандин ҷунин ҷашмаҳо мечаканд, дар як ҷо ғун шуда ҷӯйҷаи мусаффоеро ба ҳам мерасонанд (С.А.). в) вақте ки чумлаи пайрав пас аз сарҷумла меояд: Мо ҳама парвонаҳое будем, ки дар гирди шамъи фурӯзони адабиёти тоҷик – устод С. Айнӣ, давр мезадем (Р.Х.).

12. Барои чудо кардани ҷумлаҳои пайрави чида, гайричида ва дараҷа дар таркиби чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб: Офтоб – он офтобе, ки ҳар рӯз бо баромадани ҳуд аз сари Одина ғаму андӯҳи шабонаро дур мекард, он офтобе, ки ҳар шаб бо фурӯ рафтани ҳуд ба фурӯ рафтани Одина дар ғаму гусса сабаб мешуд, имрӯз ба Одина таъсири чаппа мекард (С.А.).

13. Барои чудо кардани ҷумлаҳои соддай таркиби чумлаи мураккаби омехта: Рӯзе аз рӯзҳои баҳорон кӯҳистон бо вазидани бодҳои баҳорӣ аз фаровонии сабзани навхез монанди дарёи пуроб мавҷ мезад, мавҷҳои сабзагиро танҳо ҳарсангҳое, ки ҷо-ҷо аз камари кӯҳ барҷаста истода буданд, ҳалал мерасониданд (С.А.).

155. Вазифаи аломати вергулро дар ҷумлаҳои зерин фахмонед.

1. Ҳушбахтона, ҳариф ба ин нуқтаи сустӣ ман пай набурда буд (С. А.); 2. Албатта, соли оянда боз ҳам зиёдтар китоб ҷоп ҳоҳад шуд (С.А.); 3. Воқеан, аз сӯҳбати мо ба ҳуди шумо низ суде ҳоҳад расид (Ф.М.); 4. Майлаш, розӣ шуд Малик (П.Т.); 5. Албатта, духтар гуфтаи бойро бо шиддат рад карда, «маро аз ин палид ҳалос қунед» гуфта

ба домани падара什 часпидашт (С.А.); 6. Ба ҳамин тариқ, кашфҳои зебо, бадошт ва арзонтари ман талабгорони зиёд дошт (Р.Ч.); 7. Хиромон, зоҳирон, аз аввалин тоҷикдуҳтарони крандор аст (Ф.М.); 8. Ин, ба фикри ман, аз он ҷиҳат рӯй додашт, ки ин ду симои тавонони рус танҳо дар ҷорҷӯбай назми миллӣ маҳдуд нашудаанд (М.Т.).

Нүктавергүл (;)

Аломати нүктавергүл дар охири ҳар фикри соддай мустакиле гузошта мешавад, ки он ба таркиби фикри мурраккабтару муфассалтар дохил мешавад, аз ин рү аломати нүктавергүл дар ҳолатхой зерин гузошта мешавад:

1. Барои чудо кардани аъзоҳои чидай тафсилии чумлае, ки пеш аз ин аъзоҳои тафсилӣ ё баъди онҳо аломати вергул гузошта шудааст:

Дар он юнучқазорҳо баррагони ширмаст озодона чаридада, монанди мургобиҳои ба даруни оби зулол шино мекардагӣ сайр менамуданд; аз буттаҳои алаф бо дандонҳои садафини худ аз сари он оҳистакак канда мегирифтанд (С.А.).

2. Барои чудо кардани чумлаи мураккаби пайвасту тобеъ, ки дар таркиби матн дар як банди яклухти нахвӣ муттаҳид шудаанд:

Ҳамин ки офтоби ҷаҳонтоб баромада партави ҳудро дар сари ҷаҳониён андохт, ба қатори ҳайвонот ва наботот гӯёни хок ҳам аз хоби гарон сар бардошт; ба таъсири тобиши офтоб аввал шабнам бухор шуда ба ҳаво парид, пас аз он хок ҳам ҳушк ва сабук шуда бо расидани суми гӯсфандон ба парвоз оғоз кард; вакте ки офтоб қади найза баланд шуд, чанг ҳам рӯи ҳаво ва офтобро фаро гирифта, оламро сиёҳ ва торик кард, гӯёни офтоб пас аз як соати баромадани ҳудаш боз фурӯ рафт, лекин дар атрофи баромадгоҳи ҳуд фурӯ рафт (С.А.).

Дунукта (:)

Аломати дунукта ё баён дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:

1. Барои чудо кардани ду чумлаи соддае, ки чумлаи соддаи дуюм шарҳу эзоҳ ва тафсили чумлаи соддаи аввал аст:

Сагирахона як сагирахонаи интернатсионалӣ буд: дар он ҷо тоҷик, ӯзбек, қазоқ ва туркман барин миллатҳои маҳаллӣ буданд (С.А.).

2. Баъд аз воҳидҳои хулосакунанда, ки пас аз онҳо аъзоҳои чидаи чумла меоянд: Аз водиҳо то талу теппаҳои Ҳисор киштзору богоғ ба назар рангоранг: сабзу нилобӣ, норинчию гулобӣ, зардчаю пистоқӣ менамуд (Ф.Н.).

3. Пеш аз нутқи айнан нақлшуда: Бача таачҷуб намуда пурсид: «Қишлоқро тамошо мекунӣ» (Ҷ.И.).

156. Вазифаи аломати дунукта ва нуқтавергулро дар ин матн фаҳмонед.

Дар мавзеи Ҳоча Балчувони вилояти Балчувон маҷлиси тантананоке барпо шудааст, гӯсфандонро кушта дегҳоро қатор карда, ошҳои гуногун пухта истодаанд. Дар як тараф қалоншавандагони мамлакат: боён, муллоён, эшонон, саркардагон ва амалдорон дар ҳузури бародари вакили муҳтор, ки баъди аз Бухоро рафтани худи вакил ба ҷои ӯ ҷонишин шуда буд, дузону нишаста «тақсиркашӣ» мекунанд. Дар тарафи дигар Сурайё афандӣ ба шарафи меҳмонон аскарҳои миллиро машқ дода, намоиш кунонда, тантанаи ин маҷлиси таърихири дуболо мекунад.

Дар поёни зиёфат Ҷавлатманд-бӣ, Абдулқаюм-бӣ ва Абдушукур, ки ин зиёфат ба шарафи он муҳайё шуда буд, бо ҷомаи зардор аспони роҳвор ва нақдаҳои бисёр сарфароз гардидаанд; дигар қалоншавандагон ҳам ҳар қадом ба қадри ҷоҳу мартбаи даври амирии худ, аз «давлати» ҷонишини вакили муҳтор баҳравар шуданд; хулоса, ҳама шод ва ҳама миннатдор.

Танҳо дар гӯшае, дурттар аз маҷлиси зиёфат, дар ҷое, ки дар он ҷо аспони ҷонишини вакили муҳторро баста буанд, Дохунда сари дупо нишаста буд, ки аз ҷеҳрааш аломати ноҳушнудӣ хувайдо мегардид; ў ба наздикии ин маҷлис, ки овози «зинда бод!»- ҳо ва садои қарсакҳо ба осмон мепечид, гӯё ки ҳеч ҷизро намедида ва намешунида бошад, пешонии худро ба сари зонуи худ ниҳода, дар олами хоб ва хаёл фурӯ рафта буд (С.А.).

Тире (–)

Аломати тире дар мавридиҳои зерин гузошта мешавад:

1. Дар байни мубтадо ва ҳабаре, ки бандаки ҳабарӣ ва феълҳои ёвар ифода наёфта бошанд: Душанбе – маркази Ҷумҳурии Тоҷикистон; Турсунзода – шоир. Ҳаво – соғ (С.А.); Асоси қулли ҳушиҳои зиндагӣ – заҳмат (С.Т.).

2. Пас аз аъзоҳои чидае, ки баъд аз онҳо воҳидҳои хуласакунанда омадааст: Қасрҳо, кӯшкҳо, саройҳо, корвон-саройҳо, растаҳо, бозорҳо, тимҳо, мадрасаҳо, китобхонаҳо, манораҳо, масcidҳо – ҳама ва ҳама сӯхта хокистар гардида буданд (С.А.).

3. Барои чудо кардани нутқи муаллиф (нақлкунанда) аз нутқи айнан нақлшуда. Мисол: «Наход ки шумо аз ман хафа шуда бошед?» – гуфт Ҳошим Корвон (С.У.).

4. Дар ҷумлаҳои мураккаби пайвасту тобеи бепайванда-ке, ки яке аз ҳиссаҳо шарт, замонро фаҳмонад, ё ин ки яке аз ҳиссаҳо ба дигаре муқобил гузошта шавад. Мисол: Мехнат кунӣ – роҳат мебинӣ: Аз бад – қасофат, аз нек – шарофат.

5. Дар байни калимаҳое, ки ба вазифаи ҳолшарҳкунанда омада, замону макон, миқдору андозаро мефаҳмонанд:

Вай ба ин ҷо даҳ – понздаҳ рӯз пештар омада буд. Дар маҳфили дирӯза чил – панҷоҳ нафар талаба иштирок дошт.

6. Барои чудо кардани аъзои истиснай аз аъзои муқаррарӣ: Ҳомидҳоҷа – хоҳарзодаи шавҳараҷ, бемордорӣ мекард (С.А.).

Дар муҳовара (диолог) пеш аз сухани ҳар як гӯянда аломати тире гузошта мешавад:

– Ба муҳоҷир шуда омаданатон ягон ҳафт – ҳашт сол шудагист?

– Ҳа, ҳашт соли рапа – расо (П.Т.)

157. Вазифа ва моҳияти аломати «тире»-ро дар ҷумлаҳои зерин шарҳ дӯхед.

1. Ду понздаҳ – як сӣ (фолклор); 2. Омадан – бо иродат, рафтан – бо иҷозат (зарбулмасал); 3. Шаст – камоли мардист (фолклор); 4. Панҷум – Ашрафҷон ном сандуқсоз буд (С.А.); 5. Ҳаво – соғ (С.А.); 6. Ҳаво – тару тоза ва бисёр форам, сада, беди қади ҷӯйбор – сабз, дарахтони бодому зардолу сап – сафед (С.У.); 7. Сафар кардан – ҷаҳон дидан (Ҷ.И.); 8. Амина – ҳамсафараҷ (С.Т.); 9. Асоси қулли ҳушии зиндагӣ – заҳмат! (С.Т.); 10. Шон раис – соҳиби деха! (С.Т.); 11. Онҳо – душмани дупои қулли дарандагони олам (С.Т.).

Қавс ()

Аломати қавс дар мавридиҳои зерин гузошта мешавад:

1. Барои чудо кардани калима, ибора ва ҷумлаи иловагӣ, туфайлий, ки барои шарҳу эзоҳ ё пурра кардани матни асосӣ дар мобайн ё охири он оварда мешавад: Пошобибӣ (модари ҳӯҷаин) ҳар рӯз маро ба чанд ҷой ба ҷизбардоштабарӣ ё ҷизбардоштабиёри мефиристод (С.А.): Зардолуҳои пешпазак (ҷавпазак, моҳтобӣ, лучак) қайҳо пухтаанд. (Ҳ.К.); Вай ҳар замон Иброҳимбекро ҳушдор медод, ки ӯ (ба ангушт ба синаи хеш қуфта) содиктарин дӯсти амир Олимҳон аст (С.Ш.).

2. Барои чудо кардани калимаю ибораҳое, ки муносибати шунавандаро ифода мекунанд: Ҳунарманди мумтоз дар саҳна пайдо мешавад (қарсакзаний бардавом)

3. Барои нишон додани манбаъ ва сарчашмае, ки ба он ишора карда мешавад: Мирзо турсунзода соли 1911 таваллуд ёфтааст (Аз кит.: Адибони Тоҷикистон)

4. Барои шарҳи калимаҳои чудогонае, ки иқтибосианд ё маъниашон нофаҳмоанд ва ё истилоҳ мебошанд нахв (синтаксис), мутаадӣ (гузаранда), монда (лозим), актив (фаъол), пассив (ғайрифаъол).

158. Аз ин матн вазифаи аломатҳои китобатро фахмонед.

Подшоҳе бо ғуломе аҷамӣ¹ дар киштӣ нишаст ва ғулом дигар² дарё надида буд ва меҳнати³ киштӣ наёзмуда. Гираву зорӣ дарниҳод⁴ ва ларза бар андомаш афтод. Чандон ки мулотифат⁵ карданд, ором намегирифт ва айши малик аз ӯ мунағғас⁶ буд. Чора надонистанд.

Ҳакиме⁷ дар он киштӣ буд, маликро⁸ гуфт:

Агар фармон диҳӣ, ман ӯро ба тариқе хомӯш гардонам.

(Малик) гуфт:

Фояти лутфу карам бошад⁹.

(Ҳаким) бифармуд, то ғуломро ба дарё андохтанд, боре чанд ғӯта xӯрд, мӯяш гирифтанду пеши киштӣ оварданд, ба ду даст дар суккони¹⁰ киштӣ овехт. Чун баромад, ба гӯшае бинишаст ва ором ёфт.

Маликро аҷаб омад, (аз ҳаким) пурсид:

¹. Аҷамӣ – эронӣ.

². Дигар – ба маъни пеш аз ин.

³. Меҳнат – азоб.

⁴. Дарниҳод – сар кардан.

⁵. Мулотифат – лутфу меубонӣ, навозиш.

⁶. Мунағғас – талҳ, тира.

⁷. Ҳаким – донишманд.

⁸. Малик – подшоҳ.

⁹. Фояти лутфу карам бошад – ин кори ту ниҳояти лутфу меҳрубонӣ хоҷад буд.

¹⁰. Суккон – рули киштии бодбонӣ, ки дар қафои он аст.

– Дар ин чӣ ҳикмат буд?

(Ҳаким) гуфт:

– Аз аввал меҳнати гарқ шудан начашида буд ва қадри саломати киштӣ намедонист. Ҳамчунин қадри оғият¹ касе донад, ки ба мусибате² гирифтор ояд (Саъдии Шерозӣ).

Нохунак «»

Аломати нохунак дар мавридиҳои зерин гузошта мешавад:

1. Барои нутқи айнан нақлишударо аз сухани муаллиф ҷудо кардан:

Ба дарвеш гуфт он тавонгар: «Чаро»

Ба пешам пас аз дерҳо н – омадӣ?»

Бигуфто: «Чаро н – омадӣ пеши мо?»

Басе хуштар аст аз «Чаро омадӣ» (Абдураҳмони Ҷомӣ).

2. Барои ҷудо кардани қалимаю ибораҳое, ки бо маънои гайриаслии ҳуд омаданд: Як – ду бригадир «сарфакорӣ мекунем» гуфта, нуриро ба замин аз меъёр кам андохта буданд (Ф.М.).

3. Номи адабиёти бадеӣ, асару мақолаҳо, рӯзномаю маҷаллаҳо дар нохунак гирифта мешаванд: Ҳусусан баъзе бобҳои «Қиссаи Ҳиндустон» - ро то даҳ бор рӯйбардор ҷарда буд (Б.Р.); Вай повести «Одина»-и устод Айниро бодиқкат мутолиа ҷардааст.

159. Аломатҳои китобати матни зеринро фаҳмонед.

Дарвеши олиҳиммат бо подшоҳи соҳибшавкат алоқаи рафтуомад ва ҳамсӯҳбатӣ дошт. Рӯзе вай дар пешонаи подшоҳ асари малол дид ва ҳарчанд кӯшид, ки сабаби ин ҳолро фаҳмад, гайр аз бисёр омадурафт ҷардани ҳуд сабабе наёфт. Пас, рафтуомади ҳудро бас ҷард ва аз сӯҳбати

¹. Оғият – саломатӣ.

². Мусибат – ғаму қулфат.

ӯ даст кашид. Рӯзе он подшоҳро дар роҳе бо вай мулоқот афтод ва забон ба мақолот бикушод, ки: «Эй дарвеш, сабаб чист, ки алоқа аз мо буридӣ ва қадам аз омадурафт кашидӣ?» Дарвеш ҷавоб дод: «Сабаб он ки донистам, ки наомада савол шунидан беҳтар аст аз омада малол дидан» (Абдурраҳмони Ҷомӣ).

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ЗАБОН

Хонандагони арчманд! Шумо аз синфи якуми мактаби таҳсилоти умумӣ забони модарии худ, яъне забони тоҷикиро, омӯхтаед. Оё, медонед, ки худи забон чист, ба-рои чӣ вай хизмат меқунад? Шумо ғайр аз забони модарии худ боз қадом забонҳоро медонед ва шумораи онҳо дар дунё ҷӣ қадар аст? Шумо оё медонед, ки забони тоҷикӣ ба қадом оилаи забонҳои дунё дохил мешавад ва забонро қадом илм меомӯзад?

Забон ба қатори ҳодисаҳои дохил мешавад, ки ба ҳаёти ҷомеаи инсонӣ алоқаманд мебошанд. Ягон ҷомеа бе забон арзи ҳастӣ накардааст. Одамон ҳамеша бо ҳам дар робитаю иртибот¹ ҳастанд. Робитаи тарафайни инсон тавассути забон амалӣ мешавад. Инсон мақсаду маром ва андешаҳои худро ба воситай забон иброз² медорад, пас забон ва тафаккури инсон дар иртибот аст. Забон одамонро ҳамдаму муnis мегардонад, забон одамонро ба сулҳу салоҳ ҳидоят меқунад. Аз ин ҷост, ки дар бораи суду зиёни забон, саҳми он дар ҷомеаи инсонӣ донишмандони олам, ба ҳусус олимону адабони форсу тоҷик, андешаҳои муғифе ба ёдгор мондаанд. Чунончи, Саъдии бузург гуфтааст:

Забон дар даҳон, эй хирадманд, чист?
Калиди дари ганҷи соҳибхунар.

¹. Иртибот – алоқа, робита, бастани чизе ба чизе

². Иброз – ошкор кардан, нишон додан

Воқеан, забон калидест, ки қуфли бисёр муаммою мушкилоти ҳаётро мекушояд ва дари ганчи маърифату до нишро ба рӯи одамон боз мекунад.

Забон мисли шуури инсон қадимӣ аст. Забон аз давраҳои хеле қадим ҳамчун воситаи муомилаи одамон хизмат кардааст. Инкишофи тадриции забон ба одамон имкон дод, ки таҷрибаҳои ҳосил кардаашонро сайқал диханд. Онро аз насл ба насл ба ёдгор бимонанд. Забон ба инсон шароит фароҳам овард, ки сатҳи зиндагӣ, илму фарҳангӣ башариро баланд бардорад. Ҳалқҳои ба ҳам хешу наздике, ки баромади онҳо ягона аст, забонашон низ ба ҳам хеш мебошад ва онҳо як оиласро ташкил менамоянд. Чунин оилаи забонҳо аз ҷиҳати таркиби лугавӣ ва соҳти грамматикий умумият доранд. Масалан, ҳамаи эроннажодон бо забони умумии ба ҳам хеш гап мезананд.

Забонҳои имрӯзай форсӣ, тоҷикӣ ва дарӣ аз як забони умумӣ пайдо шудаанд. Воқеан, таҳлилу тадқики давраҳои инкишофи забонҳои форсӣ, тоҷикӣ ва дарӣ нишон медиҳад, ки забонҳои шоҳаи эронӣ бисёр хусусиятҳои муштараку ягона доранд.

Дар дунё зиёда аз 3000 забон аст, ки онҳо ба оилаҳои бо ҳам хеш чудо мешаванд.

Тамоми забонҳои дунё ба 24 оилаи калон гурӯҳбандӣ мешаванд. Яке аз ин оилаи забонҳо гурӯҳи забонҳои ҳиндӯаврупӯй аст, ки он дар ҳуд 12 шоҳаи забонҳоро мутаҳҳид мекунад. Забонҳои гурӯҳи эронӣ яке аз шоҳаҳои оилаи забонҳои ҳиндӯаврупӯй ба шумор мераванд. Ба гурӯҳи забонҳои эронӣ ин забонҳо доҳил мешаванд: форсӣ, дарӣ, пашту, тоҷикӣ, курдӣ, осетӣ, балучӣ, тотӣ, талишӣ, мозандаронӣ, забонҳои помирӣ, ягнобӣ; забонҳои мурдаи форсии қадим; авестоӣ, пахлавӣ, мидӣ, парфянӣ, бохтарӣ, сүғдӣ, хоразмӣ, скифӣ, сакӣ.

Забони миллӣ баробари ташакулли миллат пайдо мешавад ва яке аз нишонаҳои муҳимми миллат забони ўст.

Забон, ки воситаи муҳимму асосии мубодилаи афкори одамон аст, ба ҳаёти ҷомеа алоқаи ҳамешагӣ дорад.

Тағириоту дигаргуниҳои чомеа дар забон низ асари худро мегузоранд. Аз ҳама қисматҳои забон дида таъсиру дигаргуниҳои ҳаёти ҷамъиятӣ бештару бехтар дар таркиби лугавии забон дида мешавад. Аз ҳаёти ин ё он ҳалқу миллат баробари аз байн рафтани мафхумҳои алоҳида, ашёҳо номи онҳо низ оҳиста-оҳиста аз истеъмол мемонад, ё ин ки ба гурӯҳи лугатҳои гайрифаъол мегузараад. Вале қисми фаъоли лугати ҳар як забон, номи ашё ва мафхумҳои ҳаётан зарур, дар давоми асрҳои зиёд дар забон бокӣ мемонад. Масалан, қалимаҳои ифодакунандай номи ашёҳо: об, нон, замин, ҳаво, кӯҳ, дарахт, оташ, хок, дарё, роҳ; номи мафхумҳои хешу таборӣ: падар, модар, бародар, ҳоҳар; номи амалҳо: гуфтан, рафтан, хондан; номи ададҳо: як, даҳ, сад, ҳазор; ҷонишинҳо: ман, ту, вай, мо, шумо, онҳо ва гайра қалимаҳои ҳаётан заруру решагии забони тоҷикианд.

Дар забони тоҷикӣ ин вожаҳо дар тӯли асрҳои зиёде чун лугатҳои ҳаётан муҳим хизмат кардаанд ва имрӯз ҳам ба қатори лугатҳои фаъол доҳил мешаванд.

Тағириотҳо дар дигар қисматҳои забон: фонетика, қалимасозӣ, грамматика ҳам мушоҳида мешаванд.

Дар солҳои Ҳукумати Шӯравӣ тағириот дар ҳамаи бахшҳои забон: лексика, фразеология, фонетика, грамматика рӯй дод. Вобаста ба дигаргуниҳои иҷтимоӣ, сиёсию маданиӣ ва тараққиёти илму техника ва соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии ҳалқ ба таркиби лугавии забони тоҷикӣ қалимаю ибораҳои фаровоне ворид гардианд, ки имрӯз ҳам дар истеъмоланд.

ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЧИКӢ

Харчанд ки дар забони ҳар миллат лаҳҷа ва гӯйишҳои гуногун мавҷуд бошанд ҳам, забони адабӣ ва расмии он ягона аст. Бояд кулли табақаҳо ва мардумони гуногунлаҳҷаи он миллат ба ҳамон забони адабии ягона таълим гирифта, китобат намуда ва гап зананд. Коргузории расмии идорӣ ва расонаҳои ахбори умум, нутқи саҳнавӣ, гуфтори радио ва телевизион, муоширати байни соҳибони ин забон бо ҳамин забони адабии ягона сурат мегирад.

Забони адабии тоҷикӣ дастоварди муҳими таърихии ҳалқу миллати тоҷик аст. Забони адабӣ ин категорияи таърихӣ буда, пайдоиш ва ташаккули он ба омилҳои зиёдӣ ҳаёти чомеа вобаста мебошад.

Аломатҳои асосии забони адабӣ, пеш аз ҳама, аз шаклҳои шеваю гӯйишҳо боло истодани ў, дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти чомеа истифода шудан, шакли устувори соҳти грамматикиву нормативии он ва дар шакли хаттӣ фаъолият доштани вай мебошад.

Хат яке аз комёбиҳои барҷаста ва оламшумули инсоният аст, ки тавассути он шароит ва заминаи зарурию муҳимми инкишофи забони адабӣ ба миён омадааст. Маҳз ба туфайли хат услубҳои гуногуни забони адабӣ шакл гирифта, сайқалу инкишоф ёфтааст. Хат ҳам давраҳои гуногуни рушду ривоҷро аз сар гузаронидааст.

Забони адабии тоҷикӣ дар асрҳои 1X-Х ташаккул ёфтааст. Маҳз дар ҳамин асрҳо аломатҳои асосии забони адабӣ дар забони тоҷикӣ пайдо мешавад ва доираи истифодай он васеъ мегардад. Дар ҳамин ду сада дастоварҳои илмӣ ва маданий бо ин забон дар осори хаттӣ назаррас аст. Осори адабии оламшумул, асарҳои илмие, ки аз ин асрҳо боқӣ мондаанд, нишон медиҳанд, ки забони тоҷикӣ дар асрҳои 1X-Х дорои системаи муайян ва меъёрҳои устувори морфологиву синтаксисӣ будааст.

Забони адабии точикӣ дар тӯли асрҳои зиёде ба тағироту дигаргунҳои назаррас дучор шудааст, ки он дар ҳамаи бахшу услубҳои забони точикӣ мушоҳид мешавад. Вобаста ба дигаргунҳои ҳаёти иҷтимоию сиёсии давр гоҳе ба содданависӣ ва гоҳе ба мураккабу пеҷдарпечии услубҳои нутқ майл карда шудааст.

Забони адабии точикӣ чи дар гузашта ва чи имрӯз дар услубҳои гуногун амал кардаасту амал карда истодааст.

Услуби бадӣ. Мағҳуми забони адабӣ ва услуби адабӣ ё бадӣ аз ҳам фарқи муҳим доранд. Забони адабӣ фақат аз услуби бадӣ иборат нест, балки татбиқи амалии забон дар соҳаи расонаҳои ахбор, илм, коргузории давлатӣ, ҳамчунин суханронӣ (нутқи шифоҳӣ) ҳам тавассути забони адабӣ воеъ мегардад.

Услуби бадӣ забони адабие мебошад, ки ба воситаи он асарҳои бадӣ таълиф мешавад. Тарбияи эстетикӣ ва бой гардиҳани олами маънавии инсон ба воситаи асарҳои бадӣ аз вазифаҳои асосию муҳимми услуби бадӣ ба шумор меравад. Мағҳуми услуби бадӣ хеле васеъ аст. Асарҳои насрӣ, мавзун, жанрҳои гуногуни бо назму наср иншошаванд ба услуби бадӣ мансубанд. Имкониятҳои услубии асарҳои бадӣ хеле васеъ аст. Равонию суфтагӣ, ширинию хушоҳангии забони мо ба туфайли шеъри олию оламшумули мо ба вучуд омадааст. Аз ин нигоҳ, волотарин арзиши шеъри точикӣ барои имрӯз дар нигоҳдорӣ ва густариш додани забони точикӣ аст.

Дар услуби бадӣ нависандою шоир имкон доранд, ки аз тамоми имкониятҳои забонии вожаю ифодаҳо истифода кунанд. Барои таъмин намудани образнокии тасвири, обуранги бадӣ суханварон дар услуби бадӣ аз ташбеҳу истиора, кинояву муболига, зарбулмасалу мақол, ибораю ифодаҳои фразеологӣ, саволҳои аслию риторикӣ, чумлаҳои амрию хитобӣ, чумлаҳои унвонию нопурра ба таври васеъ истифода мекунанд, хусусан дар тасвири манзараҳои табиат, оғариниши типу образҳои бадӣ.

160. Намунаҳои зерини услуби бадеиро хонда, ба вожаю ифодаҳои мачозӣ, воҳидҳои фразеологӣ ва қолаби чумлаҳо дикқат дихҳед:

Сабо, ба лутф бигӯ он ғизоли раъноро,
Ки сар ба кӯху биёбон ту додай моро.
Шакарфурӯш, ки умраш дароз бод, чаро?
Тафаққуде¹ накунад тутии шакархорро.
Фурури ҳуснат иҷозат магар надод, эй гул,
Ки пурсише накунӣ андалеби шайдоро?
Ба ҳулқу лутф тавон кард сайди аҳли назар,
Ба банду дом нагиранд мурғи доноро.
Надонам аз чӣ сабаб ранги ошной нест
Сиҳиқадони² сияҳашми моҳсиморо?
Чу бо ҳабиб нишиниву бода паймой,
Ба ёд ор муҳибони³ бодапайморо.
Чуз ин қадар натавон гуфт дар ҷамоли ту айб,
Ки вазъи меҳру вафо нест рӯи зеборо.
Дар осмон на аҷаб, агар ба гуфтаи Ҳофиз,
Суруди Зухра ба рақс оварад Масехоро.

(Ҳофизи Шерозӣ)

* * *

Ман на он мӯрам, ки дар поям бимоланд,
На занбӯрам, ки аз дастам биноланд,
Кучо ҳуд шукри ин неъмат гузорам,
Ки зӯри мардумзорӣ надорам.

(Саъдии Шерозӣ)

* * *

Эй писар, бояд ки мардум сухандону сухангӯй бувад ва аз бадон сухан нигоҳ дорад. Аммо ту, эй писар, сухан рост гӯй ва дурӯғгӯй мабош ва хештан ба рост гуфтан маъруф кун, то ки агар ба зарурат дурӯғе аз ту бишнаванд, бипа-

¹. Тафаққуд – меҳрубонӣ, пазироӣ, чустуҷӯ, аҳволпурсӣ

². Сиҳиқад – рост, мавзунқомат, хушқомат

³. Муҳиб – дӯст, дӯстдор

зиранд. Ва ҳар чӣ гӯй, рост гӯй. Валекин, рости ба дурӯғ монанд магӯй, ки дурӯги ба рост монанд бех, ки рости ба дурӯғ монанд, ки он дурӯғ мақбул бувад ва он номақбул (Унсурмаолии Кайковус).

* * *

Дар ҳақиқат ҳам хусну чамоли Гулнор таъсирбахшо буд: ҷашми сиёҳи оташбор, мижгони дарози ҷоншикор ва абрӯи қаҷи дунболдори ўдили ҳар бинандаро аз ҷо мебурд; мӯи дарози тобдораш, ки то ҳамгашти зонуҳояш мепрасид, барои ҳаваскорон каманди печоне буд; зулфи парешонашро дар гирди руҳсори тобонаш бо он зебой тасвир кардан аз дасти ҳеч наққоши нодиракор намеомад; қади наврастя, рӯи ҳуҷиста, зулфи шикаста, абрӯи пайваста – ҳама ба яқдигар мутаносиб, ҳама ба яқдигар шинам, ҳама ба яқдигар зебанда афтида буданд. Донаҳои ашки алмосгун, ки аз ҷашмони дурахшонаш ба рӯи рахшонаш мечакиданд, намуди шабнами сахариро ба рӯи гулбарги сурхе ҷилва медоданд.

Ҳусусан, дар ҳолати ҳозира ҳусн ва зебоии Гулнор яке бар даҳ афзуда буд: ҷашми бепарвое, ки ба нигоҳи магруонааш бинандагон зор буданд, ҳоло бо нигоҳи маъюсона зорӣ мекард: лаби пуристиғное,¹ ки дар ғояти ноз ба ҷуз пеши дилбоҳтаи ҳуд (Ёдгор) ба боз шудан гардан намефуровард, ҳоло ба ниёз омада буд (С.А.).

Услуби илмӣ аз нигоҳи корбасти вожаю истилоҳот аз услубҳои дигар фарқ мекунад. Асарҳои илмӣ – тадқиқотӣ бо услуби илмӣ навишта мешаванд. Дар услуби илмӣ ба саҳехии фикр, асоснокӣ, мантиқи қавии навишта эътибор дода мешавад. Дар услуби илмӣ барои тасдиқи фикр, қувват додани фикр, ба сарчашмаҳои дигар, далелу маъхазҳои мӯътамад такя карда мешавад, бинобар ин ба онҳо ишора меравад. Ҳар як соҳаи илм истилоҳи хоси ҳудро дорад.

¹. Истиғно – нисбат ба касе ноз кардан, бе эътиноӣ кардан

161. Намунаҳои зеринро аз услуби илмӣ хонед ва мулоҳизаҳои худро оид ба онҳо баён намоед:

«Қавл аз бисёрии он ҷаҳор қисмат аст: яке амр, ҷунонки касе мар ба касе гӯяд: «Чунин гӯй» ва ҷуз он. Ва дигар истихбор¹ аст ба ғайри «яъне» ҳабар пурсидан, ҷунон ки қасеро гӯй: «Чӣ гуна будӣ?» ва «Кучо рафтӣ» ва ҷуз он. Ва се дигар суол, яъне ҳостани ҷизе, ҷунон ки қасеро гӯй: «Маро таом дех»... Ва ҷаҳорум ҳабар аст, ки гӯем: «Чунин аст» ва ҷуз он» (Носири Ҳусрав).

* * *

«Образи бадей дар адабиёт ва санъат шакли инъикоси воқеият, манзараи конкрет ва мұқталии² ҳаёти инсон буда, дар партави идеали эстетикии санъаткор бо ёрии таҳайюли³ бадей оғарида мешавад» (Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик).

Услуби публисистӣ. Аз ин услуб дар воситаҳои аҳбори умум истифода бурда мешавад. Ҳусусияти барҷастаю фарқунандаи ин услуб он аст, ки соддаю ҳамафаҳм буда, образноқиу барҷастагии воситаҳои тасвир дар он саҳми назаррас дорад. Дар ин услуб қалимаю ифодаҳои ҳамаи соҳаҳо истифода шуданаш мумкин аст. Дар услуби публисистӣ унсурҳои услуби бадей, илмӣ, расмӣ низ ҷо ҷо истифода бурда мешавад.

162. Намунаҳои зеринро аз услуби публисистӣ хонда, ҳусусиятҳои барҷастаю фарқунандаи онҳоро аз услубҳои дигар фахмонед:

Дар Боку аввали моҳи сентябри соли 1920 Анҷумани якуми аҳолии Шарқ барпо гардид. Анҷуман, ҷунон ки дар байни аҳолии Шарқ муносибот таъсис карда, барои эшон як ҳати ҳаракати муайянни машриқзамин, ки солҳои

¹. Истихбор – ҳабар пурсидан

². Мұқтала – ҷамъшуда, тұдашуда

³. Таҳайюл – ҳаёлот, ба ҳаёл овардан

дароз боз дар зери фишори сарватдорон ва ҷаҳонгирони Фаранг молиш меҳӯрад, роҳи ҳалос ва наҷотро нишон ҳоҳад дод.

Маълум аст, ки Шарқ қарнҳост, ки зулм мебинад, фишор мекунад, торочу толон мешавад, дар натиҷаи ин аҳволи тоқатгудозона гоҳ – гоҳ ҳаракати мазбӯҳ¹ мекунад, лекин аз он ҷо ки то қунун ҳаракатҳои инқилобкоронаи машриқзамин пароканда ва аз якдигар бехабар меафтода, натиҷаи матлубе² намедод (С.А.).

* * *

Деҳаи Пискон 9 ҳоҷагӣ дорад. Боз имсол як мӯйсафеди 86-сола Атобулло Бобоев бӯи ҳоки Ватанро шамида, аз Зафаробод ба деҳааш Пискон бозпас омад ва феълан ҳонасозӣ дорад. Зимни сӯҳбат мӯйсафед дарди дил кард:

Дар Зафаробод кор карда наметавонам, бо азоб мегаштам. Дар Яғноб ҳам лой мекунам, ҳам девор мезанам. Обаш дору, ҳавояш дору, гиёҳаш дору... Сангу хорашро гиромӣ медорам (С. Ш.).

Услуби расмӣ - коргузорӣ. Ба ин услуб навиштаҳои ҳуҷҷатҳои кории идорию муассисаҳои давлатӣ, маъмурӣ, дипломатӣ, ҳукуқшиносӣ, қонуну фармонҳо, қарору шартномаҳо, навиштани дарҳосту пешниҳодот, ҳолнома, фиристодани табрикномаҳои расмӣ ва ғайра доҳил мешаванд.

Барҷастатарин ҳусусияти ин услуб қӯтоҳбаёнӣ, равшани фикру матлаб, саҳехии санаду далелҳо мебошад.

163. Намунаҳои зеринро аз услуби расмӣ-коргузорӣ ҳонда, андешаҳоятонро нисбати онҳо баён созед:

1. «Ашӯр ном аз фуқароёни Қаротегин ба дарбори олий омада, арз кард, ки Ниёзшоҳ заминҳои маро бо зӯрӣ гирифт, ҳокими вилоят арзи маро намепурсад гуфта ионат-

¹. Мазбӯҳ – ба ҳалокат расандা

². Матлуб – талаҳ кардашуда, мақсад

нома¹ талаб кард. Бинед, агар дар воқеъ, чунин бошад, заминҳояшро ба худаш гирифта дихед, вагарна мувофиқи шаръи шариф ҷанҷолро қатъ намоед» (С.А).

Хислатнома

ба хонандай синфи 9-уми мактаби миёнаи №76-уми ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе Раҷабов Умед, соли таваллудаш 1991, миллаташ тоҷик

Раҷабов Умед соли нуҳум аст, ки дар мактаби миёнаи №76-уми ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таҳсил менамояд.

Умед бачаи боинтизом буда, супоришҳоро дар мӯҳлати муайяншуда ичро мекунад. Дар таҳсил фаъол буда, бо баҳои аъло меҳонад. Дар корҳои ҷамъиятии синф ва мактаб фаъолона иштирок менамояд.

Умед талабаи боадаб аст, ҳамсинфон, муаллимон ва қалонсолонро эҳтиром менамояд. Ба фанҳои дақиқ шавқу ҳаваси зиёд дорад, дар маҳфилу озмунҳои фаннӣ фаъолона иштирок карда, доимо барои баланд бардоштани дониши худ кӯшиш менамояд.

Раҷабов Умед аъзои ҳайати таҳририяи газетаи девории синф аст. Вай ба варзиш низ шавқи зиёд дорад, аъзои дастаи футболбозони мактаб аст.

Роҳбари синф имзо Ф.Шодмонов
21. 04. 2006.

Ба директори мактаби миёнаи
№ 76-уми ноҳияи Фирдавсии
шаҳри Душанбе Бӯстонова Ф.А.
аз истиқоматкунандай ноҳияи
Фирдавсӣ, хонаи 23/4, хӯчраи 48
Фирӯзова Садбарг

¹. Ионат – ёрмандӣ, ёрӣ, кӯмак

Ариза

Аз Шумо хоҳиш менамоям, ки писари ман – Азизов Маъмурро, ба синфи якум қабул намоед. Ба ин аризай худ ҳамаи ҳучҷатҳои даркориро илова менамоям.

имзо

С.Фирӯзова
10. 08. 2006.

Забонхат

Ман – Каримов Рустам, талабаи синфи 9-уми «А» мактаби миёнаи № 76-уми ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз мудири хочагии мактаб Холов Нуралий барои истифода дар қитъаи замини мактаб 15 (понздаҳ) – то бел гирифтам.

имзо

Р.Каримов
02. 03. 2006

Тарҷумаи ҳол

Ман – Раҳимов Толиб, 20 майи соли 1990 дар шаҳри Душанбе дар оилаи зиёй таваллуд шудаам. Соли 1997 ба синфи якуми мактаби миёнаи раками 42-юми шаҳри Душанбе дохил шуда, дар айни ҳол дар ҳамин мактаб дар синфи 9-ум таҳсил карда истодаам. Падарам – Раҳимов Шокир, муаллими мактаб, модарам – Раҳимова Шаҳло, низ дар мактаб муаллима шуда кор мекунанд.

имзо

Раҳимов Т.
10. 05. 2006

ХАТ ВА ПАЙДОИШИ ОН

Дар баробари нутқи овозӣ хат воситаи иловагии мубодилаи афкори одамон ба шумор меравад.

Хат дар натиҷаи зарурати расондани фикри одамон аз як қабила ба қабилаи дигар, аз як мавзеъ ба мавзеи дигар, аз як насл ба насли дигар пайдо шудааст.

Дар ибтидо хат шаклҳои бисёр дагалу ноқулай ва соддалавҳона дошт. Хатҳои ҳозира шакли бисёр инкишофёфта ва сүфтаи хатҳои ибтидоиянд.

Пайдоиш ва мавҷудияти хат чун воситаи мубодила дар ҳаёти чомеа роли муҳим дошт ва дорад.

Хат имкон дод, ки одамон вақту масофаро сарфа қунанд, таҷрибаи башариро нигоҳ доранд, онро аз як насл ба насли дигар интиқол¹ дода, бою ғанӣ гардонанд, аз таҷрибаи ҳамдигар баҳра бигиранд. Маҳз ба туфайли хат инсон имкон ёфт, ки аз дастовардҳои гузаштагон омӯзад, онҳоро инкишоф дидад.

Аҳамияти хат дар пешбуруди ҳаёти сиёсӣ низ қалон аст. Ҳар як тағиироти сиёсӣ-иҷтимоӣ ба воситаи хат аз як минтақа ба минтақаи дигар, аз як давлат ба давлати дигар мегузарад.

Роли хат дар инкишофи пешрафти ҳаёти илмию маданий чомеа, адабиёту санъати миллату ҳалқҳо низ ҳеле қалон аст. Маҳз ба воситаи хат ин соҳаҳои ҳаёти одамон аз насл ба насл дигар интиқол ёфтааст.

Хатҳои ибтидой бисёр соддалавҳона буданд. Онҳо тавассути худи предметҳо, сурати онҳо ё символи (рамзи) онҳо ифода карда мешуд. Геродот - муаррихи Юнони қадим (асри V то эраи мо)чунин ҳикояте меорад, ки гӯё скифҳо (қабила) ба форсҳо сурати қурбокқа, муш, парранда ва панҷ тирро қашида фиристоданд ва ин рамзи он буд, ки «Агар форсҳо мисли қурбокқа ба об, мисли муш ба сӯрохие, мисли парранда ба ҳаво паред ҳам, бо ин панҷ тир қушта мешавед».

Хелҳои гуногуни хат, аз ҷумла, пиктографӣ, идеографӣ, фонографӣ ва гайра маъмуланд.

Хати пиктографӣ. Вожаи «пиктография» лотинӣ буда, аз ду ҳисса-пиктус - расм ё тасвир ва графос-навиштан иборат аст. Ин навъи хат яке аз аввалин хатҳои инсон аст, ки

¹. Интиқол – аз ҷое ба ҷое накл кардан

чун воситай алоқаи одамон ба масофаҳои дур хизмат кардааст. Ин хат алифбо надошт, фақат ба воситай расм, сурати одамон, ашёю предметҳои воқеи мушаххас тасвир карда мешуд. Ин хатро халқҳои гуногунзабон фаҳмида метавонистанд, аммо хати пиктографикӣ камбудихои зиёд дошт: аввал ин, ки дар ин хат мафхумҳои абстракт (маъни)-ро ифода кардан мумкин набуд, дигар ин, ки қашидани расми предмету ашёҳо хеле душвор ва ҳар кас онро дуруст тасвир карда наметавонист. Ҳамчунин бо ин хат матлабро низ фаҳмонидан душвор буд. Аз ин хат ҳоло ҳам истифода мебаранд. Масалан, дар намоиши дӯконҳо, магазинҳо тасвири предметҳоро медиҳанд ё ин ки дар рекламаҳо, ашёҳои чудогона тасвири ин ё он чизро мекашанд.

Хати идеографӣ. Вожай «идеография»- юнонӣ буда, аз ду ҷузъ: *идеа* - мафхум ва *графос* навиштан иборат аст. Аломатҳои хати идеографиро идеограмма меноманд. Агар пиктограмма предметро тасвир кунад, идиограмма маъниро мефаҳмонад. Идеограмма айнан қашидану тасвир кардани предмети ифодашавандаро талаб намекунад, балки бо аломатҳои шартии ифодакунандай маъно сарукор дорад. Масалан, аломатҳои зерин: (+)- ҷамъ, (x)- зарб, (-)- тарҳ, (:)- тақсим, (=)- баробариро мефаҳмонанд. Ҳамаи аломатҳои шартӣ дар илми математика, мантиқ ва ғ. хусусияти идеографӣ доранд.

Хати идеографӣ аз хати пиктографӣ бо якчанд хусусиятҳояш бартарӣ дорад.

- 1). Хати идеографӣ ҳам мафҳуми моддӣ ва маъниро ифода карда метавонад.
- 2). Дар хати идеографӣ баъзе шаклҳои грамматикӣ ифода мешаванд.
- 3). Дар хати мазкур аз маҷмӯи аломатҳои мушаххас истифода бурда мешавад.

Яке аз шаклҳои хати идеографӣ иероглифи мебошад. Маънии иероглиф қандакории муқаддас аст. Дар ин хат

хам тасвири предмет бо рамз то андозае дида мешавад. Масалан, расми пой маъни роҳ рафтанро дорад, ё шакли доираи дори нуқта-маъни офтобро дорад, қаноти парранда маъни париданро дорад. Аз ин хат ҳоло ҳам хитоиҳо истифода мебаранд.

Хати фонографӣ. Вожай «фонография» юнонӣ буда, аз «фоне» (овоз) ва «графо» (навиштан) иборат аст. Дар ин хат овозу ҳичоҳо ифода мешаванд. Бо ҳамин хотир ин хат ба ду шоҳа ҷудо мешавад: ҳичогӣ (силлабикӣ) ва ҳарфӣ.

Қадимтарин хати ҳичогӣ - хати шумерҳо, яке аз ҳалқҳои арабизабон (тажминан 3 ҳазор сол пеш аз эраи мо), буд.

Ба хати ҳичогӣ хатҳои ҳозираи ҳиндӣ, бенголӣ, эфиопӣ, японӣ доҳил мешаванд.

Хати аввалини ҳарфӣ ё овозӣ - хати финикиҳо - хати яке аз ҳалқҳои араб буда, ба асри 12-10 пеш аз солшумории мо тааллук дорад. Дар ин хат ҳамсадоҳо бо 22 ҳарф ишора мешуд, садонокҳо бо ҳаракатҳо, бинобар ин хати мазкурро консонантӣ (ҳамсадой) меномиданд.

Хатҳои яхудӣ, эронӣ, сирияғӣ ва арабӣ аз рост ба ҷаҳони ҷаҳон мешаванд. Хати Юнони қадим (асри VIII-VII пеш аз милод) низ асоси худро аз хати финикигӣ мегирад. Кириллитсаи русӣ асоси худро дар асри IX аз хати юнонӣ мегирад ва асоси хатҳои имрӯзӣ булғорӣ, сербӣ, белорусӣ, чувашӣ, бошқирдӣ, тоторӣ, ўзбекӣ, ёқутӣ ва г. мегардад.

НУТҚИ МУРАТТАБ

Инкишофи нутқи мураттаб барои сайқал додани нутқи шифоҳӣ ва ҳаттии хонандагон аҳамияти муҳим дорад.

Хонандагон дар натиҷаи иҷрои машқу супоришҳо тарзи мураттабсозии матн, нақли бонизоми андеша ва мuloҳизоти худро ёд мегиранд.

Усули дарси инкишофи нутқи мураттаб тажминан чунин мешавад.

«Бад макуну бад маяндеш»
(ба таври мубоҳиса).

Мақсад: Таҳлил ва муҳокима намудани бадӣ, бадкирдорӣ ва оқибатҳои он.

Катиба: Ин ҳама ҳеч аст, чун мебигзарад,
Бахту тахту амру наҳю гиру дор.
Номи неки рафтагон зоеъ макун,
То бимонад номи некат ёдгор.
(Саъдии Шерозӣ)

Равиши дарс:

I. Сӯҳбати муқаддимавии муаллим доир ба масъалаи бадӣ ва бадкирдорӣ.

II. Шарҳ додани калимаҳои душвори матн:

Зоеъ кардан – барбод додан, нобуд кардан
Дар табиат – дар зиндагӣ, дар ниҳоди одамӣ
Саноат – пеша, кор, рафтор
Ҳамдам – дӯст, ҳамроҳ, мӯнис
Иттифоқ – тасодуфанд, ғайри ихтиёр
Рафоқат – дӯстӣ, ҳамдамӣ
Маъво – манзил, макон
Нишот – шодӣ, хурсандӣ
Тараб – шодмонӣ, хурсандӣ, шодӣ
Фироқ – ҷудоӣ, дурӣ, ҳичрон
Сипар – асбоби ҷангӣ
Наҳӣ – манъ кардан, боз доштан
Ҷавшан – либоси ҷангии оҳанин
Озмоиш – санчиш, имтиҳон
Барошуфтан – ҳашмгин шудан
Бемуруват – бадсират
Хоро – санги сахт, гранит
Ҳукамо – ҳокимон
Хасис – паст, разил, баҳил, мумсик

III. Шеърро мустақилона хонед ва маънидод кунед.

Набояд кард бад бо бегуноҳе,
Набояд канд худро низ чоҳе.
Гуноҳ набвад з-ин дар табиат,
Макун бо бегуноҳе ин саноат.

(Фаридалдини Аттор)

IV. Зарбулмасалу мақолҳои зеринро, ки ба мавзӯи бадкирдорӣ дахл доранд, хонед ва аз ҳаёти шахсии худ, аз навигариҳои радио ва телвизион, рӯзномаву маҷаллаҳои хондаатон вазъиятҳоеро нақл қунед, ки ба мазмуни зарбулмасалу мақолҳо мувофиқат қунанд:

- а) Ба кирдори бад – сазои бад.
- б) Ҷоҳкан – зери чоҳ.
- в) Бад кунӣ, бад бинӣ.

V. Ҳикояти зеринро бо дикқат ҳонед ва мазмуни онро нақл қунед.

Сангпушт ва қаждум

Сангпуште бо қаждуме дӯстӣ дошт ва онҳо ҳамеша ҳамдам буданд. Вақте чунон иттифоқ афтод, ки аз рӯи зарурат мебоист ватани худро тарқ қунанд. Ҳар ду дар рафоқати яқдигар ба сӯи маъвои дигар равон шуданд. Иттифоқо гузари онҳо ба наҳри калоне афтод. Чун қаждум аз он об гузашта наметавонист, ҳайрон шуд.

Сангпушт гуфт:

- Эй ёри азиз, туро чӣ шуд, ки гиребони чомаи чон ба дasti андӯҳ додӣ ва домани дил аз нишоти тараб дарҷидӣ?

Қаждум гуфт:

- Эй бародар, андешаи гузаштан дар ин об маро дар гирдоби ҳайрат афканааст, на аз об гузаштан муюссар аст ва на тоқати фироқи дӯston мумкин.

Сангпушт гуфт:

-Ҳеч ғам махӯр, ки ман туро бе қулфате аз об гузаронида, ба соҳил мерасонам ва ба пушти худ заврақе соҳта, синаро сипари балои ту месозам. Ҳайф бошад ба душворӣ ёре ба даст овардан ва ба осонӣ аз даст додан.

Пас сангпушт каждумро дар пушт гирифта, сина бар об афканда равон шуд. Дар аснои шиноварӣ овозе ба гӯши сангпушт расид ва ков-кове аз ҳаракати каждум хис кард. Пурсид, ки «ин чӣ овоз аст, ки мешунавам ва ту чӣ кор карда истодай?» Каждум ҷавоб дод, ки «нӯги неши худро бар ҷавшани вучуди ту озмоиш мекунам». Сангпушт ба рошуфт ва гуфт:

- Эй бемурувват, ман ҷони худро барои ту дар гирдоби ҳатар афкандаам ва ба қишии пушти ман аз ин об мегузарӣ. Агар ҳаққи дӯстии қадимро ба эътибор нагирий, сабаби неш задан чист, ҳарчанд аз ин ҳаракати ту осебе ба ман наҳоҳад расид ва неши дилхароши ту дар пушти хоромисоли ман таъсире наҳоҳад кард?

Каждум гуфт:

- Табиати ман майли неш задан дорад, хоҳ заҳм бар пушти дӯст бошад, хоҳ бар синаи душман.

Сангпушт ба худ андешид, ки ҳукамо рост гуфтаанд: «Нафси ҳасисро парвардан обрӯи худ барбод додан аст ва сарриштаи кори худ гум кардан» (Ҳусайн Воизи Кошифӣ).

1. Ба рафтори каждум чӣ ҳел баҳо медиҳед?
2. Оё бадӣ дар ҳалли мушкилоте, ки дар ҳикоят ҷой дорад, ёрӣ расонид?
3. Магар рафтори бадкирдоронаи каждум боиси ба миён омадани мушкилоти наве нагашт?
4. Одамон пеш аз бадкирдорӣ чӣ андеша мекарда бошанд?
5. Агар шумо шоҳиди чунин ҳодиса шавед, чӣ ҳел рафтор мекардед?
6. Бепарвоии одамон сабаби зиёд шудани бадкирдорӣ шуда метавонад?
7. Ба фикри шумо, чӣ бояд кард, ки бадию бадкирдорӣ дар байни одамон ба нестӣ расад?

VI. Навиштани нақли муғассал дар мавзӯи «Бадкирдорӣ ва оқибатҳои он» (мустақилона).

VII. Хондани нақли навишташуда:

Се-чор нафар хонанда (интихобан) матни навиштажонро меҳонанд ва аҳли синф онро муҳокима менамоянд.

VIII. Кор бо хатоҳо: Бо ёрии муаллим хонандагон хатоҳои имлой, услубӣ ва лафзии дар нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ содиркардаашонро ислоҳ менамоянд.

IX. Хуносабарорӣ ва чамъбости мавзӯъ.

164. Матнро бодиққат ҳонед ва онро истифода карда худатон мустақилона дар ин мавзӯъ инишо нависед.

Кишвари ман обод мешавад

... Агар ба дастовардҳои истиқлолият хушбинона назар афканем, самараҳои ачиби дарахти озодиро мушоҳидамекунем.

Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи «ЭКСПО - 2000», ки дар шаҳри Ҳанновери Олмони Федоролӣ сурат гирифт, бигирем. Дар байни мамлакатҳои ҳурду бузурги дунё сарватҳои табиӣ, маҳсулоти корхонаҷот, ҳунар, расму русуми ҳудро намоиш додан ва мақоми ҳоса ёфтани Тоҷикистон чун як давлати соҳибистиклол бахти андак нест. Воқеан, ман дар ин намоишгоҳ бузургии ватан ва қимати ватандорӣ, соҳиби кишвари озоди ҳуд буданро аз нигоҳи «чамъият»-и гарибон боз амиқтар дарк кардам. Охир бисёр тоҷикистониҳои бо амири тақдир муҳочир аз мамлакатҳои хеле дур барои ширкат дар Рӯзи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин ҷо омада, бо пазмонӣ ва меҳри беандоза савту суруд ва рақсҳои ҳунармандони тоҷикро пазируфта, ашқи шодӣ мерехтанд. Ман он ҷо бастакори маъруфамон Фирӯз Баҳорро дида, аҳвол пурсидам:

– Медонӣ, – гуфт ў маҳзунона, хонаам ин ҷо асту дилам дар Душанбе... Як ҷизро дарк кардам: решаву пояи асарҳои ман дар Тоҷикистон аст. Э бародар, барои оне, ки дар Душанбе ҳуни нофаш рехтааст, дар оғӯши гарму пурмехри тоҷик бузург шудааст, зистан дар мамлакати ғайр азоби алим¹ аст...

¹. Алим – дарднок, аламнок, пуразоб

Ва ҳамдиёрони олмонинажоди муҳоҷир, ки аз базмҳои тоҷикӣ бо ифтихор меболиданд, сари ҳар қадам бо ҳасрат меғуфтанд:

Файри Душанбеу Тоҷикистон ҳама чиз мерасад. Ҳамсояҳои меҳрубону ҳамкорони азиз, хиёбонҳои гулпӯши Душанбе, эҳе, дараи Варзоб ҳамеша ба хобамон медарояд. Бовар кунед, баъзан ашк мерезам. Ҳо, гарӣӣ дили одамро нозук, обу адо мекардааст. Шунидани як сурдак, дидани манзараҳои Тоҷикистон онҷунон ба дил таъсир мерасонад, ки беихтиёر оби чашм шашқатор мере-зад.

Азизон, мо ҷамъияти ғарibонро боз Тоҷикистони азиз бо ҳам овард,- мегӯяд зане ба воситаи баландгӯяк дар базми хайрбод ва меафзояд:

Ман худро ҳамеша тоҷикистонӣ меҳисобам, ифтихор дорам, ки тоҷикистониам. Эҳе, дар ин мамлакат ин хел базму самимиятро дар хоби шабат мебинӣ... Нигоҳ кунед, чӣ хел мо-ҳама мисли фарзандони як оила зебову озода, хушбахту сарфароз гирди як дастархон нишастаем. Ватандорӣ чӣ баҳти бузургу беназир аст. Афсӯс, ки инсон то аз канори модар – ватан, маҳрум нашавад, ба қадри ин неъмати беҳамто намерасад. Зиндаву поянда бод Тоҷикистони маҳбуб!

Ба сиёсати сулҳҷӯёнаи Президент Эмомалӣ Раҳмон ба-пор меҳоҳем!

... Дӯстону хайрҳоҳони давлати соҳибистиқлоли мо, шукри худо, ки имрӯз дар саросари дунё зиёданд. Тоҷик дар хонадони худ президентҳои бузургтарин мамлакат-ҳои дунёро пазируфт ва перомуни сулҳу осоиши дунё сӯҳбат орост.

Сарвари давлати мо имрӯз на танҳо барои ободиву осу-дагии Тоҷикистон, балки таҳқими сулҳу осоиш дар мин-тақаи Осиёи Марказӣ ва саросари дунё худро масъул ме-шуморад, пайваста мубориза мебарад, хиссаи арзанда ме-гузорад.

Ҷомеаи Тоҷикистон, фарзандони донишманду боҳунари тоҷик чун даҳ қарн пеш ҳадафу афкори башардӯстонаро

равнақ мебахшанд ва чашми точик ҳамеша ба роҳи дўсти чонӣ интизор, дари дил ва хони меҳру неъматаш барои хайрҳоҳон кушодааст.

... Эй кош, ниҳоли истиқлоли давлати точик дарахти бузурги сарсабз гардад ва ба рағми¹ душманон ҳазорҳо сол ба фарзандони миллат меваи шаҳдбори озодӣ дихад!... (А.С.).

165. Матнро хонда мулоҳизаҳоятонро дар бораи дўстии оху, гунчишк ва муш баён кунед. Гӯёд, ки дўстӣ чӣ тавр пайдо мешавад? Омилҳое, ки дўстиро мустаҳкам ё заиф мегардонанд, ба назари шумо кадомҳоанд?

Охуе дар баландии хушбоду ҳаво ва сералафи кӯҳсор мечарид. Чашми вай ба гунчишке, ки ҳар сӯ мечаҳид, афтод. Оху ба вай нигоҳ карда гуфт:

– Чӣ ин қадар частухез дорӣ, магар ба саёҳат омадӣ?

– Не, ман ба назди ту омадам, меҳоҳам бо ту ошно шавам,- ҷавоб дод гунчишк.

– Ту чӣ кори хуб карда метавонӣ, ки ман ба ту ошно шавам? – гуфт оху.

– Парво нақун, аз дасти ман бисёр корҳои хуб меояд. Худат дида, баъд қоил мешавӣ, – гуфт гунчишк.

Оху ин таклифи гунчишкро қабул кард. Онҳо аз ҳамон рӯз эътиборан дўстона зиндагӣ ба сар мебурдагӣ шуданд. Баъд ба онҳо муш ҳам ошной пайдо кард.

Рӯзе ногоҳ оху аз рафиқонаш чудо шуда монда, ба доми сайёде афтод. Сайёд хост, ки охуро зинда ба хонааш барад. Бинобар ўро ба дарахт бо банд саҳт баста, худаш ба қишлоқ рафт.

Гунчишк ва муш ба ҷустуҷӯи оху баромаданд. Ногоҳ гунчишк дид, ки оху дар як дарахт саҳт баста шудааст. Вай зуд ба назди муш рафта, воқеаро нақл кард.

Ҳар дуюшон ба назди оху омаданд. Муш бо дандончаҳои тезаш бандро зуд бурид. Оху аз доми сайёд озод шуда, бо дўстони хурдтараки бовафои худ ба даштҳои васею дил-

¹. Рағм – қароҳат, ҳакиру хор нигаристан, ба назар нагирифтан

кушо баромада рафт. Онҳо ҳамин тавр дўстона зиндагӣ мекарданд (Аз афсонаҳои ҳалқӣ).

166. *Матнро бодиққат ҳонед. Гӯёд, ки дар ин ҳикоя чӣ ҳикмат таъкид шудааст? Ҳудатон аз диде ва шунидаҳоятон дар ин мавзӯй нақл кунед.*

Як марди мӯйсафеде дар биёбон ниҳоле шинонда нигоҳубин мекард. Чанд сол мегузараду ниҳол қомат афроҳта бузург мешавад. Ҳар як шахси раҳгузар дар сояи он дараҳт нишаста, ба шинонандай ўраҳмат мегӯяд. Марди мусофири қарор медиҳад, ки аз мӯйсафед он дараҳтро харида гирад. Аввал мӯйсафед ризо намешавад, вали марди мусофири зориу илтиҷо мекунад.

Ниҳоят, марди мусофири дараҳтро харида мегирад ва сирри ин воқеаро ба ҳеч кас нагуфта мегардад. Аз байн як-ду сол мегузараду роҳи ўбоз аз ҳамон биёбон меафтад, ки яkkадараҳтро харида буд. Савори асп хурсандона ба ҷониби он биёбону он дараҳт лаҷоми аспро тоб медиҳад, ки ҳоли дараҳтро фахмад. Роҳи пештараро тай карда, рафта мебинад, ки яkkадараҳт аз пештара беҳтар нашъунамо дорад, сояаш гафтар шудааст. Ҳоло дар сояи он се нафар раҳгузар, ки аз шаҳри хеле дур саёҳат карда омадаанд, нишастаанду ба якдигар мегӯянд:

– Ба одами ин дараҳтро шинондагӣ раҳмат. Дар сояаш хеле дам гирифтем.

– Албатта, раҳмат. Лекин, агар ин дараҳти мевадор мебуд, дар ин биёбони беоб одами раҳгузар меваи онро ҳӯрда ташнагиашро мешикаст. Дар ҷойҳои мо дар ҳар ҷо – ҳар ҷои роҳҳои дур себи туршак мешинонанд, ки одами ташна якто гирифта ҳӯрад, ташнагиаш мешиканад. Себи ширинак не, қасдан туршакро мешинонанд.

Аммо онҳо дар ҳаққи шахси ин дараҳтро харидагӣ ҳеч чиз нагуфтанд ва аз яkkадараҳтро харидани ўхабар ҳам надоштанд. Ва ақли ҳеч кас намегирифт, ки ин яkkадараҳтро касе дар байни ин биёбон сабзонида, боз ба каси дигар фурӯҳта бошад. Вай аз гапҳои онҳо маъюс шуда, дар як тараф рӯи ҷомааш дароз қашида, ба ҳониши

мурғони роҳгузар гӯш медиҳад, ки онҳо чӣ мегуфта бошанд. Мурғон аз ҳар тараф бисёр омада буданд. Ҳар қадомашон овози хоси худро доштанд, лекин мазмуни байти суруди ҳамаашон як хел буд:

Ба ин дарахтро шинондагӣ ҳазор раҳмат, ба ҳарида соҳибикарда сад раҳмат,- такрор ба такрор меҳонданд онҳо.

Он вакт марди мусофири аз шинондан то ҳаридан чӣ фарқе будааст, нағз мефаҳмаду афсӯсхӯрон ба пешонаи худ якто мезанад, ки як бех дарахт нашинонда, умри худро бехуда гузаронидааст. Марди мусофири боз ба гуфтаҳои се нафар роҳгузаре, ки барои ташнагиро шикастан аз фоидай себи туршак гап мезаданд, панд гирифта, минбаъд ҳар сол аз баҳорон сар карда, қад-қади кӯчаҳо, дар кучое имкони сабзидани як ниҳоле бошад, ниҳол мешинонад ва то амал кардани онҳо об қашонида, зери ҳар бех мерезад. Ва, ниҳоят, дар чанд ҷои он биёбон себҳои туршак шинонда мепарварад, ки роҳгузарон канда ҳӯрда, ташнагии худро шикаста раванд (М.Н.).

167. Матнро ҳонда аломатҳои китобати онро шарҳ дигед. Гӯёд, ки дар он қадом сифатҳои баҳор ёдрас шудааст? Ба ҳамин матн тақия карда ҳудатон дар маевзӯи «Наврӯз – оғози киштикор» инишои муҳтасар нависед.

Ана, боз баҳор омад. Баҳори файзбор, баҳори суруду шодӣ, баҳори кор баҳри дехқони бунёдкор.

Марҳабо, баҳор! Қадамҳои нахустинат ба ватани мо ҳуҷаста бод, баҳори нозанин! Омадани туро тамоми мавҷудоти олам интизорӣ мекашанд. Бо омадани ту замин аз хоби ноз бедор мегардад, тамоми гулу буттаҳо, дарахтону сабзаҳо ба шукуфтани оғоз мекунанд:

Эй баҳори орзуи умри инсон, марҳабо,
Эй сафои рӯзгори ҷарҳи гардон, марҳабо.

Аз назокат накҳати гул бар машоми кас расид,
Нози наврӯзӣ ба хоки Тоҷикистон, марҳабо!

Паррандагон бо чаҳ-чаҳи худ, дарёву ҷӯйборҳо бо оби равон, талу теппаҳо бо гулу сабзаҳо ба шукуфтани медаро-

янд, ки ин ба табиат боз ҳусни дигареро зам мекунад, аз ҳавои атромези баҳорӣ ва хониши булбулони зор бо савту навои худ ошёнгузори гулзору чаманистонҳо мешаванд, ба хотири он ишқи дилсӯзе, ки нисбати гул дорад, кас ҳаловат мебарад.

Бо расидани иди Наврӯз айёми киштукори баҳорӣ сар мешавад ва дехқонон серташвиш мегарданд.

Дар сарзамини мо Наврӯз ба оғози баҳор ва мавсими киштукор рост меояд. Аз ин рӯ, Наврӯзро иди баҳор, иди дехқон низ меноманд.

Дехқонон ба саҳро мебароянд, мӯйсафедон нахустин ҷоши гандумро ба замин мекоранд, бо ҳамин фасли кишт оғоз мейёбад. Одамон хонаҳо ва дилҳои худро тоза мекунанд. Фаму кинаи қӯҳнаро аз дил берун меоранд, гуноҳи якдигарро мебахшанд, соли навро бо ниятҳои тоза пешвоз мегиранд.

Баҳор бо ҳама хубӣ, зебой ва рангинии худ меҳмони мардуми Тоҷикистон мегардад. Баҳори нозанин ва Наврӯзи дилафрӯзро мардум бо шодиву хурсандӣ ва сурудутаронаҳо истиқбол мегиранд:

Наврӯз шуду асли наву соли нав омад,
Дар кишвари тоҷик зи нав иқболи нав омад.
Пӯшида ба бар, тоҷ ба сар духтари Наврӯз,
Бо соли нав иқболи наву фоли нав омад.
(«Парвин»)

168. Матни зеринро хонед, мазмуни онро нақл кунед. Пас аз он мулоҳизаҳоятонро мустақилона оид ба ин маевзӯъ нависед.

Пӯлод ҳар рӯз ба бοғчай бачагон меравад. Дар бοғчай бачагон дарахтони гуногун ва гулҳои зебо бисёранд.

Пӯлод як хислати бад дорад. Вай шикастани шохчаҳои дарахтон, қандани ғунчай ношукуфттаро дӯст медорад. Ӯро барои ин кораш мураббия борҳо танбех дода буд. Пӯлод на танҳо гулҳоро меканаду шохчаҳои дарахтонро мешиканад, ў ҳатто гурбаи худаш ва мурғакҳои ҳамсояро ҳаргиз ором намегузорад.

Халимбобо, ки ҳамсою Пўлод аст, асалпарвар буда, чанд бор Пўлодро бо асал зиёфат карда буд.

Занбўрҳои асали Ҳошимбобо чунон зебо, ки болҳои тиллорангү нағиси онҳо дар офтоб чун абрешим медурахшиданд. Дар дили Пўлод дарҳол ҳоҳиши дастгир на-мудани ин занбўрҳо пайдо шуд. Ў давида рафта ҷорӯби дар назди дарвоза хобидаро гирифта овард. Вақте ки 3-4 занбўри асал ба лаби чўйча нишасти, Пўлод онҳоро бо ҷорӯб саҳт-саҳт зад. Як занбўр аз зарби ҷорӯб ба об гарқ шуд, дигаре дар ҳолати бехушӣ дар рӯи рег хобида монд. Ду занбўри дигар ба зўр парида рафт.

Пўлод дарҳол он занбўри афтодаро дастгир карда, дар як лаҳза болҳои зебою дурахшони онро аз тан чудо кард. Бечора занбўри бебол акнун парвоз карда натавониста, дар рӯи рег меҳобид. Ду занбўри аз дasti Пўлод ҳалосхўрда бошанд, бо тарсу ҳарос ба ҳонаи худ, ба назди қуттиҳои асал парида рафтанд. Дар даромадгоҳи қуттиҳои асал занбўрмодар бачаҳояшро бодиққат аз на-зар мегузаронд. Вай модари бисёр саҳтгир буд. Ягон на-фар бачаи худро бо пойҳои чиркин ва ё болҳои пурчанг ба асалхона даромадан намемонд.

Якбора ду занбўри асал бо доду фифон ба назди модар парида омаданд.

– Дар боти ҳамсоя, дар лаби чўйча писарбачае...

– Хайр, чӣ кор кард он писарбача? – пурсид занбўрмодар бо хотири парешон.

– Як ҳоҳаракамонро нобуд кард,... болашро канд...

– Як ҳоҳаракамонро ба об гарқ кард, – гуфт занбўри дигар.

– Чӣ бераҳмӣ! – ба ғазаб омад занбўрмодар. Мо рӯзи да-роз меҳнат мекунем, асали ҳушбӯй чамъ меоварем. Вай бошад... Равед, ўро ҷазо диҳед!

Як занбўри асал бо фармони модар ба сӯи ҳавлии Пўлодино парвоз кард. Вай зуд аз байнин шохҳои дараҳтон, гулу сабзахо, аз болои деворҳо гузашта, ба лаби

чүйча расиду ба зери чашми Пүлод неш зад. Пүлод доду фарёд бардошт:

– Вой, вой, вой, ору газид...

Сонй, медонед чй шуд?

Чашму рўи Пўлод чунон варам карда рафт, ки мондан гиред! Вай ҳатто аз шармаш як рўз ба боғча нарафт.

Пас аз ин Пўлод фаҳмид, ки огибати ранҷонидани мурғ, гурба ва занбўр барин чонваракони бегуноҳ чй тавр бад будааст (Аз маҷалла).

169. Матнро бодиққат мутолиа намуда, мазмуни онро бо якчанд ҷумла баён кунед. Гўёд, ки аломатҳои китобат дар ташкили ин матн чй саҳм доранд?

Деҳаи Березовичи (Белоруссия) дар оғӯши зулмат меҳобид. Аз канори беша хонаҳои чўбини бомҳояшон най ва паҳолпӯш мисли сиёҳии киштиҳое, ки дар бандар лангар андохтаанд, пасту баланд менамуданд. Баъзе хонаҳое, ки аз берун бо оҳак сафед карда шуда буданд, бо тирезаҳои хурд-хурди чоркунчаашон завракҳои бодбониро мемонданд. Ҳар замон шулӯп-шулӯпи ба соҳил барҳўрдани оби кўли на чандон калоне, ки дар самти шарқии деҳа воқеъ буд, шаҳрчай лаби баҳрро ба хотир меовард. Чирроси ҳашаротҳои гуногун то хеле дурӣ ба гўш мерасид ва гоҳгоҳ аз ин ҷою аз он ҷо аккосзании сагон хомӯшии вахмангези шаби торро ҳалалдор мекард...

«Онҳое, ки немисҳо дирӯз дастгир кардаанд, дар осиёби деҳа маҳбус мебошанд,- гуфт Давлат ба Клими донбасӣ, ки дар паҳлӯяш ҳамроҳи Самееви Восмушка дароз кашида буд.» Вазифаи гурӯҳи шумо номаълум ба осиёб наздик шуда, посбонро аз миён бардошта, одамони моро озод кардан ва ҳамроҳ ба беша қафо нишастан аст...

Ҳамин вақт телефонист Петя Семёнов омада хабар дод:

Рафиқ комбат, аз сардори штаб Карпенко хабар омад, ки ҷангварони мо бо сардории артиллерист ба анбори яроку аслиха роҳ кушодаанд ва аллакай чизи бисёре қашонидаанд.

«Айни вақти ҳамла», - гуфт худ ба худ Давлат ва ба воситаи Петя командирони гурӯҳҳоро ба наздаш ҷамъ карда, бори дигар вазифаи ҷангиро таъкид намуд.

- Сар мекунем, рафиқон. Аз ҳама аввал гурӯҳи Клим ба сӯи осиёб ҳаракат мекунад. Баъди он аввангарди гурӯҳҳо, аз паси он ҳар се гурӯҳ аз гарбу шарқ ва ҷануб ҳомӯш пеш рафта, ҳамин ки ба наздикии посbonҳои немисҳо қадамҳои бошумор монд ва деха ба ҳалқа гирифта шуд, ба осмон мушаки сабз парронда мешавад ва ин ишора ба ҳамлаи якҷояи ҳама мебошад. Фаҳмидед?

- Фаҳмидем, рафиқ комбат, - ҷавоб доданд оҳиста ҳозирон...

- Пеш аз ҳама қӯшиш бояд кард, ки нақшай мо ба қадри имкон бе ғалогула ва оташвишонии зиёдатӣ ба амал барояд, то ки қувваи тозаи немисҳо аз атроф ба ёрӣ нашитобад, - таъкид кард Давлат.

- Ғалаба насибатон бод, рафиқон! - гуфт комбат Сафоев ба китфи ҳар қадоми онҳо бо навозиш даст зада.

Расо соати сею ними шаб амалиёт сар шуд.

Аз ҳама аввал посbonҳои немисӣ барҳам дода шуда, ба рои амалиёти якҷоя имконият ба миён омад. Пас аз ин як гурӯҳ ҷангварон бо сардории ҳуди комбат Сафоев дарҳол ба ҳонаи командири ротаи немисҳо зада даромада, ўро зинда ба даст овардан меҳостанд, ки вай дар оғӯши торикий аз тиреза ҷаҳида гурехт... (Ф.Н.).

170. Матнро ҳонда, онро ба қисматҳо ҷудо қунед. Аз рӯи қисматҳои ҷудо қардаатон муҳтасар нақл қунед.

Вақте ки Одина дар самоворхона аз Шариф ҳабаре аз ҳонаводааш пурсид, аввал аз бими он, ки ба Одина таъсари бад ҳоҳад кард, бо вучуди донистани ин ҳама аҳволро ба ў нагуфтани буд. Чун баъд аз нақли саргузашти ҳудаш ўро хеле осуда ва оромида ёфт, ба ин аҳволи ў фирефта шуда ҳамаи ин воқеаҳоро, агарчи ба ин тафсил набошад ҳам, кӯтоҳ карда гуфт. Шариф дар вақте ки ин воқеаҳоро ба Одина ҳикоят мекард, дар ҳар сари сухани ҳуд ба ҳоли

ў бодиққат менигарист ва ўро аз аввал ҳам осудатар ва оромида ёфта ба ҳикояти худ давом мекард.

Баъд аз тамом шудани ҳикоят дид, ки Одинаро хоб рабудааст, яқин кард, ки ў ба ин ахвол аҳамияте надодааст. Дар ин асно Шоҳмирзо палав ва шўрборо қашида овард ва хост Одинаро бедор кунад, то ҳамроҳ ҳўрок ҳўранд. Ҳарчанд саъй кард, Одина бедор намешуд, пас маълум гардид, ки мадхуш гардидааст. Шариф донист, ки он ҳама осудагӣ ва оромихо на аз ҷиҳати аҳамият надодан, балки аз ҷиҳати зарьф ва нотавонӣ будааст.

Агарчи Одина баъд аз дасту поящро молидан ва ба рӯяш об задани Шоҳмирзо ба ҳуш омада, ҷашмонашро кушода бошад ҳам, чиз ҳўрдан он тараф истад, ёрои ҳаракат кардан ва ҷунбидан надошт, танҳо ҷашми худро кушода, ба як нукта тег қашида, нигоҳ карда меистод ва боз мепӯшид.

Бо таъсири ин ахвол аз гулӯи Шоҳмирзо ва Шариф ҳам ош ва нон нагузашт ва таомро ба як сӯ ниҳода, ҳар ду қати Одинаро бардошта ба даруни самоворхона дароварданд.

Шариф ҳам ба боз омадан ваъда дода, баромада ба қӯшхонаи худ рафт (С.А.).

171. Матни зеринро аввал шифоҳӣ нақл карда, пас аз он мазмуни онро дар шакли ҳикояи хурд нависед.

Гулбибӣ аз падари худ Султонмурод ба синни яқсолагӣ ятим монда буд, то синни ҳаштсолагӣ ба дasti модараш Раҳимабегим, ки холаи Одина буд, парвариш ёфт. Раҳимабегимро ягона муддао ин буд, ки Гулбибиро қадрас карда, ба ҳоҳарзодаи худ ба занӣ бубахшад, ба ин восита ҷароғи худ ва ҷароғи ҳамшираи худро фурӯзонад. Лекин ба ин орзуи худ нарасида вафот кард. Дар вақти мурдани худ ягона васияте, ки ба модараш Бибиоиша намуд, ин буд, ки нури ҷашми ў Гулбибиро ба қатори Одина парвариш намояд, вақте ки қадрас шавад, ба Одина ҳамхона кунад.

Албатта, Бибиоиша ин васиятро фаромӯш накард ва шабу рӯз дар пайи ин буд, ки Одина зудтар калон шавад ва аз хизмати Арбоб халосӣ ёфта асбоби тӯйро тайёр на-муда, дар вақти зиндагии ў амонаташро (яъне Гулбибиро) аз дasti ў бигирад. Рӯзе Бибиоиша гуфт:

Ҷони модар, солат хафдахи пурра шуд. Ду сол аст, ки ба Арбоб хизмат мекунӣ, бояд ба бадали музди хидмати дусолаат ҳаққи хисоби Арбоб бо ту баробар шуда бошад. Акнун вакти он аст, ки аз хӯчанини худ рухсат гирифта, дар пайи кори худ шавӣ ва панҷу чоре пасандоз карда да-ри хонаи модаратро қушоӣ ва ҷарои падаратро фурӯзонӣ...

Одинаро ҳам ягона орзу ҳамин буд, ки ҳар чи зудтар аз дasti Арбоб Камол халос шавад. Монанди дигар ҳамвatanони худ ба тарафҳои Фаргона рафта муздурий ва ҳаммолӣ намояд. Вакте ки соҳиби як миқдор чизу ҷора шуд, ба диёри худ бозомада ба духтари холаи худ Гулбибӣ ҳамхона шуда, ба ҳушию ҳуррамӣ рӯзгор гузаронад.

Аммо чӣ гуна ва ба чӣ роҳ аз дasti Арбоб халосӣ ёф-танро намедонист. Даҳномҳо, шаттаҳо, шапалоқҳои Ар-боб чунон ҷашмашро тарсонида буд, ки ёрои сар бар-дошта ба ў нигоҳ карданро надошт.

Чи ҷои ҳисботалабию рухсатҳоҳӣ. Лекин бо вучуди ин ҳама тарсу бим ба сабаби модаркалонаш далерӣ пайдо карда рӯзғаре фурсат ёфта, ба Арбоб матлаби худро изҳор кард.

Арбоб Камол бо шунидани ин мочаро мисли шери дар-ранда ғурридан гирифт ва дар зери лаби худ мегуфт:

Рухсат... ҳисобӣ... Ин чист?.. Ҳамоно шиками ин мо-дарбахато аз нон сер шудааст (С.А.).

ТАКРОРИ СОЛОНА

Саволу супоришҳо барои такрору банизомдарории ма-води дар синфҳои V-IX омӯхта шуда

1. Забони адабии муосири тоҷикӣ дар Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир чӣ мақом дорад?

2. Услубҳои забони адабии муосири тоҷикӣ қадомҳоянд?

3. Воҳидҳои забонро вобаста ба баҳшҳои забоншиносӣ номбар кунед.

172. Таърифи ҳар як баҳши забоншиносиро ба ёд оварда гӯед, ки фонетика, лугат, морфология, синтаксис чиро меомӯзад?

43. Фонетика ва имло

173. Фонетика чиро меомӯзад ва воҳиди он чист?

174. Дар алфавити имрӯзаи тоҷикӣ ҷанд ҳарф аст?

175. Тагйиротҳо дар таҳрири нави имлои тоҷикӣ аз чиҳо иборатанд?

176. Овозҳои нутқ ҷӣ тавр ҳосил мешаванд? Дастгоҳи овозҳои нутқро номбар намуда, вазифаи ҳар яки онҳоро шарҳ дигҳед.

177. Аз порчаи манзуми зерин қалимаҳои ишорашуударо ба дафтаратон навишта, овозу ҳарфҳои таркиби онҳоро шарҳ дигҳед.

Хирад афсари шаҳриёрон бувад,
Хирад зевари номдорон бувад.
Касе, к-ӯ хирадро надорад зи пеш,
Дилаш гардад аз кардаи **хеш** реш.
Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад,
Ба дониш дили пир **барно** бувад...
Биёомӯзу бишнав зи ҳар донише,
Биёбӣ зи ҳар донише **ромише**.

(Абулқосими Фирдавсӣ)

178. Овозҳои садоноку ҳамсадоро номбар карда, тафовуту фонетикии онҳоро гӯед.

179. Матнро хонед, калимаҳои ишорашударо ба дафтаратон навишта, ҳамсадоҳои ҷарангдору бечарангги маркиби онҳоро шарҳ дижед:

Уштуре ва дарозгӯш¹ ҳамроҳ мерафтанд. Ба канори ҷӯйи бузург расиданд. Аввал шутур даромад. Чун ба миёни ҷӯй расид, об то шиками вай баромад. Дарозгӯшро овоз дод, ки:

– Дарой, ки об то шикам беш нест.

Дарозгӯш гуфт:

– Рост мегӯй, аммо аз шикам то шикам тафовут² аст. Обе, ки ба шиками ту наздик гашт, аз пушти ман ҳоҳад гузашт.

Қитъа

Э бародар, аз ту беҳтар ҳеч кас нашносадат,
З-он чӣ ҳастӣ, як сари мӯҳ хешро афзун³ манех.
Гар фузун аз қадри ту бистоядат⁴ нобихраде,
Қадри худ бишносу пой аз ҳадди худ берун манех!

(Абдураҳмони Ҷомӣ)

180. Имлои ҳарфи й (и-и заданок)-ро фаҳмонед.

181. Аз ҷумлаҳои зерин ҳабарҳоро ёфта, бандакҳои феълию ҳабариро ҷудо кунед ва онҳоро шарҳ дижед:

Ҳар ду хӯриш ниҳоят бомаза ва хушгувор буд (С.У.). Қӯдакони кунҷков аз ӯ ҷашм наканда, ҳайрон буданд (С.А.). Аз кучоҳо тоқа-тоқаву села-села гунчишкакон парида омада, дар бомгӯши иморат ва шоҳи дараҳтон нишаста, бегамона чириқ-чириқ мекарданд (С.Т.). Сайд Амон дар канори гандумзор такя бар танаи тути пир дода менишаст (Ф.М.).

¹. Дарозгӯш – ҳар, маркаб

². Тафовут – фарқ

³. Афзун – изофа, зиёдтар, бештар

⁴. Ситудан – ба маънини мадҳ кардан

182. Қоидай аз сатар ба сатри дигар күчонидани ҳиссаи қалимаро бо мисолхο фахмонед.

183. Аз порчаи манзуми зерин пайвандаку пешояндхоро ҷудо карда, имлоу онҳоро шарҳ дижед:

То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз роҳи дониш бениёз.
Мардумони бихрад андар ҳар замон,
Роҳи донишро ба ҳар гуна забон.
Гирд карданду гиромӣ доштанд,
То ба санг андар ҳаме бингоштанд.
Дониш андар дил ҷароғи равшан аст,
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.

(Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

184. Доир ба имлоу ҷонишиҳои таркибӣ мулоҳизаҳоятонро гӯед.

44. Калима (луғат)

185. Аз матни зерин қалимаҳои қасбӣ – соҳавиро ҷудо карда, шарҳ дижед.

Ин дафъа дар Марғилон мо ба маҳзи расидан ҳавлии Султонмаҳмудро дарак гирифта, ба маҳаллаи Машҳад рафтем.

Ӯ моро ба корхонаҳои рангрезӣ, абрабандӣ, тарроҳӣ,¹ пиллакашӣ ва нусхазаний бурда ошно кард. Моро ба ҳама косибони даркорӣ шиносонид.

Дар косибхонаи Марғилон азбаски ҳама одамони камдастмояе буданд, абрешиими путро як қадоқ – ду қадоқ ҳарид, дар деги умумии рангрезхона бо абрешиими дигарон дар як ҷо пухта мегирифтанду рангу оби бофашонро² худ дар ҳавлиашон дастӣ мекарданд. Шоҳибофони ин чоро аз ранги дасту нохунҳояшон шинохта метавонистед, чунки

¹. Тарроҳӣ - гулабрадорӣ

². Боф – пуди абрешиим

дар ин чо фақат чиллаҳои¹ абри худро дар рангрезхона ранг мекунонданд...

Мо абрешимҳои худро оварда, ба дӯкони рангрезӣ ме-партофтем, барои иваз кардани бандаки калобаҳои абрешим панҷ қадоқ калобаи ресмон ва аз ҳар ранге як қуттигӣ шаш қуттӣ ранг ва ду пут зок ҳарида омадем...

Дӯконхонаи рангрезии Атобой дар таги девори чапаш сӯфаи калоне дошт. Дамбархона дар ибтидои ҳамин сӯфа воқеъ шуда буд, ба тавре ки абрешимҳои шусташударо барои дафъаи охир ба мили дамбар² гузаронида, бо ҷорҷӯб саҳт тофта фишор медод, то мурдобе дар мағзаш намонад ва ҳам абрешим зудтар хушк шавад (Ҳ.И.).

186. Истилоҳоти зеринро ба дафтаратон нависед ва онҳоро аз рӯи соҳаҳо ҷудо кунед.

Овоз, ҳарф, реша, асос, бандак, мубтадо, муайянкунанда, ибора, исм, феъл, ҳиссача, зарф, фонетика, морфология, синтаксис, байт, қофия, радиф, арӯз, достон, қасида, сюжет, образ, матлаъ, мақтаъ, давлат, сулола, гуломдорӣ, хонигарӣ, шӯриш, гулӯгоҳ, ҷазира, қитъа, баҳр, укёнус, ҳалиҷ, иқлим, дарё, ҷисм, қувва, тавонӣ, суръат, масофа, масоҳа, лаппиш, мавҷ, секунҷа, доира, силиндр, росткунҷа, ҳандаса, нуҷум, ситора, моҳ, офтоб, сайёра, расадхона, мунаҷҷим.

187. Ин байтҳоро азёд карда, калимаю ибораҳои «саҳтӣ», «абри сиёҳ», «оби сафед», «тавоно», «барно», «даст гир», «дастгир»-ро ба дафтаратон нависед ва ба қадом маъно омадани онҳоро фаҳмонед:

Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад,
Зи дониш дили пир барно бувад.

(Абулқосими Фирдавсӣ)

¹. Чилла – калобаи тори абрешим

². Дамбар – асбоби дӯконхонаи рангрезӣ

* * *

Ба ҳангоми саҳтӣ машав ноумед,
Ки абри сияҳ борад оби сафед.
(Низомии Ганҷавӣ)

* * *

Касеро, ки дастат расад, даст гир,
Ки фардо ҳамон бошадат дастгир.
(Ҳофизи Шерозӣ)

* * *

Хуш бувад илм бо амал пайваст,
Ки садо барнахезад аз як даст.
(Камолиддини Биной)

188. Порчаи манзуими зеринро азёд карда, муродифи
калимаҳои хаткашидашударо ёбед:

Биё то **ҷаҳонро** бад наспarem,
Ба **қӯшиш** ҳама дasti некӣ барем.
Набошад ҳаме неку бад **пойдор**,
Ҳамон **бех**, ки некӣ бувад ёдгор.
Чу некӣ кунад кас, ту **подош** кун,
Ва гар бад кунад, низ **парҳош** кун.
Ҷуз аз **бад** набошад мукофоти бад,
Чунин аз раҳи **дод** додан сазад.

(Абулқосими Фирдавсӣ)

45. Калимасозӣ

189. Сутунҳои нақшаи зеринро бо мисолҳои мувоғиқ пур ку-
нед ва ҳар якero шарҳ дуҳед:

Сохта бо ёрии пасванҷҳо	Сохта бо ёрии пешванҷҳо	Васлшавӣ бо роҳи пайваст	Васлшавӣ бо роҳи тобеъ	Гузариш аз як ҳиссаи нутқ ба ҳиссаи нутки дигар
-------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	---

богбон	боақл	частухез	тангкӯча	хонанда
--------	-------	----------	----------	---------

190. Калимаҳои мураккаб бо ҷузъи «хона»-ро ба як сутун ва калимаҳои мураккаб бо ҷузъи «хуш»-ро ба сутуни дигар нависед:

Намуна	
китобхона	хушсухан
мехмонхона	хушнавис

46. Морфология

191. Дар нақша ҳиссаҳои нутқ тасвир шудаанд. Нақшаро дар дафтаратон қашида, доир ба ҳар як ҳиссаҳои нутқ дар сутунҳо 5-6- тозӣ мисоли мувофиқро нависед:

Исл	Сифат	Шумора	Чонишин	Феъл	Зарф	Пешоянд пасоянд	Пайвандаҳо	Ҳиссаҷа	Нидо

192. Матнро хонда, калимаҳоро аз рӯи тартиби ҳиссаҳои нутқ гурӯҳбандӣ кунед:

Ташриф овардани ҳоким ба хонаи Фирдавсӣ ба зудӣ дар деҳа овоза шуд. Дар хонаҳо, давраҳо гапи ҳамин воқеа буд. Деҳқонони калон – ашҳоси тавонгар ва мағрури беаслу насаб, аз шоир ҳасад мебурданд, ки ба чунин илтифоти хосе аз ҷониби ҳокими вилоят мушарраф шудааст: дар воҳӯриҳо ўро табрик мегуфтанд; баъзе аз онҳо, ки пештар ба Абулқосими камбизоат бо назари такаббур менигаристанд, акнун бо лаҳни хушомадомез аз вай

хоҳиш мекарданд, ки онҳоро ғоибона бошад ҳам, ба ҳоким муаррифӣ намояд (С.У.).

193. Аз матни зерин ҷонишинҳоро ҷудо карда, вазифаи синтаксисии онҳоро муайян кунед:

Мо бо Фатхуддинов дар саҳро воҳӯрдем. Се трактори МТС-и Обигарм заминҳои аз загир холишудаи дашти Бедонаро шудгор менамуд. Раис аз рӯи шудгори нав ҷобуқона қадам партофта, ҳар замон ба замин диккак менишаст ва ҳоки тозаро ба каф гирифта, зеҳн мемонд, бӯй мекард ва ба кафи дастонаш майдонад, боз ба замин мепошид. Ба шахси ношинос аз дур рафтори ўаҷоиб менамояд: гӯё аз бекорӣ ҳокбозӣ мекунад. Дар ҳақиқат ин тавр нест. Саидака дехқони кӯҳна аст, мӯйсари вай маҳз дар қишлоқ сафед шудааст. Вай ҳаёти худро дур аз замин, аз трактор, ферма, хирман тасаввур карда наметавонад.

Ин дафъа авзои раис парешон буд. Мо аввал гумон кардем, ки ўаҷоиб ҳокбозӣ мекунад. Дар ҳақиқат ин тавр нест. Саидака дехқони кӯҳна аст, мӯйсари вай маҳз дар қишлоқ сафед шудааст. Вай ҳаёти худро дур аз замин, аз трактор, ферма, хирман тасаввур карда наметавонад.

194. Аз матни зерин ғеълҳоро ҷудо карда соҳташонро фаҳмонед:

Салоҳи ман дар он аст, ки худро дигарбора ба диёри Ҳинд расонам ва худро аз ин саросемагӣ ва изтироб вораҳонам (Аҳмади Донош).

...Ба ғайри айби худам з-ин чаман намонд ба ёд,

Гуле, ки медамад аз уд, ба дида мемонад.

(Абдулқодири Бедил)

Ҳоли нодонро зи нодон беҳ намедонад касе,

Гарчи дар дониш фузун аз Бӯалӣ Сино бувад.

(Абдурраҳмони Ҷомӣ)

Дар берун барф меборид, дар хона гули садбарг ханда мекард (А.Ш.).

195. Аз порчаи манзуми зерин пешоянду пасоянӣ ва пайвандақҳоро ёфта, вазифаи грамматикиашонро фаҳмонед:

Беҳин коре, ки андар зиндагонист,
Накӯхоҳӣ, ба кас роҳатрасонист.
Ту, гар тавфиқ дорӣ, ҳам бар он бош,
Накӯхоҳу ба кас роҳатрасон бош!
Ба лутфу марҳамат дилҳо нигаҳ дор,
Кас аз дасту забони худ маёзор....
Чу марҳам хастаро роҳатрасон бош,
Ба саҳти чораи бечорагон бош!
(Носири Хусрав)

47. Синтаксис

196. Гӯед, ки ибора чи хел воҳиди синтаксисӣ аст ва аз дигар воҳидҳои забон чӯй фарқ дорад?

197. Аз мисолҳои зерин ибораҳоро ҷудо карда, вазифаи синтаксисии онҳоро фаҳмонед:

Ҳеч шодӣ нест андар ин ҷаҳон,
Бартар аз дидори рӯи дӯстон.
Ҳеч талҳӣ нест дар дил талҳтар,
Аз фироқи дӯстони пурхунар.

(Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

Хизматгор дастархон овард. Нони гандуми хушбӯй, шири гарм ва асал ҷоғи меҳмонро тафсонд. Зоҳирان ӯ хеле гурусна буд, ки ҳӯрданиҳоро ба ғояти иштиҳо меошомид, ширро ҳурт мекашид ва пораҳои калони нонро ба асал ғӯтонда ва нима хоида фурӯ медоду ғап мезад (С.У.).

Аробакаши пир аз сари аспҳо гарданакҳоро бароварда, ҷонварҳоро аз ароба озод карда, аз якдигар дур баст, то ҷанг накунанд, сипас ҷори тарафи полизро тамошокунон якта-нимта қадам ниҳода, сӯи капа омад (А.С.).

198. Аз матни зерин ибораҳоро ҷудо карда, хели онҳоро аз рӯи маъно муайян кунед. Гӯед, ки он ибораҳо бо ёрии қадом воситаҳо ташкил шудаанд?

Офтоб хеле баланд шуда, ба замину замон гармӣ мебахшид. Осмон мусаффо, нилобӣ ва дастнорас буд. Аз сабзаи навхези баҳорон гирду атроф каб-кабуд метофт. Дар пеш кӯхи Ҳафтсар бо ғурӯр қад афрохта, барфи қуллаҳояш дар партави офтоби чоштгоҳӣ хуш чило медод. Олам дар оғӯши сукунат буд. Ва ин сукунатро танҳо садои на чандон баланди суми аспҳо халалдор мекард.

Усмон Азиз дар болои зин устувор нишаста, сараш андак хам, ба як ранг асп меронд (С.Т.).

199. Аз матни зерин ҷумлаҳои сoddа ва мураккабро ҷудо карда, хели онҳоро гӯед:

Бегоҳӣ Ҳошим омад. Гулбону аз хушдимоғӣ гирди писараш тортанак мезад. Рӯи дастурхон сарширу ҷурғот, мас-каи тар, хел-хел мураббо мениҳод. Ҳарчанд дили Шоҳин аз дидори фарзанд кушода шуд, зоҳирان ба вай рӯи хуш надод. Вале ба машоми пирамард аз дастон, сару либоси даҳмардагии писараш бӯи гулу гиёҳи ҷароғоҳ, нони товагӣ, бӯи шири гӯсфанд расиду дилаш гум зад. Ҷеҳраи гандумгуни Ҳошим аз зарби офтоби тезу шамолҳои кӯҳистон ҳаёле сиёҳтоб гаштааст. Умуман дар қиёғаи фарзанд дигаргуниҳои зиёде дид падар. Ҳошим газгӯшт шудааст. Устухони сари руҳкораҳо, рагу паи гардану дастонаш барчаста метофтанд. Ин ба Гулбону нафорид, но-лид, ки аз гуруsnагӣ писари гарibaш тароша барин шудааст. Аммо Шоҳин дар дил қаноатманд гашт, ки Ҳошим обутоб ёфтааст. Ҳосияти кӯҳистон ҳамин: агар одам бичунбад, гӯшт мепартояд, рагу паяш мустаҳкам, саломатиаш рӯз ба рӯз хубтар мегардад (А.С.).

200. Аз матни зерин ҷумлаҳои мураккаби тобеи муқаррарӣ ва сертаркибро ҷудо карда, ба ду сутун нависед.

Ҷавон имрӯзро дар роҳ гузаронида, шабҳангом ба даромадгоҳи дара расид, ба болои таҳтасонге осуда хобид, имшаб ба ҷои девори ҳавлӣ девори кӯҳи сар ба фалакка-

шида ба назараш намоён буд, ки соҳиб ва ху чаин надошт. Дар гирдогирди ҷӯйчаҳои оби равон синаҳои санкро ҳарошида нағмаи «синахарош» мебароварданд, бар болои сараши ситорагони дурахшон нур мепошиданд...

Ҷавон вақте сар бардошт, ки офтоб ба қуллаҳои кӯҳ партав афкандааст, он ҳама дидагиҳояш хобу хаёл буданд, ки дар ҳақиқат ҳанӯз аз онҳо асаре нест: аммо аҷаб хоби хуш, турфа ҳаёли ширин?!

Аз ҷой ҳест, бо оби равоне, ки аз паҳлӯи хобгоҳаш мегузашт, дасту рӯ шуст, бо вучуди қӯфтагии роҳи дирӯза худро имрӯз аз пештара бокуваттар ва пурзӯртар мепиндошт, лекин гуруснагӣ хотирашро парешон медошт; чизе ёбад, ки бихӯрад, дигар ғам надорад (С.А.).

ЗОДГОХИ ЗАБОНИ ДАРЙ ВА ҚАЛАМРАВИ ОН

Дарй андар Хурсон парвариш ёфт,
Ки будй то ба Чин шаркү шимолаш.
Хурсони калон, к-он рӯз мебуд,
Хурсони кунунй аз маҳолаш.
Араб бо форс буд ҳамсоя, овард
Дариро форсий андар мақолаш.
Вагарна порсӣ буд он забоне,
Ки бо Доро бишуд гохи заволаш.
Дарй ин лаҳҷаи аҳли Хурсон,
Ҳаметобид хуросо чамолаш.
Самарқанду Бухоро буд аз оғоз,
Макарри¹ шоирони пурчалолаш.
Дар он ҷо Рӯдакӣ бо созу овоз,
Фароз овард то авчи ҳилолаш.²
Сипас дарбори худ дар Газнӣ овард,
Дар он ҷо бурд то ҳадди камолаш,
Чу бутгар³ лӯъбатосо Үнсурӣ сохт,
Ба сунъи⁴ шеър зулфу хатти холаш.
Ба хильяят⁵ Фарруҳӣ он гаҳ биафзуд.
Ба ташрифи адаб фарру чамолаш.
Ҳамон ҷо низ Фирдавсӣ пай афканд,
Яке коҳи⁶ баланди безаволаш.
Саноӣ, Мавлавӣ бо Шайх Аттор,
Бад-ӯ омӯхтанд ирфону⁷ ҳолаш....
Бад – ин сон нозанин омад ба Шероз,
Ки то Саъдӣ кашад ноз аз чамолаш.
Аз он пас чун арӯсе гашт дилбар,
Ки Ҳофиз ком бигирфт аз висолаш

¹. Макарр – ҷойи аниқ

². Ҳилол – моҳи нав

³. Бутгар – буттарош

⁴. Сунъ – эҷод, оғарифа шуда

⁵. Хильяят – ҷома, камарбанде, ки шоҳон мебахшанд

⁶. Коҳ – қаср, иморат, бино

⁷. Ирфон – шинохтан, донистан

Сипас аз роҳи Кобул рафт бар Ҳинд,
Ба ҳамроҳ Соиби нозукхаёлаш.
Пазиро шуд чун аз бори Дехлӣ,
Чунон чун буд ў шоёни ҳолаш.
Чу машшота¹ Калиму Бедил он ҷо,
Биафзуданд бар хусну ҷамолаш.
Ба сабки ҳиндӣ ороишгар орост,
Чу ҳатту ҳоли ҳинду ҳатту ҳолаш.
Дарӣ ҳуд ин забони аҳли Кобул,
Қаламрав буд рӯзе то Аролаш.
Ба Шарқу Ғарб ў шаҳпар² кушуда,
Ҳама чун мурғакон дар зери болаш.
Зи фарри³ шоирон дарбори Ғазнӣ,
Зи ҳар дарбор ҷолотар ҷалолаш.
Зи Кашмиру Ҳутан в-аз Суғду Ҳоразм,
Ҳама он резаҳӯрони наволаш.⁴
Ба Бағдоду Ҳалаб то хиттаи⁵ Рум,
Чу барги зар бибурдандӣ мақолаш.
Ба Чин, аз гуфтаи Ибни Батута,
Басе буданд ошиқ бар ҷамолаш.
Зи марзи Ҳинд то Ҷарбанди Қафқоз
Расида сар ба сар ситти⁶ камолаш.

(М Афшор)

¹ . Машшота – зане, ки мӯи занонро шона карда, оро медиҳад

² . Шоҳпар – бузургтарин пар, бол, қаноти қалону қавӣ

³ . Фарр – зебой, ороиш, шукӯҳ, шавкат, дабдаба

⁴ . Навол – бахшиш, ҳадя, баҳра

⁵ . Хитта – замин, мамлакат, шаҳр

⁶ . Ситти камол – шӯҳрати камолоташ

АДАБИЁТИ ИЛОВАГӢ

1. Қосимова М. Н. ва Камолиддинов Б. Маҷмӯаи машқҳои синтаксиси чумлаҳои мураккаби забони тоҷикӣ. –Душанбе, 1981.
2. Рустамов Ш., Каримов А., Аминов С. Забони тоҷикӣ. Қ. 2 Синтаксис. Барои синфҳои 1Х. –Душанбе, 1990.
3. Ҳоҷаев Д., Қабиров Ш. Синтаксис ва пунктуатсия. –Душанбе, 1991.
4. Ҳоҷаев Д., Исроғилов М. Дарсхои забони тоҷикӣ дар синфи 1Х.- Душанбе, 1992.
5. Ҳусейнов Ҳ. Пунктуатсияи забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе, 1977.
6. Шербоев С. Аломатҳои шартии чумлаҳои пайрав.- Газетаи муаллимон, 11.02.1986.

ИХТИСОРОТ

А.Д.- Абдусалом Дехотӣ
А.Л.- Абулқосим Лоҳутӣ
АД.Т.- Адибони Тоҷикистон
А.Ш.- Аминҷон Шукӯҳӣ
Л.Ш.- Лоик Шералиӣ
М.Б.- Меҳмон Бахтиӣ
М.Т.- Мирзо Турсунзода
М.Р.- Муҳаммадҷон Раҳимӣ
М.Н. – Мутеъулло Начмиддинов
М.Х.- Муҳиддин Хоҷаев
М.Қ. – Мӯъмин Қаноат
П.С.- Пайрав Сулаймонӣ
П.Т.- Пӯлод Толис
Р.Ғ.- Расул Ғамзатов
Р.Ҷ.- Рахим Ҷалил
С.А.- Садриддин Айнӣ
А.С. – Абдулҳамид Самадов
С.Т.- Саттор Турсун
С.У.- Сотим Улугзода
С.Ш.- Садои Шарқ
Тар. Каш.- Таронаи Кашмир
Т.Р.- Теша Раҷаб
Ф.М.- Фазлиддин Муҳаммадиев
Ф.Н.- Фотех Ниёзӣ
Ҳ.Қ.- Ҳаким Карим
Ҷ.И.- Ҷалол Икромӣ
Ҷ.О.- Ҷумъа Одинаев
Ю.А.- Юсуф Акобиров
Ҳ.Ю.- Ҳабиб Юсуфӣ
Ҳ.Ш.- Ҳамроқул Шодиқулов
Ҳ.И. - Ҳасан Ирфон

МУНДАРИЧА

ТАКРОР ВА ЦАМЪБАСТИ МАВОДИ	
СИНФҲОИ V – VIII	8
1. Фонетика	8
2. Калима (лугат)	9
3. Морфология	10
4. Синтаксис	12
5. Аломатҳои китобат, вазифаи онҳо	
дар нутқи хаттӣ	13
6. Сарҳат, фасл, боб дар нутқи хаттӣ	14
7. Чумлаи содда ва асоси грамматикии он	15
8. Чумлаи соддай яктаркиба ва дутаркиба	16
9. Сараъзо ва аъзоҳои пайрави чумла	17
10. Чумлаи чидааъзо ва воҳидҳои	
хуласакунанда дар он	18
11. Воҳидҳои туфайлий ва истисноии чумла	19
ЧУМЛАИ МУРАККАБ	21
12. Маълумоти умумӣ дар бораи	
чумлаи мураккаб	21
ЧУМЛАЙ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ	23
13. Маълумоти умумӣ дар бораи	
чумлаи мураккаби пайваст	23
14. Аломатҳои китобат дар чумлаи	
мураккаби пайваст	26
ЧУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕҶ	29
ЧУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕҶ БО ЯҚ	
ЧУМЛАИ ПАЙРАВ	29
15. Чумлаи мураккаби тобеъ ва тафовути	
он аз чумлаи мураккаби пайваст	29
16. Сарчумла ва чумлаи пайрав	32
17. Воситаҳои алоқаи синтаксисии чумлаи	
мураккаби тобеъ	35
18. Аломатҳои китобат дар чумлаи	
мураккаби тобеъ	37
ХЕЛҲОИ ЧУМЛАИ ПАЙРАВ	40
19. Чумлаи пайрави пурқунанда	41
20. Чумлаи пайрави муайянкунанда	45
21. Чумлаи пайрави мубтадо	49
22. Чумлаи пайрави хабар	53

ЧУМЛАҲОИ ПАЙРАВИ ҲОЛ	55
23. Чумлаи пайрави замон	55
24. Чумлаи пайрави макон	58
25. Чумлаи пайрави сабаб	59
26. Чумлаи пайрави мақсад	61
27. Чумлаи пайрави тарзи амал	63
28. Чумлаи пайрави монандӣ	64
29. Чумлаи пайрави миқдору дараҷа	67
30. Чумлаи пайрави шарт	69
31. Чумлаи пайрави хилоф	71
32. Чумлаи пайрави натиҷа	74
33. Муродифоти чумлаҳои пайрав бо ибораҳо	77
34. Чумлаи мураккаби тобеи сертаркиб	80
35. Чумлаи мураккаби омехта	85
ЧУМЛАИ МУРАККАБИ БЕПАЙВАНДАК	88
36. Маълумоти умумӣ дар бораи чумлаи мураккаби бепайвандак	88
37. Чумлаи мураккаби пайвасти бепайвандак	89
38. Чумлаи мураккаби тобеи бепайвандак	91
39. Аломатҳои китобат дар чумлаи мураккаби бепайвандак	93
40. Усули таҳлили чумлаи мураккаб	96
41. Нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда	101
42. Аломатҳои китобат	105
Маълумоти умумӣ дар бораи забон	116
Забони адабии тоҷикӣ	119
Хат ва пайдоиши он	126
Нутқи мураттаб	129
ТАҚРОРИ СОЛОНА	144
43. Фонетика ва имло	144
44. Калима (лӯғат)	146
45. Калимасозӣ	148
46. Морфология	149
47. Синтаксис	151
АДАБИЁТИ ИЛОВАГӢ	156
ИХТИСОРОТ	157

Д. Хочаев, Ф. Зикриёв, А. Муллохонов

ЗАБОНИ ТОЧИКИЙ

Китоби дарсӣ барои синфи IX

Мухаррир: Сайдбой Шербоев
Тарроҳ: Владимир Казберович

Ба нашриёт 5 июни соли 2007 супорида шуд.

Ба чопаш 9 июли соли 2007 имзо шуд.

Формати 60x90 1/16. Когази оғсет. Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 10.

Адади нашр 121.000 нусха. Супориши № 3.

Чамъияти маҳдудмасъулияти «Собириён»
734025, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 37; e-mail: sobiriyon@yandex.ru